

# ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

ВБД: 58: 665.944 (575.3)

*Бо ҳуқуқи дастнавис*

ББК: 41.2 (2Т)

М - 63

**МИРЗОЕВ ҚОБИЛҖОН АЙНИДДИНОВИЧ**

**ХУСУСИЯТҲОИ ФИЗИОЛОГӢ ВА БИОХИМИЯВИИ  
ТАШАККУЛЁБИИ МАҲСУЛНОКИИ КВИНОА (*CH. QUINOA W.*)  
ДАР ШАРОИТИ ТОЧИКИСТОНИ МАРКАЗӢ**

Диссертатсия

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои биологӣ аз рӯйи  
ихтисоси 03.04.05 – Физиология ва биохимияи растаниҳо

**Роҳбари илмӣ:** доктори  
илмҳои биологӣ, профессор  
**Ҳ.Юлдошев**

**ДУШАНБЕ – 2025**

## **МУНДАРИЧА**

<b>Номгўи ихтисораҳо, аломатҳои шартӣ.....</b>	<b>4</b>
<b>Муқаддима.....</b>	<b>5-6</b>
<b>Тавсифи умумии таҳқиқот.....</b>	<b>7-14</b>
<b>БОБИ I. ШАРҲИ АДАБИЁТ. ХУСУСИЯТҲОИ МОРФО – ФИЗИОЛОГӢ, БИОХИМИЯВӢ ВА ИСТИФОДАБАРИИ РАСТАНИИ КВИНОА.....</b>	<b>15</b>
1.1. Таърихи воридшавии квинаа ба соҳаи зироатпарварӣ.....	15-17
1.2. Тавсифи биологии квинаа.....	17-23
1.3. Хусусиятҳои физиологию биохимиявии квинаа.....	23-25
1.4. Унсурҳои асосии биохимиявии тухмии квинаа.....	25-37
1.5. Истифодай квинаа ба сифати ғизо, маводи парҳезӣ, фармакологӣ ва хӯроки чорво .....	37-46
<b>БОБИ II. ҚИСМИ ТАЧРИБАВӢ. ШАРОИТҲОИ ПАРВАРИШ, ОБЪЕКҲО ВА УСУЛҲОИ ТАҲҚИҚОТ.....</b>	<b>47</b>
2.1. Шароити хоку иқлими ҷойи таҷрибаҳои сахрой .....	47-50
2.2. Объекти таҳқиқот.....	50
2.3. Усулҳои таҳқиқот.....	51
2.3.1. Муайян кардани сабзиш ва нашъунамои тухмӣ .....	51-53
2.3.2. Муайян кардани миқдори ионҳои Cl дар таркиби майсаҳои растаний.....	53-54
2.3.3. Муайян кардани нишондиҳандаҳои нашъунамою, инкишофёбӣ ва ҳосилнокӣ.....	54-55
2.3.4. Муайян кардани нишондиҳандаҳои мубодилаи оби растаний....	55-57
2.3.5. Таҳқиқи фаъолияти фотосинтетикии растаниҳо.....	57-58
2.3.6. Муайян кардани таркиби биохимиявии дони квинаа.....	58-59
2.3.7. Муайян кардани равғанокии тухмӣ.....	59-60
2.3.8. Муайян кардани миқдори карбогидратҳо.....	60-61
<b>БОБИ III. НАТИЧАҲО ВА МУҲОКИМАИ ОНҲО.....</b>	<b>62</b>

3.1. Тавсифи физиологију биохимиявии навъҳои гуногуни квиноа дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон.....	62-63
3.2. Ҳусусиятҳои тухмии квиноа ва нашъунамои онҳо дар сатҳи муқаррарӣ ва шӯршавӣ.....	63-72
3.3. Сабзиш ва инкишофёбии квиноа.....	72
3.3.1. Ҳусусиятҳои сабзиш ва марҳилаҳои инкишофи навъҳо ва шаҷараҳои таҳқиқшавандай квиноа.....	72-75
3.3.2. Сабзиш ва инкишофи растани квиноа.....	76-79
3.4. Мубодилаи обии баргҳои растани квиноа дар минтақаҳои гуногуни парвариш.....	79-81
3.4.1. Норасогии об дар навъҳо ва шаҷараҳои квиноа.....	81-84
3.4.2. Шиддатнокии транспиратсия дар навъҳо ва шаҷараҳои квиноа....	84-86
3.4.3. Қобилияти обнигоҳдории баргҳо.....	87-89
3.4.4. Обдории баргҳо.....	89-92
3.4.5. Шиддатнокии ассимилятсияи фотосинтетикии $\text{CO}_2$ дар баргҳои квиноа.....	92-109
3.4.6. Ҳосилнокии квиноа дар шароитҳои гуногуни парвариш.....	109-111
3.4.7. Таркиби биохимиявии тухмиҳо дар навъҳо ва шаҷараҳои квиноа.....	112-117
<b>ХУЛОСАИ УМУМӢ (ХОТИМА).....</b>	118-121
<b>ХУЛОСАҲОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ.....</b>	122-123
<b>ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ.....</b>	124
<b>РӮЙХАТИ АДАБИЁТ ИСТИФОДАШУДА.....</b>	125-142
<b>ИНТИШОРОТ АЗ РӮЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ.....</b>	143-146

## **Номгӯи ихтисораҳо, аломатҳои шартӣ**

АИКТ – Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон

АПК – Агропромышленный комплекс (Комплекси агросаноатӣ)

ГОСТ – Государственные стандарты (Стандартҳои давлатӣ)

ИФБ – Иловаҳои фаъоли биологӣ

ҚДН – Кислотаи дезоксирибонуклеинат

ҚРН – Кислотаи рибонуклеинат

м – метр

мм – милилитр

мМ – милли мол

МЧЗГ – Маркази ҷумҳуриявии захираҳои генетикӣ

МСНБ – Масоҳати сатҳи нисбии баргҳо

МСНР – Масоҳати сатҳи нисбии растаниҳо

МТФ – Маҳсулоти тозаи фотосинтез

ННМБ – Нишондиҳандаҳои нисбии масоҳати барг

ННМР – Нишондиҳандаҳои нисбии масоҳати растаниӣ

САУ – Сатҳи ассимиляционии умумӣ

СБТ – Созмони байналмилалии тандурустӣ

см – сантиметр

ТОК (FAO) – Ташкилоти озуқа ва кишоварзӣ

pH – нишондиҳандаи гидрогенӣ

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот:** Яке аз мушкилоти муҳими глобалии инсоният таъмин намудани аҳолии рӯзафзун бо озукаворӣ мебошад. Зоро суръати афзоиши аҳолӣ аз истеҳсоли захираҳои озукаворӣ бештар аст. Ҳалли ин масъала аз коркарди чораҳои агротехникии оқилона ва татбиқи коркарди зироатҳои кишоварзии нави киштбоб ва ба тағйирёбии иқлим устувор вобаста мебошад.

Аз ин лиҳоз, дар амалияи кишоварзӣ ворид намудани зироатҳои нави серҳосилу сафеданоки дорои арзиши баланди ғизоӣ, доруворӣ ва хошоқӣ ниҳоят муҳим мебошанд.

Тибқи маълумотҳои Ташкилоти озуқа ва кишоварзӣ (ТОК) ва Созмони байналмилалии Тандурустӣ (СБТ) байни зироатҳои кишоварзӣ растани маъмултарин квина (Chenopodium quinoa Willd) мебошад. Квина барои инсоният на танҳо аз ҷиҳати хусусиятҳои фоиданоки худ ва истифодаи амалии гуногунҷанбаи [3, 39, 85, 77, 49], балки ба сифати зироати алтернативӣ дар ҳалли мушкилоти ҷиддии ғизоӣ инсоният яке аз зироати муҳим доноста шудааст [3,55,58,76,1-М].

Дони квина сафедаи пурқиммате дорад, ки таркиби он дорои ҳамаи аминокислотаҳои ивазнашаванда мебошад [86]. Дар замони муосир растани квинаро ҳамчун маҳсулоти ғизоӣ натанҳо дар Амрикои Лотинӣ, Аврупо, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, инчунин дар Федератсияи Россия низ васеъ истифода мебаранд [75, 149].

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло зикр, омӯзиши сатҳи мутобиқат ва сифати ғизоии ҳосили навъҳои гуногуни квина дар шароити ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси зироати инноватсионӣ дар асоси омӯзиши нишондиҳандаҳои гуногуни морфо-физиологӣ ва биохимиявӣ, аҳаммияти ҳоси илмию амалӣ дорад.

Бо дарназардошти ин таҳқиқи ҳамаҷонибаи хусусиятҳои физиологии биохимиявии растани квина [67] дар робита бо ҳосилнокӣ, генотип ва коркарди тарзҳои оқилонаи агротехникӣ анҷом

дода шуд. Натицаҳои таҳқиқот аз он далолат медиҳанд, ки ба роҳ мондани парвариши ин зироати инноватсионӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон дар амали гардонидани барномаи таъмини бехатарии озуқаворӣ саҳми муҳим гузошта метавонад.

**Дараҷаи мушкилоти таҳияи илмии омӯхташуда.** То ба имрӯз вобаста ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусиятҳои физиологию - биохимиявии сабзиш ва инкишофёбии растанин квиноа, ки ҳосилнокӣ ва устувории генетипҳои гуногуни онро ба шароити парвариш муайян мекунанд, тамоман омӯхта нашудааст. Дар адабиёти мавҷудаи хориҷӣ ва ватани [77, 85, 164, 149], танҳо таркиби биохимиявии се намуди квиноа мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд.

Ҳарчанд дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ин растанин хуб нашъунамо ёбад ҳам, аммо аз сабаби мавҷуд набудани нишондиҳандаҳои физиологию - биохимиявии сабзиш, инкишоф ва усулҳои интродуксия, онро дар мо парвариш намекунанд. Вобаста ба ин, рисолаи илмии мо қадами аввалин дар шароити иқлимии Тоҷикистони Марказӣ мебошанд.

**Алоқамандии таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуи илмӣ.** Рисолаи номзадӣ дар доираи мавзуи илмӣ – таҳқиқотии кафедраи биохимияи Донишгоҳи милии Тоҷикистон «Омӯзиши ҷанбаҳои физиологию биохимиявӣ, зоҳиршавии механизмҳои мутобиқатӣ ва патологии организм дар шароитҳои ногувор» № 0116TJ00735 ичро карда шудааст.

## **ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ**

**Мақсади таҳқиқот:** омӯзиши хусусиятҳои морфофизиологӣ ва биохимиявии квиноа ва ошкоркуни навъҳо ва шаҷараҳои нисбатан устувор ва серҳосил барои истифода дар соҳаи озукаворӣ дар шароити Тоҷикистони Марказӣ иборат мебошад.

### **Вазифаҳои таҳқиқот:**

1. Омӯхтанин хусусиятҳои морфофизиологии квиноа ҳангоми интродуксияи он дар шароити Тоҷикистони Марказӣ;
2. Муайянкунин баъзе нишондиҳандаҳои мубодилаи об дар баргҳо;
3. Таҳқиқи самаранокии нишондиҳандаҳои ассимилятсионии баргҳо дар онтогенез;
4. Ошкоркуни маҳсули тозаи фотосинтези растаниҳо ва динамикаи ҷамъшавии биомассаи хушк ва ҳосилнокии растанӣ;
5. Омӯзиши таркиби биохимиявии тухмии квиноа;
6. Коркарди технологияҳои парвариш бо назардошти хусусиятҳои агротехнологии минтақаҳои парвариш.

**Объекти таҳқиқот.** Объекти таҳқиқот навъҳо ва шаҷараҳои *Chenopodium quinoa Willd*: Навъи Титикака, шӯраи шолӣ, линияҳои Ames – 13727, Ames – 13742, Ames – 13761 ва Ames – 22157- и квиноа интихоб шуда буд, ки аз коллексияи– Маркази Ҷумҳуриявии захираҳои генетикии (МҶЗГ) Академияи илмҳои қишоварзии Тоҷикистон (АИҚТ) дастрас карда шуданд.

**Мавзуи (предмети) таҳқиқот.** «Хусусиятҳои физиологӣ ва биохимиявии ташаккулёбии маҳсулнокии квиноа (*Ch. quinoa W.*) дар шароити Тоҷикистони Марказӣ».

### **Навғонии илми таҳқиқот:**

Бори аввал маҷмуй таҳқиқотҳо оид ба муносабати байниҳамдигарии сабзишу инкишофёбӣ, мубодилаи об, раванди фаъолияти (кори) ассимилятсионии баргҳо, маҳсулнокии тозаи фотосинтез ва ҳамbastагии онҳо бо таркиби биохимиявии тухмӣ, ҳосилнокӣ дар навъҳо

ва шачараҳои гуногуни растани квина анҷом дода шуданд. Робитаи байниҳамдигарии нишондодҳои равандҳои физиологӣ ва таъсири онҳо ба ташаккули маҳсулнокии биологӣ ва ҳосили (зироати) квина бо назардошти хусусиятҳои минтақаҳои парвариш таҳлил карда шудааст.

Ошкор карда шудааст, ки динамикаи ташаккулёбии сатҳи ассимилятсионии умумӣ (САУ), масоҳати сатҳи нисбии баргҳо (МСНБ), масоҳати сатҳи нисбии растаниҳо (МСНР) ва маҳсули тозаи фотосинтез (МТФ) вобаста аз минтақаҳои парвариш тағири назаррас доранд, ки аз генотип вобаста буда, барои ҳамаи навъҳои омӯхташуда якхела нест.

Дар асоси омӯзиши нишондиҳандаҳои мубодилаи об робитаи байниҳамдигарии байни шиддатнокии транспиратсия, қобилияти обнигоҳдорӣ, норасогии об ва концентратсияҳои шираи ҳуҷайраи баргҳо нишон дода шудааст, ки дар шароити Ромит равшану дақиқ зоҳир мешаванд.

Мувизинат ва мубодилаи об, маҳсули тозаи фотосинтез ва сифати биохимиявии тухмиҳои квина вобаста ба минтақаи парвариш муқаррар карда шудааст. Натиҷаҳои таҷрибаҳои бисёрсолаи озмоиши дар шароити дараи Ромити Тоҷикистон нишон доданд ки навъҳои Титикака, шӯраи шолӣ ва шачараҳои Ames-13742 - Ames-13761 - и квина ба ин шароит мутобиқати хеле хуб зоҳир карда, ҳосили баланди дорои таркиби бойи биохимиявӣ дода метавонанд. Нишондодҳои таркиби биохимиявӣ - сафеда, карбогидратҳо, липидҳо ва кислотаҳои ҷарбӣ дони шаклҳои муҳталифи парваришёфтai квина нишон дод, ки он аз генотип вобастагии зич дорад.

Дар асоси таҳқиқотҳои анҷомдодашуда, навъҳо ва шачараҳои барои шароити хоку иқлими Тоҷикистони марказӣ ояндадори дорои аломатҳои аз ҷиҳати хочагидорӣ арзишнок - тезпазакӣ, устуворӣ, ҳосилнокии баланд ва сатҳи мутобиқат ошкор карда шудаанд.

## **Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот:**

Дар рисолаи мазкур равиши методологии истифодашуда ва натиҷаҳои дар асоси озмоишҳо бадастомада барои фаҳмидани робитаи байниҳамдигарии хусусиятҳои физиологию - биохимиявии сабзишу инкишофёбӣ ва маҳсулнокии квиноа имкон доданд. Алоқаи байниҳамдигарии синергетикии (босамарии) барои нишондодҳои мубодилаи обӣ, маҳсулнокии тозаи фотосинтез ва таркиби биохимиявии тухмиҳо муқарраргардида метавонад барои коркарди биотестҳои ташхисии генотипҳои устувор ва ба шароити тағйирёбанди муҳит дар афзунсозии маҳсулнокии зироатҳои кишоварзӣ татбиқ шаванд.

Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқотии бадастомада ва муқоиса ба маълумотҳои дар сарчашмаҳои илмӣ мавҷудбуда оид ба таркиби биохимиявии тухмиҳо, парвариши квиноа дар Тоҷикистони Марказӣ ба сифати сарчашмаи ашёи хоми фармасевтӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ғизой тавсия карда шудааст.

Маҷмууи усулҳои агротехникии дар асоси нишондодҳои физиологӣ - биохимиявӣ муқарраршуда (муҳлатҳои кишт ва ҷамъоварӣ, тарзҳо ва меъёрҳои кишли тухмӣ) ба ташаккулёбии ҳосили массаи сабз ва тухмиҳои квиноа дар амал татбиқшаванда ва фоиданок мебошанд.

Усулҳои агротехникии коркардшуда ва натиҷаҳои омӯзиши хусусиятҳои физиологӣ - биохимиявии сабзиш ва инкишофи маҳсулнокии баландро дар навъҳо ва шаҷараҳои квиноа муайянкунанда метавонанд барои баҳодиҳии имкониятҳои интродуксионии ин зироат ва парвариши он дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон истифода шаванд.

Усулҳои дар ҷараёни таҳқиқот модификатсияшуда аз ҷониби устодон ва донишҷӯёни кафедраи биохимияи ДМТ ҳангоми гузаронидани машғулиятҳои амалий мавриди истифода қарор гирифтаанд. Коркардҳои илмӣ дар кор иҷрошуда метавонанд дар курсҳои лексияҳо барои донишҷӯён, аспирантон ва муҳаққиқони самти биологӣ ва кишоварзишта истифода шаванд.

## **Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:**

- Ошкоркуни хусусиятҳои физиологию биохимиявии растани квиноа, ки дар шароити гуногун ва мұтадил барои мутобиқшавӣ ва амалигардонидани пурраи раванди ҳосилбандӣ.
- Муайянкунни таъсири мувозинати об, ҳаҷми масоҳати барг ва фаъолиятнокии дастгоҳи ассимилятсионӣ ба таркиби биохимиявӣ ва сифати ҳосили квиноа.
- Ошкоркуни ҳамоҳангӣ пайдарпай фаъолшавии ассимилятсияй  $\text{CO}_2$  бо афзудани маҳсули тозаи фотосинтез дар давраи ҳосилбандӣ.
- Асосоноккунӣ ва коркарди тарзҳои агротехникии парвариши зироати квиноа бо назардошти хусусиятҳои иқлими минтақаи парвариш

**Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳо.** Эътиимоднокии натиҷаҳои бадастовардашуда бо такрорёбии коғии шумораи таҷрибаҳо ва маълумоти озмоиши тасдиқ мешавад, ки бо истифодаи асбобҳои ҳасосияташон баланд ва усулҳои физиологию биохимиявии ҳозиразамон ба даст омадаанд. Натиҷаҳо, инчунин аз таҳлили системавӣ ва коркарди оморӣ (статистикӣ) гузаронида шуда, эътиимодбахш мебошанд.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси 03.01.05 – Физиология ва биохимияи растаниҳо, ки бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2020, №6 тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунад. Тадқиқотҳои диссертатсия ҷанбаҳои асосии илмии ихтисоси 03.01.05 – Физиология ва биохимияи растаниро дақиқ инъикос намуда, ба талаботи муайяне, ки дар шиносномаи ин ихтисос мӯқаррар шудааст, ҷавобғӯ мебошад. Мубодилаи об, транспиратсия ва интиқоли моддаҳо. Растаниҳо ва стресс. Мутобиқсозӣ ва мӯқовимати растаниҳо ба омилҳои абиогенӣ ва биогении мӯҳити беруна.

- Б-9. Физиологияи мубодилаи об ва реҷаи обии растаниҳо.
- Б-10. Танзимгарони афзоиш ва инкишофи растаниҳо дар зери таъсири омилҳои экологӣ ва моддаҳои фаъоли физиологӣ.

Б-11. Асосҳои физиологӣ – биохимиявии муӯзовимати растаниҳо ба шароити ногувори муҳити беруна. Физиология ва биохимияи мутобиқшавии растаниҳо ба шароити ногувор.

Б-12. Раванди маъсулдињӣ ва танзими он.

**Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.** Аз таҳлили адабиёти илмӣ, ҳалли масъалаҳо, гузаронидани таҳқиқот, таҳлил дар шароити лабораторӣ ва саҳроӣ, баҳодихии натиҷаҳои ҳосилшуда, баёни хулосаҳо ва мазмуни асосии диссертатсия иборат мебошад.

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.** Натиҷаҳои асоси рисолаи номзадӣ дар семинарҳои илмӣ ва ҷаласаҳои кафедраи биохимияи ДМТ (солҳои 2017 - 2023), дар конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ДМТ баҳшида ба Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018 – 2028, «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», «140-солагии зодрӯзи Қарамони Тоҷикистон С. Айнӣ» ва «70- солагии ДМТ»; Маводи конф. ҷумҳуриявии «Дастовардҳои биохимияи муосир», Душанбе – 2019; Маводи конф. илмӣ-назариявии ҷумҳуриявии «Мутобиқатии организмҳои зинда ба иқлими тағйирёбанди муҳит», баҳшида ба 28-солагии Истиқлонияти ҶТ, Душанбе - 2019; Маводи конф. ҷумҳуриявии илмӣ - назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ, баҳшида ба «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (2019 - 2021)» ва «400 - солагии Миробида Сайдо Насафӣ» (2019), Душанбе - 2019; Маводи конф. ҷумҳуриявии илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандон ва донишҷӯёни ДМТ, баҳшида ба ҷашнҳои «5500 – солагии Саразми бостонӣ», «700 - солагии шоири барҷастаи тоҷик Камоли Ҳуҷандӣ» ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020 - 2040)», Душанбе - 2020; Маводи конф. ҷумҳуриявии «Дастовардҳои биохимияи муосир дар Тоҷикистон», Душанбе - 2020; Конференсияи байналмилалии илмию назариявии «Солҳои рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (2019 - 2020)», 68 - солагии ДДТТ ба номи

А. Сино – Душанбе, 2020; Конф. чумхуриявии илмию назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ, бахшида ба «30 - солагии Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 110 - солагии зодрӯзи шоири ҳалқии Тоҷикистон, қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода, 110 - солагии зодрӯзи нависандаи Тоҷикистон Сотим Улуғзода ва «20 - солагии омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илм ва маориф (солҳои 2020 - 2040)», Душанбе - 2021; Конференсияи байналмилалии илмию амалии «Аграрная наука в условиях модернизации и цифрового развития АПК России», Курган - 2022; Конференсияи байналмилалии илмии «Актуальные вопросы охраны биоразнообразия» РИЦ УУНiT, - 2022; Конгресси клиникии IV – уми Осиёи Марказӣ «Современное состояние и перспективы развития клинической фармакологии», г. Бухара, Узбекистан - 2022; Маводи Маркази байналмилалии илмӣ-тадқиқотии «Endless Light it Science», Almaty, Kazakhstan, 2023; Маводи конф. X - уми байналмилалии «Хусусиятҳои экологии гуногунии биологӣ», Душанбе – 2023; Ҷаласаи васеи кафедраи биохимияи ва физиологияи растаниҳои ДМТ, 2023 ва дар конференсияҳои илмӣ - назариявии ҳайати профессорон ва омӯзгорони ДМТ (солҳои 2018 - 2024) таъйид ва нашр шудаанд.

**Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия.** дар асоси натиҷаҳои диссертатсия 19 мақола нашр гардидааст, аз ҷумла 5 адад мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА - и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд.

**Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия.** диссертатсия дар 146 саҳифа матни асосӣ таълиф гашта, дорои сарсухан, муқаддима ва 3 боб, ки дар онҳо маълумоти асосии адабиёт ва натиҷаҳои таҳқиқот баррасӣ гардидаанд, хулосаҳо, рӯйхати адабиёти истифодашуда (168 кори иқтибосшуда, ки 104 адади он ба забони ҳориҷӣ мебошад), инчунин 19 расм ва 17 ҷадвал) мебошад.

## **МАРҲИЛАҲОИ ТАҲҚИҚОТ**

Таҳқиқот дар давоми солҳои 2016 - 2022 гузаронида шуд, ки се марҳилаи асосиро дар бар мегирад: 1. Омӯзиши адабиёт оид ба мавзӯъ, муайянкуни мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот (2016 – 2022); 2. Тартиб додани нақшай корҳои таҷрибавӣ, интихоби усулҳо, таҳлилҳои физиологӣ – биохимиявӣ, коркарди натиҷаҳо, таҳлил ва ҷамъбасти маълумотҳо, хулосаҳо оид ба таҳқиқотҳои гузаронидашуда, Омодасозии маводҳои чопии илмӣ (2017– 2020); 3. Ҷамъбастанд ва коркарди омории натиҷаҳо, таҳлили илмии натиҷаҳо ва таҳқиқот (2020 - 2022). Дар солҳои 2016 - 2023 дар 3 минтақаи Тоҷикистони Марказӣ (шаҳри Душанбе, ноҳияи Турсунзода, дараи Ромит) растаниҳо парвариш карда шудаанд. Ин минтақаҳо барои парвариши навъҳои зиёди зироатҳои кишоварзӣ, аз ҷумла ғалладонагиҳо дорои шароити иқлимии хеле мусоид мебошанд (Каримов ва диг., 1987; Мирзоев, 2019).

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳқиқҳо бо истифодаи усулҳои мусосири физиологию-биохимиявӣ гузаронида шудаанд. Методология дар боби «Шароитҳои парвариш, объектҳо ва усулҳои таҳқиқот» пурра тавсиф шудааст. Асосҳои физиологию биохимиявии ҳосилнокии растаниҳо, мутобиқат ва коркарди усулҳои оқилонаи парвариш ва тадбиқи онҳо дар истеҳсолоти кишоварзӣ.

Дар муқаддима ба мушкилоти ҷойдошта ишора шудааст, ки ба таҳқиқи минбаъда ниёз доранд, самти асосии кор, мақсад ва вазифаҳои он ифода ёфтаанд. Дар боби якум дастовардҳои илмии ба тавсифи физиологию биохимиявии зироати квиноа даҳлдошта ва имконияти истифодаи онҳо дар истеҳсолот оварда шудаанд. Дар боби дуюм объектҳо ва усулҳои таҳқиқот оварда шудаанд. Дар боби сеюм натиҷаҳои корҳои таҳқиқотӣ озмоишӣ ва муҳокимаи онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Дар хулоса дар асоси озмоишҳои физиологию биохимиявӣ имкониятҳои интродуксионии ҳамин зироат ва

парвариши он дар навоҳии гуногуни Тоҷикистон асоснок карда шудаанд.

Муайян кардани нашъунамои тухмӣ ва сабзиши растаниҳо аз рӯйи ГОСТ 12038 - 84 (1984), вазни 1000 дона аз рӯйи ГОСТ 12042 - 8 (1980) гузаронида шуданд.

Нишондиҳандаҳои сабзишу инкишоф ва ҳосилнокӣ аз рӯйи усули (Доспехов, 1985; Кумаков, 2001) муайян карда шуд. Нишондиҳандаҳои мубодилаи об аз рӯйи усули умумии қабулшуда (Ничипорович, 1961; Chatsky, 1960; Горышина ва Самсонова, 1966) муайян карда шуд.

Нишондиҳандаҳои фаъолияти фотосинтетикии растаниро аз рӯйи усули А.Н. Ничипорович (1981), масоҳати баргхоро бо усулҳои ченкунии дарозӣ ва паҳноии онҳо (Абдуллоев, Каримов, 2001), маҳсулнокии тозаи фотосинтез, сабзиши шабонарӯзӣ ва ҷамъшавии биомассаи хушк бо усули (Ничипорович ва диг., 1961; Коломейченко, 1987) муайян карда шуданд. Ба ҳисоб гирифтани қисмҳои асосии ҳосилнокии зироати квиноа тибқи усулҳои умумии қабулшуда гузаронида шуданд. Микдори ангиштобҳои ҳалшаванда аз рӯйи Дюбуа (Dubois et al., 1956), ҷарбҳо тибқи (Ермаков, 1952) ва усули тавсифкардаи (Иброҳимов ва диг., 2010; Иброгимов, 2019) муайян карда шуданд.

Муайян намудани таркиби биохимиявии донаҳои квиноа (мавҷудияти сафедаҳо, оҳар, клетчатка, намнокии донаҳо) бо истифода аз анализатори универсалии бисёрвазифавии ИК бо матритсаи диодҳои «DA 7200» аз ширкати Perten Instruments (Шведсия) ба роҳ монда шуд.

Коркарди статистикии маълумоти таҷрибавиро мувоғиқи усули (Доспехов, 1985) бо истифодаи барномаи Excel Windows 2000 гузаронида шуд.

# **БОБИ І. ШАРХИ АДАБИЁТ**

## **ХУСУСИЯТХОИ МОРФО - ФИЗИОЛОГӢ, БИОХИМИЯВӢ ВА ИСТИФОДАБАРИИ РАСТАНИИ КВИНОА**

### **1.1. Таърихи воридшавии квеноа ба соҳаи зироатпарварӣ**

Калимаи «квеноа» аз истилоҳи лотинии *Chenopodium quinoa* гирифта шудааст. Дигар номҳои русии он, мисли «рисовая лебеда», «квеноа» ва «квинаоя» низ маъмуланд. Квеноа растани яксолаи зироати ғалладонагӣ буда, дар нишебиҳои Анд дар Амрикои Ҷанубӣ то баландии 3000 – 4000 м аз сатҳи баҳр мерӯяд. Ин маънои онро дорад, ки ҳарчанде ки квеноа аз ҷиҳати хусусиятҳои ботаникӣ растани ғалладонагӣ набошад ҳам, ба ин гурӯҳ дохил карда мешавад, зоро он дорои микдори зиёди оҳар мебошад. Атстекҳо 7 ҳазор сол пеш квеноаро парвариш мекарданд, пас аз 30 аср растани квеноа дар баробари ҷуворимакка ва картошқа ба яке аз се ғизои асосии тамаддуни Инка табдил ёфт. Онҳо квеноаро «модари ҳама ғалладона» меномиданд, зоро маҳз ин зироат ғизои асосии парҳезии онҳо буд.

Квеноа дар пешгирии гуруснагӣ, камғизой ва камбизоатӣ нақши муҳим бозида, дар ноил шудан ба амнияти озукаворӣ ва ҳадафҳои ғизоӣ сахми назаррас гузоштааст. Квеноа (*Chenopodium quinoa Willd*) бори аввал аз ҷиҳати ботаникӣ аз ҷониби Willdenow дар соли 1778 ҳамчун як навъе, ки дар Амрикои Ҷанубӣ ҷойгир аст, дар Андҳои Боливия ва Перу тавсиф карда шудааст. Инро олим Гандариляс соли 1979 тасдиқ карда, нишон дод, ки доираи ҷуғрофии он хеле васеъ аст.

Аз рӯйи ақидаҳои Якобсон, квеноа яке аз қадимтарин зироатҳо дар минтақаи Анд мебошад, ки такрибан 7000 сол вуҷуд дорад ва қабилаҳо ба монанди Инкаҳо ва Тиауанако низ дар шароити хонагикунонӣ ва нигоҳдории он ширкат варзидаанд [75, 136].

Квеноа дар ноҳияҳо ва минтақаҳои Анд ҳамчун зироат, пеш аз Колумбия ба таври васеъ парвариш карда мешуд ва донаҳои квеноаро

сокинони водиҳо ва ноҳияҳо, дар минтақаҳои хушк ё дар баландии зиёда аз 3500 м аз сатҳи баҳр ё ҳарорати паст (ба ҳисоби миёна 12°C) дар ҳӯроки худ истифода мебурданд.

Арзишнокии баланди ғизоии қвинаа ва мутобиқшавии он ба иқлими кӯҳистон барои паҳншавии ин зироат дар дигар минтақҳои ҷаҳон, баҳусус дар Тибет ва Ҳимолой мусоидат намудааст [73, 74, 75, 140].

Дар соли 1996 қвинаа аз ҷониби ТОК (FAO) – Ташкилоти озуқа ва қишоварзӣ на танҳо барои ҳосиятҳои фоидабаҳш, инчунин барои ҳалли мушкилоти ҷиддии ғизоии инсон, ҳамчун яке аз зироатҳои ояндадор барои инсоният тасниф карда шуд. НАСА (NASA) қвинааро ба системаи назорати экологиии дастгирии ҳаёт (CELSS) (Controlled Ecological Life Support System) дохил кард, ки ҳамчун растани ғизоии аз сафеда бой барои қайҳонавардон истифода бурда шавад.

Дар ҷаласаи пленарии иҷлосияи 67 – уми Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид, ки 20 феврали соли 2013 дар қароргоҳи СММ дар Ню – Йорк баргузор шуд, соли 2013 «Соли байналмилалии қвинаа» эълон шудааст.

Дар айни замон, қвинаа дар зиёда аз 70 қишвари ҷаҳон, аз ҷумла дар Амрикои ҷанубӣ, ИМА, Аврупо, Ҷин ва Ҳиндустон, инчунин дар Финляндия ва Британияи Кабир низ парвариш карда мешавад [30, 143, 145]. Аммо, қвинаа ба Аврупо ва ИМА, асосан аз Боливия, Перу, Эквадор ва Чили содир карда мешавад [109, 111, 144].

Истеҳсоли қвинаа дар тули 20 соли охир, маҳсусан дар Боливия бо 61,490 тонна дар соли 2007 афзоиш ёфтааст (FAOSTAT, 2008). Соли 2014 бори аввал дар қишвари Краснодари Федератсияи Россия қвинаа кишт карда шуд. Ҳисобҳои пешакии ҳосилнокӣ 39 с/га -ро ташкил дод, ки ин барои ба қиши ҷароӣ ҷорӣ намудани ҳосили асосии он мебошад [76, 146].

Дар оянда зироати квинаа метавонад барои бо озука таъмин намудани аҳолии як қатор нохияҳои Осиёи Марказӣ, ки дар шароити номусоиди экологӣ қарор доранд, нақши муҳим бозад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон озмоиши парвариши растани квинаа аз соли 2014 оғоз шудааст. Бинобар сифати баланди ғизӣ доштан растани квинааро ба қатори растаниҳое дохил намуданд, ки ҳамчун истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ барои таъмини аҳолии ҷаҳон мусоидат менамояд.

## 1.2. Тавсифи биологии квинаа

Квинаа – ин растани алафии яқсола мебошад, ки дар иқлимҳои гуногун ҳамчун алафи худрӯйи бегона мерӯяд. Ин растани ба як оилаи амарантиҳо мансуб мебошад. Аз ҷиҳати ҳусусиятҳои ботаникӣ квинаа ба синфи Dicotyledoneac тааллук дорад [80, 165, 166, 167].

### Таснифи таксономии квинаа:

- Маснад: растаниҳо (Plantae);
- Тартиб: мекчагулон (Charyophyllales);
  - Оила: амарантиҳо (Amaranthaceae);
  - Зериила: шӯрагиҳо (Chenopodioideae);
  - Ҷинс: шӯра (Chenopodium);
  - Намуд: квинаа (*Chenopodium quinoa* Willd);



**Расми 1.1. – Тавсифи ботаникӣ квинаа**

Дар расми 1.1. тавсифи ботаникӣ растани квинаа оварда шудааст.

**Реша** – тирреша ва решачаҳои дуюмдараҷа ва сеюмдараҷаро дорост. Мӯякҳои решагии сершумор, зич ва мӯякчадор дорад. Дар растани қадаш баланд решашо ба чуқурии зиёд фурӯ мераванд. Ҳамин тариқ, дар баландии 170 см, дарозии решаш то 150 см –ро ташкил медиҳад.

**Поя** – шоҳадор ё бешоҳа буда, аз поён силиндршакл ва аз боло ришташакл, маҳсусан дар он ҷойе, ки барг ба поя пайваст бошад. Дар растаниҳои ҷавон, даруни поя мулоим аст, бо мурури синну сол ковок мешавад ва ё мерезад. Пӯсташ қавӣ, аз хӯҷайраҳои ниҳоят зич иборат аст. Вобаста аз навъ, поя гуногун буда, бо хӯшагул анҷом меёбад. Баландии растани 50 см то 2 м фарқ мекунад. Рангаш гуногун сабз, зард, сурх ва норинҷӣ мешавад.

**Барг** – аз лавҳачаи баргӣ ва думча иборат аст. Баргҳо полиморфизми аён доранд: ромбмонанд, делтамонанд ё секунҷамонанд мешаванд. Думчаҳо дар қисми боло аз чуқурҳо ва аз антосианинҳо бой мебошанд. Баргҳое, ки аз пояи тартиби якум дароз мешаванд, дарозтар ва аз шоҳаҳо нисбатан кӯтоҳтаранд. Дар аксари мавриди лавҳачаи баргӣ ҳамвор буда, каме мавҷнок мебошад. Баргҳои ҷавон бо қабати оҳарӣ пӯшонида шудаанд, ки аз мӯйҳои везикулярии андозаи 1,4 мм иборатанд. Онҳо сафед, гулобӣ ё сурхи баланд буда, ба баргҳо, инчунин навдаҳо ба навдаи ҷавон паҳн шудааст. Баъзан баргҳо ҷилодор мешаванд. Лавҳачаи баргӣ ҳатто дар як растани полиморфи мебошад. Поёнаш алмосшакл ё секунҷа, болои нештармонанд ё секунҷаи андозаи хурд доранд. Қанори барг дандондор (аз 2 то 20 дандонаҷаҳо) мебошад. Баргҳои болои 10 см, бараҷ 2 см, дар баргҳои поёнӣ мутаносибан 15 см ва 12 см мебошад. Аксарияти баргҳо се рагҳои асосие доранд, ки шоҳа мезананд.

Баргҳо дар пояи сабз бонавбат ҷойгир шудаанд. Ҳангоме, ки растани пухта мерасад, вобаста ба навъ зард ё сурх мешавад. Ин баргҳо ғафсу мустаҳкам мебошанд. Баргҳои растани квиноа аз оксалати калсий бой мебошанд, ки дар рӯйи баргҳо як навъ «хока» -ро ташкил

медиҳанд. Оксалатҳо ба растанӣ имкон медиҳанд, ки намиро аз муҳити атроф беҳтар ҷаббида ва нигоҳ дошта, онро аз сардӣ муҳофизат кунанд. Ин раванд ҳамчун қобилияти гигроскопии барг маълум аст.


**Хӯшагули ҷорӯбмонанд** - аз меҳварҳои сершумори қаторҳои дуюм ва сеюм иборат мебошад, ки ба онҳо гулҳои хурд дар кӯракҳо ҷамъ шуда, пайваст гардидааст. Агар кӯракҳо дар меҳвари тартиби дуюм нишинаанд, он гоҳ ҳӯшагул амарантмонанд ҳисобида мешавад, ки он шакли дарозрӯя дорад. Агар кӯракҳо дар меҳвари дараҷаи сеюм нишинаанд, ҳӯшагул шакли кистамонандро пайдо мекунад. Вай нисбатан қалонтар ва аз дигар шаклҳо бартарӣ дорад [83]. Дарозии меҳварҳои қатори сеюми ҳӯшагули ҳӯшамонанд аз 3 то 5 см буда, дар тамоми дарозии онҳо кӯракҳо мавҷуданд, ки аз 20 ва ё зиёда гулҳои ҷойгиршуда иборатанд.

Кӯракҳо шакли куррашакл доранд, андозаи онҳо аз дарозии меҳвари асосӣ ва паҳншавии гулҳо вобаста аст. Дарозии ҳӯшагулҳо ба чунин қисмҳо тақсим мешавад: кӯтоҳ – 15 см, миёна ва дароз – то 70 см. Баъзан кӯракҳои ҳӯшагулҳои амарантмонанд хеле дароз мешаванд. Андозаи кӯракҳои кӯрамонанди ҳӯшагули ҳӯшамонанд дар шаклҳои ҳудрӯй на бештар аз 5 мм, дар шаклҳои қишиғ аз 8 то 20 мм дарозӣ доранд. Ҳӯшагул метавонад ранги сафед, сурх, аргувонӣ, зард, норинҷӣ ва сиёҳ дар тобишҳои гуногун мебошанд. Дарозии гул аз 30 то 80 см ва диаметри он аз 5 то 30 см мебошад. Дар ҷорӯбак бошад аз 100 то 3000 тухмиро пайдо кардан мумкин аст. Дар навъҳои серҳосил бошад, дар як ҷорӯбак то 500 г дона ҷамъоварӣ кардан мумкин аст.

**Гулҳо** – майда буда, аз гулпӯши одӣ ва қосашакл иборат мебошад. Баргакҳо, аз ҷумла 5 адад, дар пойгоҳ омехта карда шудаанд, ки бо пардаи сафед дар канори кунҷҳо ва бо муяқҳои везикулярий дар қад – қади қил бурида шудаанд. Онҳо метавонанд дучинса ё модина бошанд. Гулҳои дучинса дар қисми болоии кӯрак ва модинаҳо бошанд дар қисми поёнӣ ё паҳлугӣ ҷойгир шудаанд. Мутаносиби байни онҳо номуайян аст. Андозаи гулҳои дучинса нисбат ба андозаи гулҳои модина қалонтаранд.

Андротсей аз 5 гардбарг бо риштахой күтоху хамида дар пойгоҳ омехта ҷойгир шудааст. Гинетсей хурд буда, тухмданаш эллипсоидмонанд мебошад. Гулҳои модина аз баргакҳо ва гинетсей иборатанд. Андозаи баргчаҳо аз 2 то 5 мм буда, гинетсей бошад аз 1 то 3 мм мешавад.

**Мева** – тухмӣ мебошад, ки бо рӯйпӯшаки тухмӣ пӯшонида шудааст. Ранги онҳо бо ранги растани муйян карда мешавад: сурх, аргувонӣ ва тобишиҳои гуногун дорад. Дар меваҳои пухтарасида ҳӯшагули он ситорашиакл мешавад. Спермодерма ранги тухмро – сафед, зард, гулобӣ, қаҳваранг, норанҷӣ, сурх ва сиёҳ буданашро муйян мекунад.



**Расми 1.2. – Сохтори буриши қундалангии тухмии қвинаа С – тухмпалла; Р – тухмпӯш; Е – ҷанин; Ре – перисперм**

Дар таркиби он сапонинҳо мавҷуданд, ки ба тухмҳо таъми талҳ медиҳанд. Дар зери перисперма қабати тунуки эндосперма мавҷуд аст. Ҷанин қисми зиёди тухмиро ишғол мекунад (расми 1. 2.).

**Тухмҳо** аз 1 то 2,6 мм буда, сафед, зард, сурх, бунафш, қаҳваранг ё сиёҳ мебошанд [129, 130]. Тухми он дар сурати фароҳам овардани шароити мұтадил неш зада мебарояд ва тухми он дар хок тули ду се сол қобилияти афзоишашро гум намекунад (расми 1.3.).



### **Расми 1.3. – Тухмҳои гуногунрангии растани квиноа**

**Хок.** Растани квиноа ба намнокӣ, мавҷудияти миқдори зиёди моддаҳои органикӣ ва чуқурии мӯътадили хок ниёз дорад. Барои квиноа хоки нейтралӣ афзалтар мебошад, гарчанде ки он одатан дар хокҳои ишқордор (нишондоди pH то 9) ва кислотадор (нишондоди pH то 4,5) парвариш карда мешавад.

**Иқлим.** Биёбонӣ, гарм ва хушк, сард ва хушк, мӯътадил ва сербориҷ, мӯътадил бо намии нисбатан баланд, инчунин иқлими пастхамиҳо ва баландкӯҳ барои нашъунамои растани квиноа мутобиқ мебошанд. Навъҳои гуногуни квиноа ва экотипҳои он ба иқлимҳои гуногуни ареал мутобиқ карда шудаанд.

**Об.** Квиноа обро самаранок истифода мебарад, гарчанде, ки он ба намуди растаниҳои  $C_3$  тааллук дорад. Ин растаний дорои хусусиятҳои физиологӣ буда, ба он имконият медиҳад, ки худро аз норасоии намии хок ҳимоя намояд.

**Ҳарорат.** Ҳарорати мунтазам  $15 - 20\text{ }^{\circ}\text{C}$  ва ба тағйирёбии ҳарорат аз  $+38$  то  $-8\text{ }^{\circ}\text{C}$  тобовар мебошад.

**Радиатсияи офтобӣ.** Квиноа ба радиатсияи шадиди офтобӣ тобовар мебошад ва ин имконият медиҳад, ки вақти гармии офтобии рӯзро барои афзоиш ва инкишофи минбаъда истифода барад.

**Фотопериодизм.** Навъҳои квиноа ба кӯтохрӯзӣ, дарозрӯзӣ ва миёнарӯзӣ ҳассос нестанд.

Квиноа як ғизои аслии мардумҳои қадими минтақаи Анди Амрикои Ҷанубӣ мебошад ва асосан дар кишварҳои минтақа ба монанди Перу ва Боливия парвариш карда мешавад. Растани квиноаро аз сабаби шабоҳати беруниаш ба дон онро зироати ғалладонагӣ меноманд ва аз сабаби серравған буданаш онро зироати псевдоравғанӣ меҳисобанд.

Тухмиҳои квиноаи парваришшаванд бо гуногуншаклии генетикӣ фарқ мекунад, ки дар ранги растани, ранги гул, инчунин бо мавҷудияти сафедаҳо, сапонинҳо, оксалати калсий дар баргҳо ва ғайра зоҳир мешаванд (расми 1.4.).



#### **Расми 1.4. – Гуногуншаклии генетикии квиноа**

Дар айни замон дар кишвари мо дони квиноа дар бастаҳои хурд дар бозорҳои калон ё мағозаҳои интернетӣ фурӯхта мешавад. Он ҳамчун зироати хочагии қишлоқ ҳанӯз кишт карда нашудааст. Гарчанде дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷудияти минтақаҳои гуногуни агроэкологӣ аз ҳамворӣ то кӯҳҳои баланд имкон медиҳад, ки квиноа дар ин минтақаҳо парвариш карда шавад.

Барои сокинони ИДМ, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, квиноа ҳамчун маҳсулоти воридотии маҳсуб мешавад. Асосан кишварҳои

Боливия, Чили ва Перу ба парвариши растани квина машғул буда, аҳолиро бо маҳсулоти ин растани таъмин мекунанд.

Нашъунамои тухмии квина аз 100 донаи барои таҷриба гирифташуда 92 донаро ташкил дод. Тухмиро пеш аз қишлоғ намудан бо реагентҳои химиявӣ коркард менамоянд [35, 62, 82, 168].

Мувофиқи сарчашмаҳои адабиётҳо [93, 95, 147] тухмӣ дар масофаи 25 – 30 см аз ҳамдигар дур дур бояд шинонида шаванд. Масофаи байни қаторҳо қариб 40 – 50 см -ро ташкил медиҳад. Давраи ибтидоии нашъунамои қишлоғ баъд аз 10 рӯз пайдо шудаанд.

### **1.3. Ҳусусиятҳои физиологию биохимиявии квина**

Давраи нашъунамо ин ифодаҳои ҷолиби ҳаёти фаъолонаи растани мебошад, ки бо давраҳои алоҳидаи гузариши физиологӣ ошкор карда мешаванд [43, 169].

Давомнокии марҳилаҳо вобаста ба як қатор омилҳои берунӣ ва доҳилӣ метавонад аз ҳамдигар хеле фарқ кунанд. Ҳамин тавр, давомнокии давраи ақибмонии нашъунамои тухмиро бо мавҷуд набудани гормонҳои нашъунамо ё зиёд будани он, инкишофи физиологии ҷанин, нарасидани об, оксиген, нарасидани ҳарорати оптимальӣ ва як қатор сабабҳои дигар шарҳ додан мумкин аст. Рушди ин давра аз ҷониби моддаҳои гормоналӣ идора карда мешавад, синтези фаъоли моддаҳои пластикӣ ва энергетикӣ дар он мегузарад ва инчунин механизмҳои ибтидой, ки бо ташаккули КДН ва КРН, синтези ферментҳои нав ва фитогормонҳо алоқаманданд, амал мекунанд [20].

Ҳусусияти фарқунандаи квина суръати пасти афзоиши он дар марҳилаҳои аввали рушди растани мебошад. Дар ин бобат давраи нашъунамои тухмӣ ва сабзиши ниҳолҳо дар моҳи аввал барои квина хеле муҳим аст. Зоро дар ин давра 2 – 3 маротиба аз алафҳои бегона тоза кардан зарур мебошад, дар акси ҳол ниҳолҳои ҷавонро алафҳои бегона пахш мекунанд. Фаҳмидани сабабҳои сустинкишофёбӣ ва инкишофт дар

ибтиди онтогенези растани мұхим аст, зеро дар ин давра ба квина оқысияти зиёд ба тағирирёбии ҳарорати мавсими баһор, хушксолій ва бемориҳо хос аст.

Маълум аст, ки афзоиш ва раванди фотосинтез бо ҳам зич алоқаманданд [21, 38, 41]. Аз ин рұ, муайян намудан ҳалқаҳои дастгохи фотосинтетике, ки ташаккули метаболитҳои фотосинтетикиро маҳдуд мекунанд, равандҳои сабзиши ниҳолхоро дар моҳи аввали растаних тоғын мекунанд, ба онҳо таъсир расонда, барои тезондани давраи аввали инкишоф ёрӣ мерасонанд.

Барои ин бояд таъсири мутақобилаи функционалӣ ва мунтазами раванди фотосинтез ва афзоиш дар марҳилаи ибтидиин онтогенез мүфассал омӯхта шавад [22].

Квина давраи мұхими афзоиш ва инкишофро бомуваффақият паси сар карда, дар марҳилаи афзоиши вегетативӣ биомассаи худро зиёд мекунад, масоҳати зичи баргро ба вучуд меорад. Дар натиҷа шароите ба вучуд меояд, ки борои инкишофи алафҳои бегона дар кишли растани квина монеа мешавад.

Мушоҳидаҳои фенологияи мұхаққиқон [45] нишон доданд, ки марҳилаи пухтарасӣ дар навъҳои квина пас аз кишт 95 – 130 рӯз давом мекунад. Давраи аз нешзани то гулкунӣ то 50% шукуфтани гарддонҳо дар ҳамаи гурӯҳҳои пухтагӣ 51 – 55 рӯз, давомнокии гулкунӣ 50% то гулкунии пурра 21 – 25 рӯзро дар бар мегирад. Тағовути назаррас аз давраи гулкунӣ то пухта расидани пурра борои навъҳои тезпазак 22 – 23 рӯз ва борои навъҳои дерпазак 46 – 47 рӯз (барвақтпазак – 95 – 100 рӯз, миёнапазак – 110 – 130 рӯз, дерпазак 130 рӯз ва аз ин ҳам зиёд) ба назар мерасад.

Ҳосилнокии квина натиҷаи ғуншавии як қатор элементҳо мебошад. Ҳосилнокии растанихоро шумораи чорӯбакҳои ҳосилхез дар як растани, вазн, ҳосили дон ва зичи растани муайян мекунанд. Натиҷаҳои таҳлили морфологии растаниҳои квина аз гуногуни онҳо гувоҳӣ медиҳанд. Дар

навъхой квинаи тезпазак вазни миёнаи құраки мобайні аз 27,6 то 33,2 г, вазни миёнаи чорұбакҳои мобайни навъхой миёнапазак 35 – 38,5 г ва дар навъхой дерпазак ин нишондиҳанда ба 46 – 52г расид. Растаниҳои квинаа барои дон, вазни дон аз 20 растани ҳамаи гурӯхҳои пухтарасида ҳисоб карда шуда, ки аз 290 то 740 г - ро ташкил медиҳанд.

Арзиши асосии навъхои мушаххас ҳосилнокии он мебошад. Натицаҳои баҳодиҳии ҳосилнокии квинаа нишон дод, ки навъхои тезпазак назар ба навъхои миёна ва дерпаз камҳосил мебошанд. Ҳосили ғалла аз 15,8 то 23,0 ва 31,4 с/га – ро ташкил доданд.

Ҳамин тариқ, омӯзиши ҷамъоварии навъхои квинаа имкон дод, ки дараҷаи тағийирёбии аломатҳои морфологӣ муайян карда шавад, ки ин пеш аз ҳама ба тағийирёбии давомнокии марҳилаҳои алоҳидаи инкишоф, мавсими кишт, баландии растани, ҳосилнокӣ ва ғайра таъсир мерасонад.

Таҳлили маълумотҳои бадастовардашуда нишон доданд, ки намунаҳои таҳқиқшудаи квинаа дар ҳар як гурӯхи пухтарасида ҳусусиятҳои мусбат ва манфии худро доранд.

#### **1.4. Үнсурҳои асосии биохимиявии тухмии квинаа**

Тухми квинаа аз ҷиҳати таркиби муҳимтарин моддаҳои фаъоли биологӣ нисбат ба зироатҳои ғалладонагӣ бартарӣ дорад.

Сифати сафедаи донаҳои квинаа бо мавҷудияти аминокислотаҳои ивазнашаванда дар муқоиса бо дигар зироатҳо хеле баланд мебошад. Аз ин рӯ, таваҷҷуҳи маҳсус ба растани квинаа аз он иборат аст, ки дар қисмҳо ва тухмии растани миқдори зиёди моддаҳои фаъоли биологӣ, ки ба гурӯхҳои гуногуни маҳсулоти биохимиявӣ тааллук доранд, вобаста мебошад.

Ҳамин тавр, таркиби миёнаи химиявии дони квинаа нисбат ба таркиби химиявии баъзе зироатҳои маъмултарини ғалладона дар он аст, ки ин зироат ҳамчун ашёи ҳоми пуарзиш барои истеҳсоли сафедаҳо, минералҳо ва витаминҳои ғизоӣ тавсия дода мешавад (чадвали 1.1.).

**Чадвали 1.1. - Таркиби химиявии баъзе зироатҳои ғалладонагӣ**  
**(иқтибос аз Бустинс, 2000)**

№	Таркиби химиявӣ	Квиноа	Гандум	Чуворимакка	Чав	Биринчи нимтоза
1	Калориянокӣ, ккал	350	330	332	405	347
2	Намӣ, %	11,4	14,4	15,2	9,3	15,6
3	Сафеда	14,0	9,0	8,4	10,6	7,3
4	Чарбҳо, %	6,5	1,5	0,3	10,2	0,5
5	Карбогидратҳои азхудшаванд, %	59,6	71,0	72,0	65,5	75,8
6	Наҳҳои ғизоӣ, %	5,8	3,0	3,8	2,7	0,5
7	Хокистар, %	2,7	1,1	1,2	1,5	0,6
8	Калтсий, мг	135	365	6,0	140	7
9	Фосфор, мг	420	224	267	321	127
10	Оҳан, мг	5,2	4,6	3,7	2,5	0,8
11	Тиамин, мг	0,30	0,20	0,3	—	0,09
12	Рибофлавин, мг	0,30	0,08	0,16	0,04	0,12
13	Ниатсин, мг	1,43	2,85	3,25	—	2,05
14	Кислотаи аскорбин	1,1	—	—	—	—

**Сафедаҳо.** Дони квиноа дорои сафедаи растанигии пурӯзиммат буда, сафедаҳои он дорои ҳамаи аминокислотаҳои ивазнашаванд мебошад. Микдори сафедаҳои он дар квиноа назар ба сафедаи таркиби биринҷ, гандум ва чуворимакка хеле зиёд аст. Дар баъзе навъҳои квиноа тақрибан 20% аминокислота мутавозин аст, ки ба таркиби сафедаи шир наздиқӣ дорад. Дар таркиби он тақрибан 20 аминокислотаҳо мавҷуданд, ки барои ташаккули ҳуҷайраҳои нав заруранд.

Маълум аст, ки таркиби аминокислотаҳои ашёи хоми растаний ва маҳсулоти аз онҳо гирифташуда арзиши биологии онҳоро муайян мекунад [78, 79, 92, 132, 152]. Микдори сафеда асосан аз рӯйи таркиби

аминокислотаҳои он ва мавҷудияти аминокислотаҳои ивазнашаванд а муайян карда мешавад.

Дар асоси муқоиса бо сафедаи «идеалӣ», ки таркиби онро Ташкилоти умумиҷаҳонии нигоҳдории тандурустӣ пешниҳод кардааст, ки дони қвиноа манбаи сафедае мебошад, ки таркиби он аминокислотаҳои асосиро дар бар мегирад [4, 6, 7].

Миқдори умумии сафедаҳо дар тухмии навъҳои гуногуни қвиноа аз 12 то 23% фарқ мекунад ва аз шароити иқлими парвариш, сатҳ ва сифати нуриҳои нитрогенӣ вобастагӣ дорад [65, 69, 115].

Таркиби фраксияи омӯхташудаи сафедаи тухмии қвиноа мавҷудияти чор фраксияро нишон дод: албумин, глобулин, проламин ва глютелин. Албумин аз 10 то 13%, глобулин аз 40 то 45% ва глютелин бошад аз 35 то 55% - ро ташкил медиҳад [4]. Албуминҳо ва глобулинҳо сафедаҳои асосии нигоҳдорандай тухмиҳои қвиноа мебошанд [77, 78]. Ҳиссаи проламин он қадар аҳаммиятнок нест [96].

Баъзе тавсифоти биохимиявии тухмии навъҳои қвиноа ба даст оварда шудаанд. Маълум шудааст, ки таркиби сафеда дар тухмии генотипҳо аз ҳамдигар хеле фарқ мекунад: миқдори максималӣ дар навъи Amarillo 13,4% ва Real.Blanca то 10,7% - ро ташкил доданд, сатҳи минималӣ – 8,6% барои навъҳои Pandela rosada хос аст.

Бо ҳамин тартиб навъҳо аз рӯйи фоизи равғани тухмии аслӣ – 1,45%; 0,90% ва 0,75%, ва миқдори об дар тухмии равғаниншуда мутаносибан 0,12, 0,07 ва 0,075% фарқ мекунанд [23].

Бо мақсади додани тавсифоти биологӣ ва инчунин истеҳсоли сафедаҳои тухмии се навъи қвиноа, ки аз тарафи онҳо омӯхта шудаанд, таҳлили аминокислотаи сафедаҳое, ки дар онҳо мавҷуданд, гузаронида шудааст.

Аминокислотаҳои бартаридошта аргинин, лейтсин, пролин, фенилаланин, кислотаҳои аспарагин ва кислотаҳои глутамин мебошанд. Ҳамин тариқ, дар аксари намунаҳои қвиноа, ки маълумот дар адабиёт

оварда шудааст [54], то 50% маңмуй ҳамаи аминокислотаҳо, ин аминокислотаҳои аргинин, аспаргин ва глутамин буданд (ҷадвали 1.2.).

### **Ҷадвали 1.2. – Таркиби аминокислотаҳои сафедаи тухмии квиноа**

<b>№</b>	<b>Аминокислота</b>	<b>Мавҷудияти, мг/100 г</b>
1	Валин	1700
2	Изолейтсин	1600
3	Лейтсин	2700
4	Лизин	380
5	Метионин	680
6	Триптофан	650
7	Треонин	1500
8	Фенилаланин	1600
9	Аланин	1800
10	Агринин	2600
11	К – тай аспаргин	1800
12	К – тай глутамин	3400
13	Пролин	1700
14	Тирозин	1100
15	Систин	400
16	Глитсин	1500
17	Гистидин	1000
18	Серин	420

Мавҷудияти аминокислотаҳои муҳим дар квиноа 31,1% – ро ташкил дод, ки дар муқоиса бо сафедаи «идеалий» хеле наздик буд, ки дар он миқдори аминокислотаҳои муҳим тибқи талаботи ТОК (FAO) – Ташкилоти озуқа ва кишоварзӣ ва СБТ - Созмони байналмилалии тандурустӣ бояд дар сатҳи 36% бошанд.

Барои муайян кардани арзишнокии биологии сафеда ҷадвали аминокислотаҳо истифода мешаванд, ки он ба муайян кардани холҳои аминокислотаҳо асос ёфтааст ва имконият медиҳад, ки аминокислотаҳои муҳими ивазнашаванда муайян карда шаванд. Муайян кардани аминокислотаҳои ивазнашаванда ва дараҷаи норасогии онҳо дар сафеда аз муқоисаи фоизии таркиби аминокислотаҳои сафедаи таҳқиқшуда ва сафедаи «идеал» иборат аст (ҷадвали 1.3.).

Чуноне ки аз ҷадвали 1.3. бармеояд, сафедаи қвиноа аз триптофан, лейтсин, изолейтсин, аминокислотаҳои умумии хушбӯй (тиrozин, фенилаланин) бой буда, лизин, треонин, аминокислотаҳои сулфурдор ва валин нокифоя ҳастанд. Махсусан қайд кардан лозим аст, ки сафедаи аз ҳама зиёд (~95%) ба лизин рост меояд, ки норасоии он барои сафедаҳои растаниҳо хос аст [152].

### **Ҷадвали 1.3. – Таркиби аминокислотагии сафедаи қвиноа**

<b>Аминокислотаҳои ивазнашаванда</b>	<b>Мавҷудияти аминокислотаҳои ивазнашаванда дар сафеда мг/Г</b>	<b>Мавҷудияти аминокислотаҳои ивазнашаванда дар сафедаи «идеалӣ»</b>	<b>Аминокислотаҳо %</b>
Триптофан	30	10	300
Лизин	3	55	5,5
Треонин	9	40	22,5
Систин + метионин	9	135	25,5
Валин	23	50	46
Изолейтсин	40	40	100

Идомаи ҷавали 1.3			
Лейтсин	113	70	161
Тирозин	87	160	145

**Натиҷаҳои ҳазмшавии сафеда.** Нишондиҳандаи ҳазмшавии сафеда, ки бо усули Л1, бо истифода аз ферментҳои ғадуди зери меъда муайян карда шудааст, ки  $76,11 \pm 2,18\%$  -ро ташкил дод. Ин такрибан ба сафедаи тухми офтобпараст мувофиқат мекунад ва ҳазмшавии сафеда дар зироатҳо ба монанди нахӯд, ҷав ва ҷуворимакка як адад зиёд аст.

Дар корҳо [20] аз ҳамаи аминокислотаҳо, ки дар таркиби сафедаҳо дар ҳама навъҳои қвина мавҷуданд, аминокислотаи глутамин бартарӣ дошт ( $16,5 - 17,0\%$ ), каме пасттар, вале аз ҳамаи боқимондаҳо аспарагин ( $9,3 - 9,5\%$ ) ва аргинин ( $9,2 - 11,6\%$ ) зиёд буданд. Аминокислотаҳои метионин ва тирозин мавҷудияти аз ҳама паст ( $1,8 - 3,0\%$ ) доштанд.

Дар таркиби сафедаҳои тухмии қвина аз гурӯҳи аминокислотаҳо 8 намуди онҳо, аз ҷумла аминокислотаи треонин, валин, метионин, лейтсин, изолейтсин, фенилаланин, лизин ва гистидин ошкор карда шудаанд. Мавҷудияти миқдории ин аминокислотаҳо аз 10,76 то 2,78 ва аз 8,31 то 1,90 мкг/мг дар маводи растанини бечарб ва дар ҳаво хушкардашударо ташкил доданд.

Аз сабаби фарқияти миқдори умумии сафеда дар тухмиҳои навъҳои гуногун, баҳодиҳии аминокислотаҳои алоҳида ҳамчун фоизи миқдори умумии онҳо дурусттар аст. Маълумоти азnavҳисобкуни дахлдор дар ҷадвали 1.3. оварда шудааст, ки ин ба ҳисоби фоизи миқдори умумии аминокислотаҳо мутаносибан  $38,7\%$ ;  $46,2\%$  ва  $39,5\%$  –ро ташкил дод. Дар байни онҳо лейтсин, лизин ва валин бартарӣ доштанд.

Мавҷудияти танҳо чор аминокислотаҳои ивазнашаванда – лизин, метионин, треонин ва триптофанро дар тухмии қвина нишон медиҳад, ки миқдори онҳо дар зироатҳои асосии ғалладонагӣ (гандум, биринҷ, ҷуворимакка, ҷав) зиёд мебошад [57, 135].

Яке аз аминокислотаҳои ивазнашаванда – лизин, ки дар тухмиҳои квиноа нисбат ба тухмиҳои зироатҳои хӯшадор миқдоран 2 маротиба зиёдтар мавҷуд аст. Аз рӯйи натиҷаҳои дар ин таҳқиқот пешниҳодшуда, дар асл, шумораи аминокислотаҳои ивазнашаванда бештар аст ва онҳо дар миқдори назаррас – валин то 6,3%, лизин то 7,6%, лейцин то 8% мавҷуданд.

Хусусиятҳои сафедаи тухмии квиноа аз ҷониби як қатор муҳаққиқон омӯхта шудаанд [65, 69, 76, 87]. Муаллифон нишон доданд, ки дар тухмипарварии *Ch. Quinoa*, инчунин дар зироатҳои ғалладонагӣ, миқдори сафедаҳо дар ҷанин назар ба бофтаҳои нигоҳдоранд (перисперма ё эндосperm) хеле зиёд буд. Аммо, фарқият дар таносуби вазни ҷанин ба тухм аст. Дар квиноа он 30%, аммо дар зироати гандум ҳамагӣ 1% – ро ташкил медиҳад.

Аз ин ҷо бармеояд, ки 70% сафедаи тухмии квиноа дар ҷанин мебошад, ҳол он ки дар гандум ҳамагӣ 2-4% сафеда дар ҷанин ҷой дорад. Ин барои фаҳмидани фарқи байни сафедаҳои тухмии квиноа аз сафедаҳои гандум, яъне сабабҳои миқдори зиёди сафедаҳо ва сатҳи баланди аминокислотаҳои ивазнашавандай он мебошад.

Дар таркиби тухми ҳамаи навъҳо таносуби глобулинҳо ва албуминҳои ба осонӣ ҳалшаванда зиёданд, миқдори глютелинҳо ба таври назаррас камтар ва миқдори проламинҳо хеле камтар аст, ки ин ҳам далели сифатҳои баланди ғизӣ доштани тухмии квиноа мебошад [122, 125, 133].

**Карбогидратҳо.** Намояндағони муҳимтарини полисахаридҳои тухмии квиноа оҳарҳо мебошанд (аз 32% то 69,2%) [66, 69, 123]. Ба олигосахаридҳо малтоза ва моносахаридҳо глюкоза ва фруктоза дохил мешаванд [37, 117, 133]. Оҳари квиноа аз ду намуди полисахарид иборат аст: амилоза ва амилопектин. Мувоғиқи Tari et al. (2003) оҳари квиноа 77,5% амилопектин дорад [161]. Аммо, миқдори амилозаи оҳари квиноа камтар аст. Аз олигосахаридҳо (такрибан 3%) сахароза – 2,7%

моносахаридҳо галактоза, рибоза, фруктоза, глюкоза мавҷуданд [71, 82, 133, 141].

Омӯзиши карбогидратҳои квина о боиси ҷалби таваҷҷуҳи зиёд аст, зеро инҳо қисмҳои бартари доштаи таркиби химиявӣ мебошанд, ки хосиятҳои муҳимтарин – мазза, таркиби калория, хосиятҳои парҳезӣ, сохтор, устувории нигоҳдорӣ ва сифатҳои дигарро муайян мекунанд [98, 99, 100, 101, 128].

Таркиби карбогидратҳои аз ҷониби муаллифони гуногун пешниҳодшуда ба таври назаррас фарқ мекарданد ва аксар вақт аз навъи квина о, ҷойи афзоиш, вақти ҷамъоварӣ, усулҳои муайянкуни биохимиявии қисмҳои вобастагӣ доранд.

Тавре аз маълумотҳои дар ҷадвали 1.4. овардашуда дида мешавад, ҳиссаи асосиро карбогидратҳо ташкил медиҳанд (79,9%).

#### **Ҷадвали 1.4. – Таркиби химиявии карбогидратҳои донҳои квина о**

Карбогидратҳо	Мавҷудият, г/100г
Сахароза	2,7
Пектин	2,1
Гемитселлюлозаҳо А+В	1,6
Оҳар	55,6
Амилоза	10,4

Миқдори нисбатан зиёди пектинҳо, гемитселлюлозаҳо ва дигар полисахаридҳои сохторӣ имконият медиҳанд, ки донаҳои квина о ва ашёи хоми дуюмдараҷа (селлюлоза), ки пас аз истеҳсоли афшура бокӣ мондаанд, метавон ҳамчун ҷузъи пурарзиш барои таҳияи маҳсулоти табобатӣ ва профилактикаи дорои хосиятҳои детоксикатсия ҳисобида шавад.

Бояд қайд кард, ки миқдори зиёди амилопектин ва андозаи ниҳоят хурди донаҳои оҳар, якхелагии тақсимоти андозаи онҳо бо оҳар чунин хосиятҳои муфид медиҳад, ба монанди паст ҳалшавандагӣ, ҳарорати сард (63-66,8), часпакии баланди амилографӣ, қобилияти баланди нигоҳдории об, муқовимат ба сардӣ ва обшавии гелҳо, коҳиш додани агенти субстрат ба ферментҳои α – амилаза вобаста мебошад [104, 106,107, 124].

Таркиби гранулаҳо, морфология ва ташкили супрамолекулярии онҳо таҳти назорати генетикӣ қарор доранд [66,114, 117, 119, 124].

**Липидҳо** фаъолияти нисбатан баланди биологӣ доранд ва метавонад дар қаҳваранг кардани маводи растании коркардшуда иштирок кунанд [93]. Тухми квинаа бо мавҷудияти миқдори липидҳо (1,8 – 9,5%) ба ғайр аз сифати баланд ва хеле хуби биологии сафедаҳояшон ба тухмиҳои растаниҳои равғанидиҳанда мувофиқат мекунанд [19, 116,126, 133,141, 148,].

Мувофиқи маълумотҳо [137] тухмии квинаа зиёда аз 50% – липидҳои нейтралӣ – триглітсеридҳо ва диглітсеридҳоро дар бар мегирад. Липидҳои бартаридошта фосфатидилхолин мебошанд. Таркиби кислотаи равғани тухмии квинаа ҳам бо кислотаҳои серравгани сер ва бо кислотаҳои равғани носер ифода карда мешавад. Аммо мавҷудияти кислотаҳои равғани носер (зиёда аз 60%) аз кислотаҳои серравгани дар липидҳои сершудаи квинаа зиёдтар аст [4, 163].

Равғани квинаа дорои сифати баланд ва сергиzo мебошад. Ҳусусияти муҳими дигари он мавҷудияти миқдори зиёди витамини Е (токоферол) – 0,59 – 2,6 мг/100г дар тухмиҳо мебошад [89, 90, 148], ки ҳамчун антиоксидантӣ табиӣ истифода мешавад. Инчунин сквален фитостерол, намояндаи липидҳои квинаа дар биосинтези холестириин 33,9 – 58,4 мг / 100 г ёфт шудааст [3, 83, 127,148,].

Илова ба стеролҳо, сапонинҳо, стероидҳо ё гликозиди тритерпиноид дар тухми квинаа ошкор шудааст [5, 53, 101, 102]. Сапонинҳо таъми талҳ

доранд ва ба миқдори зиёд захрнок ҳисобида мешаванд. Миқдори сапонинҳо то 0,11%-ро ташкил медиҳанд ва вазифаи онҳо муҳофизати меваҳо аз ҳайвонот мебошад. Сапонинҳо инчунин барои саломатӣ низ аҳамияти калон доранд.

Мувофиқи усули истихроци Блей – Дйер [137] концентратсияи липидҳо дар квиноа 6,5%-ро ташкил додаат. Фраксиябандини умумии экстракт бо роҳи хроматографияи колонкагӣ дар силикагел бо истифода аз хлороформ, атсетон ва метанол ҳамчун ҳалкунандаҳои элюатсиякунанда имконият дод, ки миқдори (%) синфҳои асосӣ муайян карда шавад: онҳо 51% - фосфолипидҳо, 30% - липидҳои нейтралӣ ва 29% – гликолипидҳо мебошанд [17,18].

Ҳамин тариқ, дар таркиби липидҳо фосфолипидҳо бартарӣ доранд, ки аз ҷиҳати биологӣ пурарзиштарин қисматҳои липидҳо [39] мебошанд. Инчунин, маълум аст, ки фосфолипидҳо антиоксидантҳои табиӣ ва синергистҳои антиоксидантҳои фенолӣ мебошанд, онҳо ба таназзули оксидшавӣ ҳангоми таъсироти технологӣ хеле тобовар мебошанд [51].

Тавре ки аз маълумоти баррасии таҳлилии адабиёт бар меояд, маълумот дар бораи таркиби витамини квиноа хеле кам аст, аммо дар робита ба бехатарии маҳсулоти ватаний витаминҳои ашёи хомро аз рӯйи самара ва прогрессивии технологияи коркардашуда ва ба баромади он баҳо додан мумкин аст.

**Витаминҳо ва антиоксидантҳо** – як гурӯҳи калони моддаҳои фаъоли биологӣ мебошанд, ки қобилияти оксидшавии термоситҳои пайвастагиҳои органикро доранд ва ҳуҷайраҳои организмро аз таъсири зараровари радикалҳои озод муҳофизат мекунанд. Антиоксидантҳои табиӣ ба ду гурӯҳ - дар об ҳалшаванда ва дар равған ҳалшаванда тақсим мешаванд [13, 150]. Тухмиҳои квиноа дорои ду гурӯҳи антиоксидантҳо, пеш аз ҳама витаминҳо мебошанд. Маҷмуи витаминҳо (Е – токоферол, В<sub>1</sub> – тиамин, В<sub>2</sub> – рибофлавин, В<sub>3</sub> – ниотсин ва витамини С) дар тухмиҳои квиноа мувофиқи [4, 46] иваз мешаванд, асосан дар ҷанини тухмиҳо ҷамъ

мешаванд. Таркиби донаи квиноа (100 г) дорои витаминҳои  $B_1$  – 0,2 – 0,51 мг,  $B_2$  – 04 мг,  $B_3$  – 0,92 – 2,9 мг, Е – токоферолҳо – 10,0 мг ва витамини С – 5,46 мг мебошад. Мувофиқи маълумотҳо [141, 67], тухмии квиноа назар ба тухмии ҷав бештар витамини  $B_6$ , фолат ва витамини  $B_3$  дорад (ҷадвали 1.5.).

#### **Ҷадвали 1.5. – Таркиби витамини донаҳои квиноа**

<b>№</b>	<b>Витаминҳо</b>	<b>Мавҷудият мг/100г</b>
1	Витамин Е:	-
2	g – токоферол	0,2
3	B+Y токоферол	7,9
4	$\alpha$ – токоферола	1,9
5	Z токоферол	10,0
6	Витамин $B_1$	0,51
7	Витамин $B_2$	0,29
8	Ниатсин	0,92
9	Витамин С	5,46

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки барои босамар истифодабарии пигментҳои липидӣ ва комплекси витамини квиноа ҳамчун и洛ваҳои фаъоли биологӣ аҳаммияти аввалиндарача доранд. Мавҷудияти миқдори кофии токоферол ва каротиноидҳо, инчунин иловайи витамини С нишон медиҳад, ки ҳамчун антиоксидант барои тайёр намудани иловаваҳои фаъоли биологӣ (ИФБ) истифода шавад.

Маълум аст, ки моддаҳои минералӣ вазифаи муҳими катализаториро дар равандҳои биохимиявӣ бо иштироки бевоситаи ферментҳо ва витаминҳо иҷро мекунанд [29, 151]. Инчунин, миқдори ниҳоят ками элементҳо таъсири худро дар равандҳои мубодилаи моддаҳо мерасонанд. Барои ҳамин маълумот дар бораи маҷмуи

моддаҳои минералӣ имконият медиҳад, ки барои баҳогузорӣ дар биология ҳамчун ашёи хом ва маҳсулоти физӣ истифода мешавад. Аз 21 элементи муайяншуда мавҷудияти маҷмуи моддаҳои минералӣ дар растани квиноа аз нигоҳи миқдорӣ бо мг/кг бартарӣ дорад: калий – 442,4; калтсий – 983; магний – 2033; фосфор – 392; оҳан – 249,3; натрий – 134; манган – 68, ки дар маҷмуъ, ба маълумот мувофиқат меқунад [75]. Аммо навъе, ки истифода намудем, аз элементи калий хеле бой буд ( $\sim 1,5$  маротиба), ки бо назардошти нақши макроэлемент дар организм муҳим буда дар танзими системаи дилу рагҳо, мубодилаи об, пешгирии аритмия ва инфаркти миокард L50 аҳаммияти калон дорад (ҷадвали 1.6.).

#### **Ҷадвали 1.6. – Мавҷудияти моддаҳои минералӣ дар дони квиноа**

Номгӯи элементҳо	Мавҷудият		
	мг/100 г	% аз ҷамъи ҳосили	
Кремний (Si)	18,726	1,06	
Оҳан (Fe)	16,868	0,96	
Мис (Cu)	0,0817	0,0046	
Алюминий (Al)	4,68	0,27	
Стронсий (Sn)	0,936	0,054	
Ванадий (Va)	0.0048	0,0003	
Титан (Ti)	0,0071	0,0004	
Марганетс (Mn)	0,014	0,0008	
Кобалт (Co)	0,013	0,00074	
Молибден (Mo)	0,0015	0,00009	
Курғошим (Pb)	0,0007	0,00004	
Хром (Cr)	0,0007	0,00004	
Никел (Ni)	0,021	0,012	
Магний (Mg)	18,73	1,07	
Калтсий (Ca)	170.2	9,72	
Калий (K)	1136,9	64.9	

Идомаи чавали 1.6			
Натрий	(Na)	324,4	18,5
Фосфор	(P)	58,52	3,34
Синк	(Zn)	0,23	0,013
Селен	(Se)	0,12	0,007
Бор	(B)	0,12	0,007

Илова бар ин, бояд қайд кард, ки концентратсияи элементхое, ки ба бадан таъсири захролуд доранд (сурб) низ хеле паст аст. Мавҷудияти онҳо аз концентратсияи максималии имконпазир чанд дараҷа пасттар буд [47], ки аз тозагии экологии ашёи хом шаҳодат медиҳад.

### **1.5. Истифодаи квинаа ба сифати гизо, маводи парҳезӣ, фармакологӣ ва ҳӯроқи чорво**

Бо назардошти таркиби биохимиявӣ ва ҳусусиятҳои физиологии худ квинаа зироати ояндадор дар ҳама соҳаҳо имконпазир аст: ҳӯроқи инсон, саноати тиббӣ ва қишоварзӣ [62, 65]. Квинаа арзиши баланди гизоӣ дорад. Ба мақсад мувоғик будани истифодаи маҳсулоти сафедагии квинаа дар ҳӯроқи аҳолӣ асосан бо се сабаб муайян карда мешавад: зарурияти баланд бардоштани сатҳи истеъмоли умумии сафеда, баланд бардоштани сифати сафедаи истеъмолшаванд ва имконияти хеле кам кардани арзиши аслии маҳсулот [3, 14].

Таркиби химиявии тухмии квинаа имконият медиҳад, ки онҳо ҳамчун сафедаи комплексии минералӣ ва витаминдор истифода мешаванд. Квинаа назар ба гандум, ҷуворимакка, биринҷ ва ғалладонагиҳои дигар маҳсулоти парҳезии арзишманҷтар аст. Арзиши баланди гизоии тухмии ин зироат аз сабаби зиёд будани миқдори сафедаҳо, липидҳо, карбогидратҳо, минералҳо, витаминҳо, аминокислотаҳо ва кислотаҳои равғаниӣ дар онҳо нисбат ба таркиби химиявии донҳои дигар ғалладонагиҳо мебошад.

Ребалино ва Пеналоза 1988 дар истехсоли «Темреһ» дар асоси тухмии квинаа, бо истифода аз дастовардҳои соҳаи ферментатсия галладона, аз чумла лубиё, ки барои беҳтар кардани арзиши ғизой, ҳазмшавӣ ва маҳсусан, барои бартараф кардани таъми хос истифода мешуданд, натиҷаҳои мусбат ба даст оварданд. Ин раванд аз бартараф кардани таъми талхи донаҳои квинаа дар давоми 5 - 15 дақиқа дар об ( $920\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) ҷӯшонида, баъд аз об хориҷ карда, то  $17\text{ }^{\circ}\text{C}$  хунук карда, 24 соат коркард карда мешавад. Маҳсулоти ферментативӣ ҳамираи сафедест, ки аз донаҳои квинаа, ки бо митселияи занбӯруғ фаро гирифта шудаанд, бӯйи маҳсус ва таъми гуворо доранд [3, 24].

Доираи истифодай квинаа барои истехсоли ҳӯрокҳои муосири ҳушсифат ҳар рӯз васеъ мешавад. Масалан, имкониятҳои истехсоли маҳсулоти ивазкунандаи гӯшт, ҳасиб ё шир бо роҳи ба даст овардани концентратҳои сафеда, ки аз дони квинаа бо роҳи экстрактсия бо ҳалкунандаҳо (об, маҳлулҳои кислотагӣ ё ишқорӣ) гирифта мешаванд, бештар шуда истодаанд.

Қобилияти ба таври саноатӣ истихроҷи равғанҳои ғизой аз донҳои квинаа як роҳи алтернативии ҷолибест, ки метавонад ба системаи коркарди квинаа дохил карда шавад. Ҳамзамон равғанҳо, сафедаҳо ва ангиштобҳо ё равғанҳо ва маҳсулоти ҳӯроквории аз сафеда бой, ки таъми талҳ надоранд, истехсол карда мешаванд.

Истифодай дигари квинаа – маҳсулоти ҳӯрокворӣ аз баргҳои тару тозаи квинаа аст. Инчунин, дар ҷоҳро барои истифода ҳамчун ҳӯроки чорво нигоҳ дошта мешавад.

Орди квинаа маҳсусан дар пухтупази вегетарионӣ барои ғанӣ гардонидани ҳӯрокҳо бо аминокислотаҳо истифода мешавад. Бо галладона ва лӯбиёгиҳо хуб омехта мешавад.

Баргҳои квинаа низ қобили истеъмоланд ва асосан дар минтақаи Анд ҳамчун ғизо истеъмол карда мешаванд. Онҳо пеш аз гули тару тоза пухта мешаванд. Баргҳои ҷавони квинаа барои тайёр кардани ҳӯришҳо,

шўрбоҳо, гарнирҳо ҳамчун иловаҳои хушмазза ба таомҳо мувофиқанд. Онҳоро хушк ва консерва кардан ҳам мумкин аст. Баргашро ҳамчун сабзавот истифода намуда, тухми онро одатан ҳамчун ярма тайёр карда, истифода мебаранд. Аз донаҳои квина орд тайёр мекунанд, ки баъдтар аз он макарон, нон ва дигар маҳсулоти ордӣ тайёр карда мешавад.

Тибқи таҳқиқоти илмӣ, квина о як намунаи олии ғизои парҳезӣ мебошад, ки ҳадафи он коҳиш додан ва пешгирий намудани хатари бемориҳои гуногун мебошад. Ба ҳадде, ки олимони НАСА квинаро ба ғизои маъмул табдил додаанд ва ба кайҳоннавардон дар вақти парвози кайҳонӣ тавсия медиҳанд. Онро ба сифати алтернативӣ бо биринҷ ҳангоми пухтани оши палав истифода бурдан мумкин аст.

Дар саноати ҳӯрокворӣ, квина о бо таркиби беназири кимиёвӣ ва набудани глютин метавонад ҳамчун ашёи хоми арзишманд барои синтези маҳсулоти маҳсусгардонидашуда (бе глютен) барои одамони гирифтори бемории селиакия истифода шавад [59, 60, 61].

Оҳари квина о инчунин метавонад ҳамчун иловаи ғафскунанда дар маҳсулоти фармасевтӣ, малҳамҳои лаб, рӯй ва хамираи дандоншӯй истифода шавад. Дар истеҳсолоти саноатӣ аз сапонинҳои тухмии квина о фунгитсидҳо ва нуриҳои хуб ба даст оварда мешаванд. Сапонинҳо дар тайёр кардани шампун, воситаҳои шустушӯй, хамираи дандоншӯй, пестисидҳо ва антибиотикҳо истифода мешаванд.

Квинаро инчунин барои тайёр кардани равғани растани низ истифода мебаранд. Исбот шудааст, ки ҳӯрдани квина о мубодилаи моддаҳоро беҳтар мекунад, металлҳои вазнинро хориҷ мекунад ва баданро аз бемории саратон муҳофизат мекунад.

Илова бар ин, дар муқоиса бо гандум ва биринҷ маҳсулоти квина о барои назорати вазн ва фарбехӣ низ самаранок аст. Барои кам кардани миқдори холестириин ҳангоми парҳез барои пешгирии гипертония ва маҷмуъи бемориҳои дилу рагҳо истифода мебаранд. Аз сабаби

мавчудияти селюллоза карбогидратҳо тадричан ҷаббида мешаванд, аз ин рӯ он ғизои дорои индекси гликемикии паст мебошад.

Тавре зикр карда шуд, таркиби қвина одори миқдори зиёди сафедаҳо, инчунин дорои карбогидратҳо, равғанҳо, селлюлоза, минералҳо, витаминҳо ва кислотаи фолиат мебошад. Дар таркибаш минералҳо - оҳан, калтсий, рух, фосфор, селен, натрий, магний низ мавчуданд. Аз сабаби мавчудияти миқдори зиёди минералҳо қвина оҳамчун даво барои гонорея ва сил низ истифода мешавад. Як гурӯҳи баргҳоро барои табобати қабзият ҳамчун исҳол истифода мебаранд.

Ҳамин тавр, ба гайр аз фаъолияти самараноки антиоксиданти, инчунин токотриенолҳо барои дастгирии саломатии дилу рагҳо ва дар муҳофизат аз бемории саратон нақши муҳим мебозанд [132, 153].

Умуман, хосиятҳои фоидабахши он бисёрҷанба мебошанд. Системаи устухонҳо, дандонҳо ва мӯйро мустаҳкам мекунад, устуворӣ ва иммунитети баданро зиёд мекунад, аксуламалҳои аллергияро бо надоштани глютен ба вучуд намеорад; системаи дилу рагҳоро мустаҳкам мекунад. Қвина ба раванди ҳозима кумак мекунад, миқёс ва маҳсулоти дар раванди мубодила вайроншударо аз бадан хориҷ мекунад. Сатҳи холестириинро паст қарда, хатари атеросклерозро қоҳиш медиҳад.

Дар ҳолати диабети қанд, инчунин ҳангоми гипертония, қвинааро мунтазам истеъмол кардан лозим аст. Қанди хунро паст мекунад ва фишори хунро ба эътидол меорад. Қвина барои мигрен, дарди сар ва ихтилиси асад истифода мешавад инчунин, муҳофизати боэътиимодро аз рушди варамҳои ашаддӣ таъмин мекунад.

Тухми растани қвина аз аминокислотаи – лизин бой аст, ки ба ҷаббиши калсий, ки барои инкишоф ва ташаккули устухонҳо ва зуд шифо ёфтани бофтаҳо зарур аст, кумак мекунад. Ҳангоми нарасидани лизин дар бадан иштиҳо бад мешавад, мӯй мерезад, нашъунамо суст мешавад, асабоният ва камхунӣ пайдо мешавад.

Квинао ҳамчун маҳсулоти мукаммали сафеда барои мустаҳкам намудани бадан дар давраи баъди ҷарроҳӣ, барои шифо ёфтани аз бемориҳо, мустаҳкам намудани организми пиронсолон истифода мешавад. Барои занони ҳомиладор ва ширдех низ маҳсулоти муфид аст.

Квинао – ҳамчун комплекси пурӯзввати табиии сервитамин ва минералӣ амал мекунад, бадани инсонро мустаҳкам намуда, онро муҳофизат ва аз нав эҳё мекунад.

Баррасии таҳлили дар боло овардашудаи маълумоти адабиёт ба мо имконият медиҳад, ки зарурати таҳқиқи ин зироати муҳим барои ҳаёти инсонро қайд кунем. Бо вучуди таваҷҷуҳи зиёди муҳаққиқон дар даҳсолаи охир ба ин зироат дар Федератсияи Россия, Осиёи Марказӣ ва аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон квинао асосан як зироати экзотикӣ мебошад. Ин ҳолат ба набудани навъҳои ба шароити иқлими мувофиқшуда сабаб шудааст ва то ҳол мо онро ҳамчун зироати ғалладона ба таври васеъ парвариш намекунем.

Дар баробари ин, барои фаҳмидани сабабҳои афзалиятноки генотипҳои квинао дар шароити муайяни парвариш, инчунин дар бораи маҷмуи нишондиҳандаҳои физиологӣ ва биохимиявӣ маълумоти муфассалтар лозим аст. Ба вучуд овардан ва такмил додани навъҳо бояд дар асоси амиқтар омӯҳтани хусусиятҳои физиологию биохимиявӣ ва генетикӣ, кор карда баромадани усулҳои нави самарабахши ташхиси сифат ва ҳосилнокии навъи оянда дар давраи аввали онтогенез ба таври комплексӣ ба амал бароварда шавад.

Дар маҷмуъ метавон гуфт, ки дар адабиёт оид ба омӯзиши афзоиш ва инкишофи нишондиҳандаҳои физиологӣ ва биохимиявӣ вобаста ба генотип маълумотҳои зиёд мавҷуданд. Аз ин рӯ, ҳаматарафа омӯҳтани хусусиятҳои физиологӣ ва биохимиявии навъҳо ва шаҷараҳои квинао ба қабули қарорҳои муҳим оварда мерасонад ва имкон медиҳад, ки ин растани дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурииамон бомуваффақият парвариш карда шавад.

Сокинони ватани квинао - Анд ҳамеша ба он барои ҳосилнокии баланд, камталабӣ ва арзишнокии ғизой баҳои баланд дода, онро «донаи тиллой» номидаанд. Дар миёнаҳои солҳои 2000-ум, ҳосиятҳои ғизоии квинао таваҷҷуҳи фаъолони ғизои солимро ҷалб кардааст. Маҳсулоти бой аз сафеда, витаминҳо ва маъданҳо зуд дар байни дӯстдорони ғизои солим дар Африқо, Аврупо ва ИМА маъмул шуд. Ин боиси афзудани истеҳсоли ғалладона гардид, ки он то имрӣз идома дорад [85, 88, 89, 105].

Дар таркиби 100 грамм дони квинао вобаста ба навъи растани то 20 г сафеда мавҷуд аст. Ин тақрибан  $\frac{1}{5}$  ҳиссаи меъёри ҳаррӯза аст. Барои муқоиса нисбат ба дони квинао дар таркиби дони ҷуворимакка сафеда 4,6 баробар, биринҷ 2,1 баробар, ҷавдор ва сулӣ 1,6 баробар кам сафеда мавҷуд аст [90, 112].

Квинао дорои ҳама аминокислотаҳои ивазшаванда мебошад, ки дар организми инсон синтез намешаванд. Баръакси гандум ва биринҷ, спектри аминокислотаҳои он хеле мутавозин аст. Он бо миқдори зиёди лизин ва метионин тавсиф мешавад ва аз ҷиҳати таркиб ба сафеда шир наздиқӣ дорад. Ин маҳсулотро барои ғизои парҳезӣ ва гиёххурӣ (вегетарианиӣ) арзишманд мегардонад.

Аз ҷиҳати миқдори маъданҳо квинао аз аксар зироатҳои ғалладонагӣ бартарӣ дорад. Дар тухмии он унсурҳои калсий, оҳан, мис, фосфор ва магний мавҷуд аст. «Донаҳои тиллой» аз витамиනҳои В, С, Е ва антиоксидантҳои табиӣ ба монанди полифенолҳо бой мебошанд. Бартарии дигари квинао дар он мушоҳида мегардад, ки он дар фарқият аз ҷавдор, гандум, сулӣ ва ҷав дар таркибаш глютен надорад. Ин маънои онро дорад, ки одамоне, ки аллергия доранд ва ба ин модда таҳаммулназаранд, метавонанд онро бемалол ба парҳези худ дохил кунанд.

Мутаассифона, квинао на танҳо маводи ғизой ва моддаҳои муфидро дар бар мегирад. Дар таркиби он пайвастагиҳои талху заҳролуд –

сапонинҳо низ мавҷуд аст. Махсусан онҳо дар пӯсти тухмӣ зиёданд. Аз ин рӯ, ғалладонаро бодиққат тоза карда, мешӯянд.

Миқдори калорияи 100 г дони он, вобаста аз навъ, аз 331 то 381 ккал аст. Барои ғалладона ин қимати миёна мебошанд. Барои муқоиса намудан марҷумак тақрибан 330 ккал ва биринчи қаҳваранг тақрибан 370 ккал калория доранд.

Таркиби беназири қвина оа чунин хосиятҳои табобатии онро таъмин мекунад, масалан:

1. Мустаҳкам намудани системаи масуният. Мис дар ин маҳсулот баданро ба сироятҳо камтар ҳассос мекунад. Оҳан фаъолияти ҳуҷайраҳои иммуниро зиёд мекунад ва фаъолияти системаи иммуниро дар маҷмӯъ беҳтар мекунад.

2. Пешгирии бемории саратон. Полифенолҳо ва дигар антиоксидантҳои табиӣ нишон доданд, ки афзоиши ҳуҷайраҳои саратонро бозмедоранд.

3. Нигоҳ доштани солимии рӯда. Таркиби қвина оа аз нах бой аст. Тадқиқотҳо нишон доданд, ки ҳӯрокии парҳезии дори нахи баланд ҳатари бемориҳои дивертикулит ва саратони рӯдаҳоро паст мекунад.

4. Пешгирии бемории диабети қанд. Баръакси ярмаи ҷуворимакка ва биринчи сафед, қвина оа индекси гликемикии пасти 40-50 дорад. Ин маънои онро дорад, ки маҳсулот боиси афзоиши якбораи инсулин дар хун намешавад. Нахи парҳезӣ ба таври иловагӣ ҷаббиши карбогидратҳоро суст мекунад ва ба ин васила эҳтиёҷоти баданро ба он коҳиш медиҳад.

5. Назорати вазн. Маҳсулоте, ки аз нахҷо, сафедаҳо ва микроэлементҳо бой аст, зуд эҳсоси сериро ҳис мекунад. Пас аз истеъмол намудан ҳисси гурӯснагӣ муддати тӯлонӣ коҳиш меёбад ва дар натиҷа шахс аз ҳад зиёд ҳӯрок намехӯрад ва метавонад тадриҷан вазни худро кам намояд.

6. Беҳтар намудани кори дил ва рагҳои хунгузар. Нах дар рӯдаи борик ба молекулаҳои холестириин "бад" пайваст мешавад. Дар натиҷа, он ба хун ворид намешавад ва дар шакли лавҳаҳо дар деворҳои рагҳои хун ҷойгир карда намешавад. Витаминҳои С, Е ва биофлавоноидҳо ҳамчун антиоксидантҳо амал мекунанд. Онҳо радикалҳои озодро, ки метавонанд ба кори дил ҳалал расонанд, безараар мекунанд.

7. Таъсири зидди илтиҳобӣ. Полифенолҳо ва дигар биофлавоноидҳо, ки қисми таркибии қвина мебошанд, илтиҳобро дар артрит ва дигар бемориҳо коҳиш медиҳанд.

8. Устухонҳоро мустаҳкам мекунанд. Таркиби бойи калсий манфиатҳои маҳсусро барои бофтаҳои устухон, буғумҳо ва дандонҳо муайян мекунад. Илова бар ин, ин ғалладона дорои аминокислотаи лизин мебошад, ки барои пурра аз худ кардани калсий кумак менамояд.

Ба шарофати миқдори зиёди витаминҳо, маъданҳо ва биофлавоноидҳо, қвина ба фаъолияти майна, биноиш, пӯст, мӯй ва нохунҳо таъсири судманд мерасонад. Моддаҳои фоиданоки таркиби он мубодилаи моддаҳоро беҳтар мекунанд ва дар натиҷа фаъолияти тамоми узвҳо ва баданро дар маҷмӯъ беҳтар мекунанд.

Ин маҳсулот гарчандे серғизо ва солим аст, аммо на ҳама қасон метавонанд онро истеъмол намоянд. Чунки барои истеъмоли маҳсулот аз қвина нишондодҳои манфии зерин низ муайян карда шудааст:

1. Аллергия ба ин зироат. Растании қвина метавонад алтернативаи беҳатар барои одамоне бошад, ки ба гандум, биринҷ ё сулӣ манъ аст. Аммо, қвина ба монанди ҳама гуна маҳсулоти растанӣ, метавонад аксуламали аллергияро ба вучуд орад.

2. Синну соли кӯдакон. Дар маҳсулот сапонинҳо мавҷуданд. Онҳо метавонанд барои кӯдакони то ду ё сесола заҳролуд бошанд.

3. Модарони ширдех. Таркиби ғайриоддии ғалладона ва миқдори зиёди нах метавонад ба аксуламалҳои номатлуб дар кӯдак оварда расонад.

4. Бемориҳои санги гурда. Дар таркиби ғалладона оксалатҳо (намакҳои кислотаи оксалатӣ) мавҷуданд, ки ҳангоми истеъмоли барзиёди он метавонанд дар гурдаҳо ворид ва ҷойгир шаванд. Ба ин далел афроде, ки дар ин узв санг доранд, бояд аз ҳӯрокҳо худдорӣ кунанд.

5. Бемориҳои меъдаю рӯда. Сапонинҳо метавонанд луобпардаи меъдаро мутаассир намоянд ва фаъолияти талҳадон ва гадуди зери меъдаро фаъол созанд. Аз ин рӯ, қвиноа барои одамони гирифтори bemoriҳои меъдаю рӯда, ба монанди панкреатит, холетсистит ва ғайра тавсия дода намешавад.

Дар умум, ҳӯрокиҳо аз қвиноа худ аз худ бемориро ба вучуд намеоранд. Агар онро нодуруст истифода баранд, дар он сурат ҳатар вучуд дорад. Масалан, ҳар рӯз шахс маҳсулоти қвиноа барзиёд истеъмол намояд ва парҳези онҳо бояд мутавозин ва гуногун бошад. Манфиатҳои табобатӣ ва саломатии қвиноа ҳоло ҳам омӯхта мешаванд. Яке аз пешомадҳо дар асоси ин растаний ба вучуд овардани ҳӯроки функционали мебошад.

Ҳамин тарик, маҳсулоти ширии ферментӣ, ки дорои қвиноа мебошанд, таҳия ва омода карда мешавад. Навоварон боварӣ доранд, ки маҳсулот манбай аълои калтсий, сафедаҳо ва витаминҳо хоҳад буд. Он ҳатто барои одамоне, ки ба лактоза ва казеин таҳаммулнопазиранд, мувофиқ аст.

Дони растании қвиноа дорои миқдори зиёди аминокислотаи лизин мебошад, ки барои ҷаббиши калсий омили асоси дар ташаккул ва инкишофи устухонҳо, инчунин барқарорсозии босуръати бофтаҳо аҳамияти бузург дорад. Норасоии лизин дар организм метавонад боиси камшавии иштиҳо, рехтани мӯй, суст шудани афзоиш, асабоният ва анемия гарداد. Қвиноа ҳамчун манбай арзишманди сафеда дар таҳқими организм, баҳусус дар давраи баъди ҷарроҳӣ, баъди bemoriҳои вазнин ва дар калонсолон нақши муассир мебозад. Инчунин барои занони

ҳомиладор ва модарони ширдех тавсия дода мешавад. Ин зироат, ки табиатан маҷмӯаи пурраи витаминҳо ва минералҳоро дар бар мегирад, қобилияти баланд ва тақвият додани системаи муҳофизатии организмро дорад ва раванди пиршавии ҳуҷайраҳоро суст менамояд. Таҳлили дар боло зикр гардидаи, шарҳи адабиёт зарурати омӯзиши амиқ ва фарогири илмиро дар бораи қвина ҳамчун зироати муҳими ғизой ва дорувор таъкид менамоянд. Арзиши баланди он бо таркиби пурарзиши биохимиявии тухмҳо ва маводи фаъоли биологияе, ки дар таркиби он мавҷуданд, иртибот дорад. Бо вучуди афзоиши таваҷҷуҳи олимон дар даҳсолаи охир дар Русия, Осиёи Марказӣ ва хусусан Тоҷикистон, қвина то ҳол ҳамчун зироати ғайримаъмул ва нисбатан камомӯҳташуда боқӣ мондааст. Ин ҳолат, қабл аз ҳама, ба набудани навъҳои мутобиқшудае, ки бо шароити иқлими маҳаллӣ мутобиқ бошанд ва ҳосили кофӣ диҳанд, иртибот дорад. Ғайр аз ин, як қатор омилҳои дигари биологӣ ва агротехникӣ низ ҳастанд, ки ҳоло пурра таҳқиқ нашудаанд. Дар робита ба ин, зарурати омӯзиши амиқи хусусиятҳои биологӣ, физиологӣ ва биохимиявии қвина, инчунин мутобиқшавии он ба шароити гуногуни иқлим ва хок бо истифода аз усуљҳои муосири илмӣ ба миён меояд. Таҳия ва такмили усуљҳои самараноки парвариш, таҳқиқи марҳилаҳои афзоиш ва рушди онтогенетикӣ, инчунин роҳандозии усуљҳои дақиқи ташхис ва арзёбии самаранокии рушд барои истифодаи пурсамари он дар шароити маҳаллӣ зарур аст. Дар маҷмӯъ, метавон ҳулоса кард, ки маълумоти мавҷудбуда дар адабиёти илмӣ доир ба ҷанбаҳои физиологӣ ва рушди қвина пароканда ва ғайри кофӣ буда, зарурати таҳқиқоти ҳамаҷонибаи илмиро ба миён мегузорад.

## **БОБИ П. ҚИСМИ ТАЧРИБАЙ**

### **ШАРОИТҲИ ПАРВАРИШ, ОБЪЕКТҲО ВА УСУЛҲОИ ТАҲҚИҚОТ**

#### **2.1. Шароити хоку иқлими чойи таҷрибаҳои саҳрой**

Барои таҳлили стантсияи агрометеорологии шаҳри Душанбе бо назардошти шароити табиию иқлими, ки дар баландии 903 м аз сатҳи баҳр воқеъ аст, инчунин маълумотҳои дар адабиётҳо овардашуда, истифода шудаанд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати ҷуғрофӣ кишвари кӯҳистон буда, баландии мутлақи сатҳи аз 300 то 7495 м аз сатҳи баҳрро дар бар мегирад. Дар байни баландии кӯҳҳо водиҳои ҷуқур ва нисбатан васеъ ҷойгиранд. Аз ҷумла водиҳои Ваҳш, Панҷ, Кофарниҳон, Бешкент, Ёвон, Данғара, Кӯлоб – Фарҳор, Ҳисор, Зарафшон ва Фарғона [33, 34, 35].

Масалан, водии Ҳисор дар байни қаторкӯҳҳои Ҳисор ва доманаҳои шимолии қаторкӯҳҳои Тоҷикистони ҷанубӣ-ғарбӣ воқеъ аст. Депрессияи байникӯҳ, дар арзи 115 км тул қашида, дар баландии 700 - 1000 м воқеъ гардидааст. Дар ғарб ба водии Сурхондарё пайваст мешавад [12, 15].

Водии Ҳисор ба минтақаи иқлими нокифоя намнок мансуб аст, ки тобистонаш хеле гарм ва зимистони мӯътадилу намнок дорад. Ҳарорати миёнаи солонаи ҳаво дар ин ҷо  $+14,2^{\circ}\text{C}$ , ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар моҳи июл  $27,1^{\circ}\text{C}$ , дар моҳи январ  $+1^{\circ}\text{C}$  мебошад. Зимистон ноустувор, зуд - зуд тағиیر ёфтани ҳавои хунуку гарм ба назар мерасад. Ҳарорати ҳадди ақали мутлақи ҳаво –  $-27^{\circ}\text{C}$ , максимуми мутлақ  $+44^{\circ}\text{C}$  мебошад. Амплитудаи шабонарӯзии тағирёбии ҳарорат дар фасли зимистон  $7^{\circ}\text{C}$  ва  $18^{\circ}\text{C}$  мебошад. Дар тобистон ҳарорати миёнаи моҳонаи сатҳи хок дар моҳи январ аз  $0^{\circ}\text{C}$  то  $4^{\circ}\text{C}$ , дар моҳи июл аз  $+30^{\circ}\text{C}$  то  $+65^{\circ}\text{C}$ , минималии мутлақ аз  $+26^{\circ}\text{C}$  то  $+27^{\circ}\text{C}$  мебошад. Ҳарорати миёнаи солонаи ҳаво дар водии Ҳисор  $+14,2^{\circ}\text{C}$ , ҳарорати миёна дар моҳи гармтарин (июл) -  $1,27^{\circ}\text{C}$ , дар хунуктарин моҳ (январ)  $+0,6^{\circ}\text{C}$  мебошад.

Дар баъзе солҳо ҳарорати моҳи январ то – 25 °C паст мешавад. Аммо зимистони ин минтақа сардиҳои қўтоҳмуддат дошта, баъзан якбора ба баланд шудани ҳарорат оварда мерасонад.

Мачмуи ҳароратҳои таъсирбахш (боло аз +10 °C) 4680 °C ва давомнокии миёнаи давра дар ҳарорати аз +10 °C боло 230 – 240 рӯзро ташкил медиҳад. Сардиҳои охирини баҳор 16 - 22 - ум март мушоҳида мешавад. Дар водиҳо ҳарорати гарм ба назар мерасад. Дар фасли баҳор ҳарорати миёнаи ҳаррӯза ва маҳсусан шабонарӯзии ҳаво хеле зуд баланд мешавад. Дар даҳаҳои дуюм ва сеюми моҳи март, дар ҳама ҷо гузариши устувор ба воситай +10 °C мушоҳида шуда, дар моҳи апрел ҳарорати миёна ба + 15 °C зиёд мешавад. Амплитудаи ҳаррӯза то 9 - 10 °C меафзояд. Ҳарорати пасттарини ҳаво дар моҳи апрел метавонад дар баъзе солҳо то – 4 °C паст мешавад, дар моҳи май ҳарорати манғӣ дида намешавад. Максимуми мутлак дар моҳи апрел то +30+35 °C ва дар моҳи май то +40-+45 °C боло меравад. Аввалин сармоҳо дар охир октябр – аввали ноябр мушоҳида мешаванд. Давраи сармо ба ҳисоби миёна 224 рӯз – аз нимаи дуюми моҳи март то аввали моҳи ноябр давом мекунад.

Микдори солонаи боришоти атмосфера 611 мм буда, зиёда аз 50% боришот дар ҳавои хунук, максималии онҳо ба моҳҳои март ва апрел рост меояд. Аз моҳи июл то сентябр микдори боришот кам (2 – 4 мм) мешавад, гайр аз ин солҳое мешаванд, ки дар ин давра боришот мушоҳида намешавад. Дар тирамоҳ боришот, одатан дар моҳи ноябр оғоз меёбад. Зимистон сатҳи барф ноустувор буда, обшавии барф тез – тез мушоҳида мешавад.

Обшавии босуръат ва сатҳи нави барф ба зимистони ин водӣ хос аст. Зимистон бо набудани пурраи рӯзҳо бо қабати барф маъмул нест, танҳо дар зимистонҳои хеле сард барф муддати тӯлонӣ мемонад. Ғафсии қабати барф аз 1 – 14 см зиёд мешавад. Шумораи рӯзҳои боришот 100 то 108 рӯзро ташкил медиҳад, ки аз он 26 – 28 рӯз ба фасли баҳор ва 38 – 40

рӯз дар зимистон, боқимондаи рӯзҳои сербориш ба тирамоҳ рост меояд. Умуман водии Ҳисор зимистони нисбатан мулоим, баҳори салқин, тобистони гарм ва хушк, тирамоҳи гарму хушк дорад.

Водии Ҳисори Тоҷикистон дорои радиатсияи баланди умумӣ ва фотосинтетикӣ мебошад, ки барои растани зироатҳои қишоварзӣ мусоид аст. Дар ин ҷо радиатсияи интегралӣ  $563,5 - 585,2 \text{ кЧ/см}^2$  ва нурҳои фаъоли фотосинтетикӣ  $275,9 - 292,6 \text{ кЧ/см}^2$  баробар аст. Миқдори максималии радиатсияи умумии моҳона дар моҳҳои июн - июл ( $79,4$  ва  $83,6 \text{ кЧ/см}^2$ ) ва пастравии он дар моҳҳои декабр - феврал ( $19,2; 25,9; 25,1 \text{ кЧ/см}$ ) мувоғиқ мебошанд [31, 32].

Ба ҳамин тариқ, шароити иқлими водии Ҳисори Тоҷикистон барои парвариши навъҳои гуногуни зироатҳои хочагии қишлоқ, аз ҷумла ғалладонагиҳо ҳам дар заминҳои лалмӣ ва ҳам дар заминҳои обӣ хеле мусоид аст.

Дар водии Ҳисори Тоҷикистон бо мавсими киши тирамоҳӣ, аллакай дар охири моҳи июн ва аввали моҳи июл, ҳосили нисбатан баланди зироатҳои ғалладона ба даст меояд.

Дар солҳои 2016 – 2020 дар 3 минтақаи Тоҷикистони Марказӣ (шахри Душанбе, шахри Турсунзода, дараи Ромит) растаниҳо парвариши карда шудаанд. Ин минтақаҳо дорои шароити иқлими барои парвариши навъҳои зиёди зироатҳои қишоварзӣ, аз ҷумла ғалладонагиҳо, хеле мусоид мебошанд [32, 52].

Дар қитъаҳои таҷрибавӣ таҷрибаҳои илмӣ - саҳроӣ ва лабораторӣ гузаронида шуданд. Майдони қитъа 8 метри мураббаъ буда, таҷриба чор маротиба такрор карда шуд.

Ҷамъоварии ҳосил дар давраи пурра пухта расидани тухмӣ дар нимаи моҳи сентябр гузаронида шуд.

Барои омӯзиши динамикаи ҷамъшавии биомасса ва тақсимоти он дар байни узвҳои растани вобаста ба раванди солонаи инкишоф дар ҳар як марҳилаи инкишоф массаи тар ва хушки узвҳои растани дар таҷриба

чор маротиба амалӣ гардид. Узвҳои растани дар +105 °С хушк карда шуданд.

Дар кафедраи биохимия барои таҳқиқоти биохимиявӣ таҷрибаҳои лабораторӣ гузаронида шуда, аз 10 растани чанд маротиба бо ҳар такрор намунаи миёнаи барг гирифта шуд (расми 2.1.).



**Расми 2.1. – Афзоиши квиноа дар минтақаи Ромит**

## **2.2. Объекти таҳқиқот**

Барои ҳалли вазифаҳои ба миён гузошташуда навъҳо ва шаҷараҳои квиноа *Chenopodium quinoa* Willd ҳамчун объекти тадқиқотӣ истифода гардиданд: навъҳои Титикака, Шӯраи шолӣ, шаҷараҳои Ames – 13727, Ames – 13742, Ames – 13761 ва Ames – 22157 истифода шуданд, ки аз коллексияи Маркази миллии ҷумҳуриявии захираҳои генетикии АҚТ (бо ҷонибдории М. Пӯлодов) гирифта шудаанд.

## **2.3. Усулҳои таҳқиқот**

### **2.3.1. Муайян кардани сабзиш ва нашъунамои тухмӣ**

Муайян кардани сабзиш ва нашъунамои тухми киноа (*Chenopodium quinoa*) дар шароити лабораторӣ ҷиҳати таҳқиқи хусусиятҳои физиологӣ-биохимиявӣ ба баланд бардоштани самаранокӣ муфид мебошад.

Барои таҳқиқоти дақиқ ва самарарабаш, тухмҳои киноа бояд ба чунин талабот ҷавобғӯ бошанд:

- тухмҳои солим ва бе осеб интихоб карда шаванд.
- аз зироатҳои тоза ва якхела ҷамъоварӣ карда шуда бошанд.
- қабати беруна, сапонинҳо тоза карда шаванд (агар лозим бошад).

Барои беҳтар кардани сабзиш ва пешгирии аз вайроншавӣ, тухмҳо бо яке аз усулҳои зерин коркард мешаванд:

- намкунии пешакӣ (стратификатсия) – тухмиҷоро дар муҳити намнок (масалан, коғази филтрӣ) барои 12-24 соат дар об ё маҳлули сусти пероксиди гидроген ( $H_2O_2$ , 0.5-1%) нигоҳ медоранд.
- стерилизатсия – тухмҳо бо маҳлули 70%-и этанол барои 30 сония ва пасон бо маҳлули 1-2%-и гипохлорити натрий ( $NaClO$ ) барои 5-10 дақиқа безараар гардонида шуда, баъд бо оби дистиллят шуста мешаванд.

Сабзиш ва нашъунамои тухми киноа метавонад аз омилҳои гуногун вобаста бошад. Дар шароити лабораторӣ, ин омилҳо бо назорати қатъӣ таҳқиқ мешаванд.

- ҳарорати оптимальӣ барои сабзиш  $15-25^{\circ}C$  аст.
- дар ҳарорати беш аз  $30^{\circ}C$  сабзиш суст шуда, ҳатто қатъ мегардад.
- ҳарорати камтар аз  $10^{\circ}C$  сабзишро суст мекунад, вале дар баъзе намудҳо имкони сабзиш вуҷуд дорад.
- муҳити намнок бо сатҳи намӣ 60-80% шароити беҳтаринро фароҳам меорад.
- набудани намнокии кофӣ метавонад боиси хушк шудани тухмҳо ва қатъ шудани сабзиш гардад.

- тухми квинаоа метавонад ҳам дар торикӣ ва ҳам дар рӯшнӣ сабзад.
- сабзиш дар рӯшноии 12-16 соат дар як шабонарӯз беҳтар мешавад.
- агар таҳқиқот бо рӯшнӣ гузаронида шавад, лампаҳои флуорестсентӣ истифода мешаванд.
- pH муҳити сабзиш бояд дар доираи 6.0-7.5 бошад.
- дар муҳити кислотавӣ сабзиш метавонад суст ё қатъ шавад.

Барои таҳқиқоти лабораторӣ, тухмҳо метавонанд дар муҳитҳои гуногун кишт карда шаванд:

- қоғазӣ филтр – косачаҳои Петри бо қоғази филтрии намнок.

Гурӯҳи назоратӣ – тухмҳо дар муҳити оптималӣ (ҳарорат, намнокӣ, рӯшнӣ) нигоҳ дошта мешаванд.

Гурӯҳҳои таҷрибавӣ – тухмҳо ба омилҳои гуногун (ҳароратҳои гуногун, сатҳи намнокии гуногун, муҳити торик ё рӯшнӣ) омӯзиш карда мешаванд.

Намӣ бо илова кардани оби дистиллят ё маҳлули ғизоӣ танзим карда мешавад.

Ҳарорат ва рӯшнӣ бо истифода аз муҳити маҳсуси лабораторӣ назорат карда мешаванд.

Ҳамарӯза нишондиҳандаҳои зерин чен карда мешаванд:

Фоизи сабзиш – шумораи тухмҳои сабзида ҳисоб карда мешавад:

Меъёри сабзиш – миқдори сабзиш дар рӯзҳои 3, 5, 7 ва 10 сабт карда мешавад.

Ҳарӯза аксбардорӣ ва сабти натиҷаҳо сурат мегирад.

Муайян кардани сабзиш ва нашъунамои тухми квинаоа дар шароити лабораторӣ барои идоракунии кишт ва баланд бардоштани ҳосилнокӣ муҳим аст.

Тухмиҳоро дар косачаҳои Петри бо филтри дучанда ба миқдори 50 дона тухмӣ дар ҳар як косача дар се марҳила рӯёнида шуданд. Сабзониданро дар торикӣ ҳангоми ҳарорати  $25+1^{\circ}\text{C}$  ва намнокии 70%

гузаронидем. Фоизи рӯёнидан ва энергияи нешзани тухмиҳоро дар давоми 5 шабонарӯз ба қайд гирифтем.

Тухмиҳои сабзидашударо ҳисобида дарозии решаро муайян кардем, ки дарозии он ба 1 см ё бештар аз он расидааст. Барои баҳо додан ба нашъунамои ниҳолҳо дарозии реша дар рӯзҳои 1 – 5 - уми нашъунамо чен карда шуданд. Ҳангоми омӯзиши таъсири шӯрӣ, маҳлулҳои NaCl дар концентратсияи 50, 100, 150, 200 ва 300 мМ истифода мешуданд. Нашъунамои тухмӣ дар термостат гузаронида шуд, ки дар он ҳарорат барои ҳар як намунаи квиноа дар 25 °C нигоҳ дошта мешавад.

Муайян кардани нашъунамои тухмӣ ва нашъунамои ниҳолҳо мувофиқи [9,10], вазни 1000 дона [11] гузаронида шуданд. Ҳангоми омӯхтани таъсири шӯрнокӣ растаниҳоро дар зарфҳое, ки дар ҳар кадомаш 1,2 килограмм хок дошт, парвариш карда, баъди як моҳ пас аз кишт заминро бо иловаи маҳлули NaCl 0,1-2% шӯрнок карда шуд. Муайянқунии микдори ионҳои хлор бо истифода аз электродҳои ионосиликатӣ дар асбоб гузаронида шуд [2].

### **2.3.2. Муайян кардани микдори ионҳои Cl<sup>-</sup> дар майсаҳои растани**

Барои муайян кардани ионҳои натрий ( $\text{Na}^+$ ) ва хлор ( $\text{Cl}^-$ ) дар растани квиноа бо истифодаи электродҳои интихобии ионӣ (Ion-Selective Electrode – ISE) усули шабеҳро метавон истифода бурд.

Муайян кардани ионҳои  $\text{Na}^+$  ва  $\text{Cl}^-$  дар намунаҳои биологӣ, аз ҷумла растаниҳои ба монанди квиноа, барои таҳлили қобилияти мутобиқшавии растаний ба шароити шӯрӣ муҳим аст.

Электроди интихобӣ барои натрий ( $\text{Na}^+$ -ISE) ва электроди интихобӣ барои хлорид ( $\text{Cl}^-$ -ISE) барои ченкунии ионҳо дар маҳлули намуна истифода мешаванд.

Барои дуруст муайян кардани ионҳои  $\text{Na}^+$  ва  $\text{Cl}^-$ , бояд намуна дуруст тайёр карда шавад.

Қисмҳои гуногуни квина (баргҳо, поя ва тухмҳо) омӯзиш карда мешаванд.

Барои таҳлили дақиқ, намунаҳо бояд аз минтақаҳои гуногун гирифта шаванд.

Муайян кардани ионҳои натрий ( $\text{Na}^+$ ) ва хлорид ( $\text{Cl}^-$ ) дар растани квина барои омӯзиши таъсири шӯршавии хок ва ғизонокии растани муҳим аст. Бо истифодаи электродҳои интихобии ионӣ, ин таҳлил дақиқ ва зуд анҷом дода мешавад.

Як қисми бофтаи тару тоза (100 – 300 мг) бо оби муқаттари ҷӯшон барои 10 дақиқа экстраксия карда шуд. Пас аз хунуккунӣ, ҳаҷми намунаро бо оби муқаттар ба арзиши аввала (5 – 10 мл) оварда шуд. Намунаҳои омодашуда фавран барои таҳлил омода шуданд ва ё барои таҳлили баъдӣ дар яҳдон нигоҳ дошта мешаванд. Андозагирӣ дар экстракти обӣ бо истифода аз электродҳои интихобкунандай ион дар дастгоҳ гузаронида шудаанд [9, 10].

### **2.3.3. Муайян кардани нишондиҳандаҳои нашъунамо, инкишоф ва ҳосилнокӣ**

Муайян кардани нишондиҳандаҳои нашъунамо, инкишоф ва ҳосилнокии растаниҳо барои баҳодиҳии самаранокии кишоварзӣ, беҳтар кардани усулҳои кишт ва рушди устувор дар соҳаи хочагии қишлоқ аҳамияти зиёд дорад. Ин нишондиҳандаҳо ба арзёбии раванди парвариш, муҳофизати растаниҳо ва истифодаи захираҳои табиӣ, ки ба ҳосилнокӣ таъсир мерасонанд, равона мешаванд.

Суръати афзоиши растаниӣ, тавассути баландӣ, вазн ё масоҳати баргҳо ва дигар хусусиятҳои физиологӣ андозагирӣ мешавад.

Фарқият байни ҳарорати шаб ва рӯз, ки таъсир ба рушди растаниҳо ва қобилияти мутобиқшавии онҳо ба муҳити зист дорад ба

нишондиҳандаҳои нашъунамо, инкишоф ва ҳосилнокии растаниҳо алоқаманд мебошад.

Масоҳати баргҳо, биомасса тар ва хушк, дарозии поя, вазни 1 растаний, вазни 1 дона ва вазни мутлақи 1000 дона тухмӣ аз рӯйи усули [13], таҳлили сохторӣ аз рӯйи усули [24] муайян карда шудаанд. Мушинондиҳои фенологии марҳилаҳои нашъунамо ва рушд, омӯзиши динамикаи нашъунамои растаний, ҷамъшавии биомассаи тар ва хушк, баҳисобигирии ҳосил ва дигар таҳқиқотҳои марбута аз рӯйи усули Госсортсети, (1971) ва тавсияҳои ИИТУ ҳӯроқи чорвои ба номи В.Р. Вилямс (1987) гузаронида шудаанд.

#### **2.3.4. Муайян кардани нишондиҳандаҳои мубодилаи оби растаниҳо**

Барои муайян намудани транспиратсия (ё мубодилаи об дар растаниҳо), усулҳои гуногун мавҷуд аст. Вақте ки об тавассути шоҳаҳо ва баргҳо бухор мешавад, муҳаққиқон метавонанд бо истифодаи техникаҳои маҳсус, миқдори оби аз растаний ба ҳаво бухоршударо муайян намоянд.

Усулҳои вазнченкуний: вақте ки растаниро дар муҳити назоратшаванда мегузоранд, вазни растаниҳоро дар фосилаҳои вақт месанҷанд. Аз фарқияти вазн, ки аз ҳисоби бухоршавии об дар растаниҳо сурат мегирад, миқдори транспиратсия ҳисобида мешавад.

**Усули вазнченкуни баргҳо:** Ин як усули оддӣ мебошад, ки дар он растаниҳо ё баргҳои алоҳида пеш аз ва пас аз таъсир дар муҳити назоратшуда вазни он ҷен карда мешаванд. Фарқияти вазн нишон медиҳад, ки чӣ қадар об тавассути транспиратсия бухор шудааст.

Дар баъзе таҳқиқотҳо ва ҳисобҳои дақиқ, ин методҳо метавонанд бо истифода аз дигар индикаторҳои экологӣ ва биофизикӣ, ба монанди намӣ, ҳарорат ва суръати бод, муттаҳид карда шаванд.

**Шиддатнокии транспиратсия** аз рӯйи усули умумии қабулшудаи Л.А.Иванова ва дигарон (1950) муайян карда шуд.

Базуддӣ баркашидани як қисми баргҳои буридашударо дар шароити сахроӣ дар тарозуи торсионӣ баъди 5 дақиқа муайян карда шуд. Андозаи миёна аз 4 – 5 маротиба такроран ҳисоб карда шуд ва ҷенаки он ҳамчун мг оби бухоршуда ба 1 г вазни барги тар дар 1 соат ифода карда шуд.

**Нишондихандай дигари муҳими мубодилаи об** – қобилияти об нигоҳдории барг бо усули гравометрӣ [41] аз рӯйи усули тавсифшуда муайян карда шуд. Қобилияти обнигоҳдории навъҳои қвеноаи омӯхташуда бо талафоти об дар муддати муайян таҳлил карда шуда, бо фоизи таркиби ибтидоии он ифода карда шуд.

Усули Чатский барои муайян кардани норасоии оби барг дар растаниҳо яке аз усулҳои коркардшудааст, ки асосан барои баҳодиҳии шиддати об ва норасоии об дар растаниҳо истифода мешавад. Ин усул асосан барои таҳлили ҳолати растаниҳо дар шароити камобӣ истифода мешавад.

Вақте ки шиддатнокии об дар барг боло меравад, растани метавонад стресс гирад ва наметавонад вазифаҳои биологӣ ва физиологии худро ба таври самаранок иҷро қунад, ки дар натиҷа ба кам шудани ҳосил ва вайроншавии метаболизми растани оварда мерасонад.

Муайян кардани **норасоии оби барг** аз рӯйи усули Л.Чатский, ки аз ҷониби Т.К. Горишная ва А.И. Самсонова [16] такмил дода шудааст, ба роҳ монда шуд. Барои ин аз ҳар як марҳилаи нашъунамо ва инкишоф аз растаниҳои омӯхташуда 4 – 5 буридаи масоҳаташ  $4,5 \text{ см}^2$  гирифта, дар косаҳои Петри пӯшида дар давоми 2 соат дар оби соғ тар карда мешавад. Сипас, пас аз ин муддат баргҳоро аз коса гирифта, дар байнин ду варақи қоғази филтр хушк карда, бори дигар дар тарозуи торсионӣ баркашида, сипас вазни хушки онҳо муайян карда шуд. Дар баробари ин, норасоии об дар барг бо формулаи зерин муайян карда мешавад:

$$X = (Y \cdot 100) / Z,$$

ва фоизи миқдори умумии об дар барг дар ҳолати сер шудан пурра ифода карда мешавад.

Нишондодҳои дар формула овардашуда:

Y - оби ҷаббидашуда ҳангоми сер шудани буришҳо;

Z - ҳаҷми умумии об дар баргҳо дар ҳолати пурра сер шудан; Миқдори оби баргҳо тавассути хушк кардани намуна дар вазни доимӣ дар ҳарорати  $105^{\circ}\text{C}$  муайян карда мешавад.

### 2.3.5. Тахқики фаъолияти фотосинтетикии растаниҳо

Нишондиҳандаҳои фаъолнокии фотосинтетикии растаниҳо бо усули [41] муайян карда шудааст. Масоҳати баргҳоро ба таври гравиметрӣ дар асоси таносуби байни вазн ва масоҳати баргҳо муайян карда шуд. Масоҳати барг бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$L = M \times S \times n \div m,$$

Дар ин ҷо L – масоҳати баргҳо ба як воҳиди майдон,  $\text{m}^2/\text{m}^2$ ;

M – вазни баргҳо дар як воҳиди масоҳат,  $\text{g}/\text{m}^2$ ;

S – масоҳати як буриш,  $\text{m}^2$ ;

n – шумораи буришҳо, донаҳо;

m – вазни буришҳои миқдори n –, г.

Инчунин, масоҳати баргҳоро (САУ) бо усулҳои ҷенкуни дарозӣ, паҳнӣ ва шумораи баргҳо бо истифода аз коэффициенти ислоҳии 0,67 муайян карда шуданд [1].

Масоҳати сатҳи нисбии баргҳо (МСНБ) ва растаниҳоро (МСНР) бо формулаҳои зерин ҳисоб карда шуданд:

$$\text{МСНБ} = B_b / M_b, \text{ г}/\text{дм}^2 \text{ ва } \text{МСНР} = B_p / M_p, \text{ г}/\text{дм}^2, \text{ ин ҷо:}$$

$B_b$  – вазни барг, г;

$M_b$  – масоҳати барг,  $\text{дм}^2$ ;

$B_p$  – вазни растаниӣ, г;

$M_p$  – масоҳати растаний, дм<sup>2</sup>.

Маҳсули тозаи фотосинтезро мувофиқи формулаи қабулшудаи аз ҷониби Кидд, Вест ва Бриггс дар соли 1920 пешниҳодшуда ҳисоб карда шуд [21].

$$\Phi_{\text{ч пр}} = \frac{M_2 - M_1}{0,5 (L_1 + L_2)} \cdot T$$

Дар ин чо:

$(M_2 - M_1)$  – сабзиши фитомассаи хушки рӯйизаминий дар давраи баҳисобгирий (дахрӯза ё фаза);

$L_1, L_2, L_3, L_4$ . ва  $f$ . – масоҳати баргҳо дар аввал ва дар охири ҳар як ҳафта, дахрӯза ё фаза;

$T_1, T_2, T_3$  ва  $f$ . – адади рӯзҳо дар замони баҳисобгирий.

$0,5 (L_1+L_2) T$ , потенсиали фотосинтетикӣ дар замони баҳисобгирий.

Зичии нашъунамои растаниҳоро дар давраи рӯидани пурра ва пеш аз ҷамъоварии ҳосил ҳисоб карда шуд. Намунаҳои растаний барои таҳлили биометрий аз ҷорӣ тақроршавии ҳар як вариант мувофиқи марҳилаҳои рушди растаний гирифта шудаанд.

### **2.3.6. Муайян кардани таркиби биохимиявии дони киноа**

Муайян кардани таркиби биохимиявии дони киноа раванде мебошад, ки бо усулҳои гуногуни таҳлилий анҷом дода мешавад. Ин таҳлилҳо имкон медиҳанд, ки сафедаҳо, карбогидратҳо, равғанҳо, витаминҳо, минералҳо ва дигар моддаҳои муҳими ғизоӣ дар дони киноа муайян карда шаванд.

Анализаторҳои «DA 7200» аз спектроскопияи инфрасурҳ (NIR) истифода мебаранд, ки усули инноватсионӣ ва пешқадам ба ҳисоб меравад. Ин усул дар таҳлилҳои маводҳои ҳӯрокворӣ хеле маъруф аст, зоро бо қӯмаки он миқдори компонентҳои химиявии моддаҳо (масалан,

сафедаҳо, равғанҳо, ангиштобҳо, намӣ ва ғайра) бо дақиқии баланд ва вақти кам чен кардан мешаванд.

Дастгоҳи «DA 7200» натиҷаҳои ченкуниро дар тӯли чанд сония муайян меқунад, ки барои таҳлилҳои зуд ва риоя кардани раванди корӣ ё истеҳсолот дар соҳаҳои гуногун хеле муфид аст.

Усули «DA 7200» барои чен кардани таркиби химиявии маводҳо дақиқ аст. Азбаски таҳлил бо технологияи спектроскопияи инфрасурҳ (NIR) сурат мегирад, ҳамаи маълумотҳо бо дақиқии баланд дар бораи таркибияти мавод пешниҳод мешаванд, ки барои назорати сифат дар истеҳсолот ё озмоишгоҳҳо хеле муҳим арзёби мегардад.

Мавҷудияти сафеда, оҳар ва селюллозаро бо истифода аз анализатори универсалии масоҳати бо матритсай диодӣ «DA 7200» - и фирмаи Perten Instruments (Шведсия) дар лабораторияи навъсанҷии «Комиссияи давлатии озмоиши навъҳои нави зироатҳои кишоварзӣ ва муҳофизати навъҳо» дар назди Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуд [27].

### **2.3.7. Муайян кардани равғанокии тухмӣ**

Муайян кардани равғани растани киноа як равандест, ки таҳлили химиявӣ, физикӣ ва биохимиявиро дар бар мегирад. Ин раванд барои муайян кардани миқдор ва сифати равған, инчунин таркиби кислотаҳои ҷарбӣ ва дигар ҳосиятҳои муҳими он истифода мешавад.

Усули экстраксия (ҷудокуни равған)

Экстраксияи равғани киноа бо чанд усул анҷом дода мешавад:

- Экстраксия бо ҳалқунандаҳо

Ин усул дар озмоишгоҳҳо ва саноат истифода мешавад, ки дар он гексан ё петролей-эфир барои ҷудо кардани равған аз тухми киноа истифода мешавад.

Қадамҳои асосӣ:

Омодасозии намуна – Тухми киноаро хушк ва хока мекунанд.

Экстраксия бо ҳалкунанда – Гексан ё дигар ҳалкунандаҳо ба намуна илова карда мешаванд.

Филтратсия ва бухоркунӣ – Ҳалкунанда бухор шуда, танҳо равған боқӣ мемонад.

- Экстраксияи Soxhlet

Усули маъмуле, ки барои гирифтани миқдори дақиқи равған дар шароити озмоишгоҳӣ истифода мешавад.

Ин раванд пайваста ҳалкунанда (масалан, гексан) -ро аз болои намуна мегузаронад, то равғанро пурра ҷудо кунад.

Пас аз экстраксия, ҳалкунанда бухор мешавад ва равғани соғ боқӣ мемонад.

- Экстраксияи механикӣ (пресси хунук)

Дар саноати ҳӯрокворӣ бештар истифода мешавад.

Равған бо усули механикӣ аз тухмии киноа фишурда мешавад, ки боиси нигоҳ доштани хосиятҳои ғизоии он мегардад.

Барои муайян кардани таркиби равған, намунаи тухмиро майда карда, дар ҳалтаҳои когазӣ дар дастгоҳи Сокслет гузошта, бо ҳалкунандаи органикӣ хлороформ ба мудати 4 соат истихроҷ карданд. Миқдори равған аз ҳисоби талафи вазни намунаи аввала, таркиби нисбии онро тибқи [15, 57] ва усули коркарди олимони дигар [19, 25, 26] муайян карда шуданд.

### **2.3.8. Муайян кардани миқдори карбогидратҳо**

Барои ба даст овардани экстраксияи карбогидратҳо 5 – 10 мл спирти 96% ба зарфи шишагие, ки 200 мг маводи тару тоза дошт, рехта, 3 дақиқа ҷӯшонида мешавад ва 6 соат ба курсии ларзиш гузошта шуд. Баъд аз ин, экстрактро ба як косаи чинӣ рехтанд, ки ба бухоршавӣ гузошта шуд. Пас

аз бухоршавӣ оби софшударо ба қисмҳои хурд (3 – 5 мл) рехта, омехта карда, таҳшини моддаҳои органикро бо зарфи шишагин аз девораҳои табақ тоза карда, ба 25 мл меоранд.

Махлули ҳосилшуда тавассути филтри шишагӣ ба колбаҳои тоза филтр карда шуд. Аз он ба пробиркаҳои микробиологӣ 0,5 мл экстракт, 0,5 мл 5% фенол ва дар охир 2,5 мл  $H_2SO_4$  илова карда, найчаҳоро дар ҷойи хунук гузошта ва пас аз он дар спектрофотометри SF – 46 миқдори ангиштобҳо, дарозии мавҷ 490 нм муайян карда мешавад [94].

Нишондодҳои биологии таҳқиқшуда дар 3 - 5 такрорёбӣ муайян карда шудаанд. Қимати миёнаи арифметикӣ дар се таҷриба ва ҳатогиҳои стандартии онҳо ҳисоб карда шудааст.


Таҳлили омории натиҷаҳои бадастомада аз рӯйи усул [9, 31] ва барои таҳлили муқоисавӣ бо истифода аз Microsoft Excel 2007 гузаронида шудаанд.

## **БОБИ Ш. НАТИЧАҲО ВА МУҲОКИМАИ ОНҲО**

### **3.1. Тавсифи физиологию биохимиявии навъҳои гуногуни квиноа дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон**

Квиноа имрӯз ба шарофати мавҷудияти баланди сафеда, аз ҷиҳати аминокислотаҳои ивазнашаванда мунтаззам ва инчунин бо мавҷудияти моддаҳои фаъоли биологӣ зироати байналхалқӣ ба ҳисоб меравад. Ин растаний аз сафедаи аълосифат бой буда, қобилияти ба инсон додани ғизо, доруворӣ ва ҳӯроки чорворо дорад. Квиноаро на танҳо дар Амрикои лотинӣ, балки дар Аврупо, ИМА ва Россия низ парвариш намуда ва барои ғизо истифода шудааст [42, 45, 70, 142]. Чунин ҳисобида мешавад, ки квиноа имконияти баланди мутобиқшавӣ дорад ва онро бомуваффақият дар минтақаҳои географиии гуногун, аз субтропикҳо то даштҳои баландкӯҳ парвариш мекунанд [62, 72, 73, 114].

Барои бомуваффақият дар амалияи истеҳсолот ҷорӣ намудани зироати нав зарур аст, ки навъҳои серҳосил ва тобоварии квиноа барои самтҳои гуногун (ғалладонагӣ, доруворӣ, ҳӯроки чорво) ва инчунин коркарди технологияҳои парвариши зироат бо дарназардошти агроиқлими минтақаҳо парвариш карда мешавад (расми 3.1.).



**Расми 3.1. – Давраи панҷазании растании квиноа**

Дар истеҳсолоти кишоварзӣ ҷорӣ намудани ин гуна зироати ояндадор бо як қатор сабабҳо, пеш аз ҳама, аз сабаби дар байни мутахассисони соҳа нокифоя будани ташвиқоту тарғибот оид ба арзиши ин зироат, дар бораи истифодабарии он монеа мешавад.

Инчунин таҳқиқотҳои физиологию биохимиявӣ, барои коркарди усулҳои технологии парвариши ин зироат нокифоя мебошад.

Бинобар ин, таркиби хусусиятҳои тухмӣ, нашъунамои онҳо, сабзиши нешҳо ва шаҷараҳои гуногуни квиноа ҳангоми меъёр ва шӯрнокӣ барои дурусттар баҳо додан ба муқовимати генотипҳои гуногун дар шароити лабораторӣ омӯхта шудаанд.

### **3.2. Хусусиятҳои тухмии квиноа ва нашъунамои онҳо дар сатҳи муқаррарӣ ва шӯршавӣ**

Барои баҳодиҳии бовариноки устувории навъҳо ва шаҷараҳои квиноа, дар шароити озмоишгоҳ, хусусиятҳои тухм ва нашъунамои онҳо омӯхта шуд. Ҳангоми баҳодиҳии тухмӣ маълум шуд, ки тухмии навъи Титикака ва шаҷараҳои Ames - 13761 аз ҳама бештар вазн доранд. Вазни 1000 донаи тухмӣ то 2,9 - 3,0 г -ро ташкил медиҳанд ва шаҷараи Ames - 13742 2,4 - 2,5 грамм вазни нисбатан кам дорад.

Навъҳо ҳам аз ҷиҳати ранг ва ҳам аз ҷиҳати шиддатнокии ранги рӯпӯш аз ҳамдигар фарқ доранд: дар навъи Титикака тухмҳо зарди равшананд, дар навъи Ames - 13742 зард ва дар навъи квиноаи шолӣ бошад рангаш сафеди зардтоб мебошад (ҷадвали 3.1.).

Аз натиҷаҳои дар ҷадвали 3.1. дида мешавад, ки аз ҷиҳати нашъунамо дар шароити муқаррарӣ ҳамаи тухмиҳои таҳқиқшуда фарқ мекарданд.

**Чадвали 3.1. – Тавсифи вазни 1000 донаи тухм ва ранг дар навъҳо ва шаҷараҳои растании квиноа**

<b>№</b>	<b>Навъҳо ва шаҷараҳо</b>	<b>Ранги донаҳо</b>	<b>Вазни 100 дона</b>	<b>Вазни 1000 дона</b>
1	Титикака	Зарди равшан	0,291г	2,784г
2	Шӯраи шолӣ	Сафеди зардтоб	0,232г	2,518г
3	Ames – 13727	Зард	0,301г	2,668г
4	Ames – 22175	Зард	0,226г	2,527г
5	Ames – 13761	Зард	0,304г	2,992г
6	Ames – 13742	Зард	0,250г	2,780г

Чи тавре маълум аст, норасоии об дар бофтаҳо дар натиҷаи таъсири осмотикии намакҳо истифодаи нитрогенро дар синтези пайвастагиҳои органикӣ бозмедорад. Оксидшавии қандро суст намуда, сабаби вайроншавии таркиби сафедаҳо мегардад, ки дар ниҳоят ба тамоми равандҳои физиологӣ ва биохимиявии растаниҳо таъсири манғӣ мерасонад [48, 49, 50, 138, 139].

Маълум аст, ки ҳангоми дар шароити кишт парвариш намудани растаниҳо омилҳои гуногуни номусоид ба нашъунамои тухмӣ таъсири манғӣ расонда метавонанд ва дар шароити озмоишгоҳӣ бошад барои ба даст овардани шароити мұтадили мусоид имконпазир аст.

Аз натиҷаҳои дар ҷадвали 3.2. овардашуда маълум гардид, ки аз ҷиҳати нашъунамо дар шароити мұтадил ҳамаи тухмиҳои таҳқиқшуда аз 4-10% фарқ мекарданд, вале дар давраи аввали нашъунамои шаҷараҳои Ames – 13742, Ames – 13761 навъи Титикака (дар рузи 1 – ум 6 – 10%) нисбат ба дигар навъҳо бартарӣ дошт.

Бинобар ин, дар шароити лабораторӣ омӯхтани нашъунамои тухмии навъҳо ва шаҷараҳои квиноа муҳим ба назар мерасид. Дар ҷадвали 3.2. маълумотҳо оид ба нашъунамои тухмии навъҳои квиноа, ки аз рӯйи меъёр ва шӯрӣ омӯхташудаанд, оварда шудааст.

Ҳангоми баҳодиҳии устуворӣ ба шӯрии намунаҳои навъҳо дар ин марҳила бо иловаи 50 - 100 мМ NaCl, маҳсусан дар рӯзи аввали нашъунамо як андоза ангезиш ба қайд гирифта шуд, баъди ин фарқият то сатҳи назоратӣ коҳиш ёфт. Афзоиши минбаъдаи концентратсияи NaCl боиси нашъунамои сусти варианти таҷрибавӣ нисбат ба варианти назоратӣ гардид.

Дар баробари ин доираи таъсири концентратсияи 100 - 150 мМ аз 6 навъи растани квиноа шаҷараҳои устуортарин вариантҳои Ames - 13742 ва Ames - 13761, варианти аз ҳама камтар - Ames - 22157 мебошанд. Ҳатто ҳангоми концентратсияи 200 мМ NaCl рӯидани тухмиҳои шаҷараҳои Ames - 13761, навъи Титикака, шаҷараҳои Ames - 13742 ва Шӯраи шолӣ зиёда аз 50% -ро ташкил дод. Аммо, ҳангоми таъсири концентратсияи 200 мМ NaCl қобилияти сабзиши ин навъҳои нисбатан тобовар якбора паст шуд.

Барои баҳодиҳии муқоисавии динамикаи энергияи сабзиши тухмии квиноа дар зери таъсири шӯршавӣ ҳам дар варианти назоратӣ ва ҳам дар варианти таҷрибавии концентратсияи гуногуни NaCl ба назар гирифтани лозим аст.

Аллакай дар рӯзи якуми нашъунамо маълум гардид, ки зиёда аз 60% тухмӣ дар варианти назоратӣ неш зада баромадааст, ҳол он ки шаҷараҳои Ames – 13742 ва Ames – 13761 ҳатто 63% нашъунамо кардаанд.

Дар ҳамаи навъҳои таҳқиқшуда дар концентратсияҳои 50 ва 100 мМ дар рӯзи аввали нешзаний нашъунамои он нисбат ба нашъунамои тухмии варианти назоратии ибтидой аз 5 то 13% фаъол гардид (ҷадвали 3.2.).

**Чадвали 3.2. – Динамикаи нешзании тухмиҳои растании квиноа,% аз сабзиш**

Навъҳо ва шаҷараҳо	Рӯзҳои нешзаниӣ	NaCl, мМ					
		0	50	100	150	200	300
Титикака	1	60,0	66,2	68,2	60,1	56,6	0,6
	2	26,3	20,4	23,6	20,2	20,6	2,0
	3	8,0	7,0	3,5	9,6	4,0	0,6
	6	0,4	0,2	0,6	3,9	1,0	1,3
Шӯраи шолӣ	1	53,0	60,0	50,3	55,2	52,0	0,4
	2	20,2	18,6	26,6	33,4	0,0	0,0
	3	18,4	15,8	16,2	4,0	0,6	1,2
	6	2,2	0,6	0,9	0,4	0,1	0,4
Ames – 13727	1	56,3	61,4	63,0	56,1	45,4	0,0
	2	23,6	20,2	13,6	22,0	1,2	1,0
	3	14,3	11,2	12,7	14,0	10,2	0,6
	6	0,6	1,6	5,2	1,9	1,3	0,0
Ames – 13742	1	63,0	76,5	72,6	66,0	54,3	0,0
	2	26,0	12,0	10,6	25,0	12,6	1,3
	3	6,2	9,3	7,0	4,0	16,3	5,0
	6	0,8	0,7	5,3	0,6	2,4	0,2
Ames – 13761	1	63,1	74,5	70,6	65,6	58,0	0,2
	2	28,3	13,2	11,6	26,0	7,6	5,3
	3	4,0	6,0	8,2	2,1	12,3	5,2
	6	0,6	0,3	4,6	0,2	1,0	3,3
Ames – 22157	1	57,2	63,0	56,6	50,0	50,1	0,3
	2	22,5	20,2	20,6	22,6	1,5	0,0
	3	13,6	12,3	16,0	11,0	3,9	0,6
	6	2,2	0,1	0,8	0,4	1,2	1,4

Дар концентратсияи 200 mM NaCl суръати сабзиш суст шуда, каме паст шуд. Ҳамаи навъҳо ва шаҷараҳо то рӯзи 3 - юми нашъунамо ба дараҷаи максималии нашъунамои худ расида, баъд аз он фақат андаке нашъунамои тухмӣ ба амал меояд (ҷадвали 3.2.).

Навъҳои квиноа Ames - 13742, Ames - 13761 ва Ames - 13761 ба шӯршавӣ бештар тобоварӣ нишон доданд. Навъҳои Титикака, Шӯраи шолӣ ва шаҷараҳои Ames – 13727 аз ҷиҳати муқовимат байни навъҳо ва шаҷараҳои омӯхташуда мавқеи мобайниро ишғол карданд.

Барои фаҳмидани он, ки устувории растани квиноа ба стресси шӯршавӣ бо чӣ асоснок шудааст, концентратсияи ионҳои хлор дар тухмпаллаҳои ниҳолҳои растани квиноа муайян карда шуд.

Дар шаҷараҳои назоратӣ миқдори ионҳои хлор дар тухмпаллаҳои навъҳо ва шаҷараҳои омӯхташуда то 8,2 – 26,2 mM ташкил дод. Илова бар ин дар навъҳои Титикака ва шаҷараҳои Ames – 13742 ва Ames – 13761 23,2-26,0 mM нишондодҳои баландтар ба назар расид. Дар шароити шӯрии 100 mM концентратсияи ионҳои хлор ба таври назаррас фарқ мекард. Бо афзоиши минбаъдаи шӯршавӣ аз 100 то 200 mM NaCl концентратсияи ионҳои хлор дар тухмпаллаҳо меафзояд.

Дар концентратсияи максималии 200 mM NaCl, афзоиши минбаъдаи концентратсияи ионҳои хлор дар тухмпаллаҳои шаҷараҳои Ames – 13742, Ames – 13741 ва навъи Титикака 4,4-3,5 маротиба бештар нисбат ба варианти назоратӣ зиёд шудаанд.

Умуман, навъҳои интихобшуда чӣ дар меъёр ва чӣ дар замини шӯрнок дар шароити мутлақ қобилияти зиёд кардани ҷамъшавии ионҳои намакдорро доранд. Устувории афзояндаи навъҳо ва шаҷараҳои ба қобилияти бештари ҷамъшавии хлорид дар тухмпаллаҳои ниҳолҳои растани квиноа алоқаманд аст [33, 34].

Ҷамъшавии ионҳо имконият медиҳад, ки қувваи баланди кашиш, таъмин кардани худ бо об ва бартараф кардани фишори баланди осмотикии маҳлули хокӣ таъмин карда шаванд (ҷадвали 3. 3).

**Чадвали 3.3. – Таъсири шўрӣ ба концентратсияи ионҳои хлор дар нешҳои навъҳо ва шаҷараҳои квиноа (мМ)**

Навъҳо ва шаҷараҳо	NaCl, мМ			
	0	100	150	200
Титикака	23,2	40,3	82,6	90,2
Шўраи шолӣ	12,1	24,3	54,5	68,6
Ames – 13727	8,2	24,0	32,3	50,2
Ames – 13742	24,3	46,4	76,6	96,0
Ames – 13761	26,0	48,4	86,3	94,2
Ames – 22157	10,3	30,6	60,2	71,4

Аз ин рӯ, баҳодиҳии генотипҳои растании квиноа барои устуворӣ дар шароити озмоишгоҳ имкон медиҳад, ки натиҷаҳои боэътиҳод ба даст оварда, таъсири бевоситаи омилҳои беруна ба сабзиши тухм дар шароити кишти сахроӣ арзёбӣ карда шаванд.

Дар натиҷаи обёрии сунъӣ миқдори намак дар хок зиёд шуда, барои парвариши растаниҳо номувофиқ мегардад. Дар асоси ин тобоварии растаниҳо ба шўрӣ мушкилоти актуалии физиологияи муосири растаниҳо ва зироаткорӣ мебошад.

Қобилияти зинда мондани растаний ва анҷом додани давраи пурраи рушд дар шароити шўриро ба намакустуворӣ меноманд [28, 49]. Дар табиат намудхое ҳастанд, ки дар шароити шўрнокии баланди муҳит нашъунамо ёфта метавонанд, оноро галофитҳо меноманд. Инчунин, аз ин нуктаи назар растаниҳои хокҳои шўр набударо гликофитҳо

меноманд. Гликофитҳо, ки аксарияти растаниҳои кишоварзиро дар бар мегиранд, дар шароити шӯршавии хок ба монеаи сабзишу инкишоф дучор мешаванд.

Мушкилоти вобаста ба устуровӣ ба шароити шӯрӣ ба тамоми реаксияҳои физиологӣ дар ҳуҷайраҳои растаниӣ ба амал меояд. Таъсири шӯрӣ ба организми растаниӣ дар натиҷаи таъсири заҳрнокии осмотикӣ зоҳир мешавад. Онро бо истинод ба адабиётҳои илмӣ метавон чунин таҳлил намуд:

1. Таъсири осмотикӣ дар натиҷаи кам шудани микдори об ва тағйироти номатлуби мубодилаи обу намак дар ҳуҷайраҳо ва бофтаҳо, асосан дар қисмҳои вегетативии растаниӣ зоҳир шуда, ба нашъунамои муътадили растаниӣ монеа мешавад [36, 46].

Норасоии об дар бофтаҳо, ки дар натиҷаи таъсири осмотикии намакҳо пайдо мешавад, истифодаи нитрогенро дар синтези пайвастагиҳои органикӣ боз медорад, оксидшавии ангиштобҳоро суст намуда, боиси вайроншавии сохтори сафедаҳо мегардад, ки ниҳоят ба тамоми равандҳои физиологӣ ва биохимиявии растаниҳо таъсири манғӣ мерасонад [47, 158].

2. Таъсири заҳрноки намакҳо бо зиёд ҷамъ шудани ионҳо дар ситоплазмаи ҳуҷайраҳо алоқаманд аст. Дар ин ҳолат, таъсири бевоситаи заҳролудшавӣ (ҷамъшавии маҳсулоти заҳролудшудаи мубодилаи моддаҳо) мушоҳида мешавад. Зоҳиршавии таъсири заҳрнокии шӯрӣ дар натиҷаи пайдо шудани некроз дар баргҳо, пояҳо, нобудшавии баргҳо, сиёҳ шудани решашо мушоҳида кардан мумкин аст [50, 72, 159]. Дар баробари ин шиддат ва самти аксари равандҳои мубодилаи моддаҳо – фотосинтез, мубодилаи об, мубодилаи сулфур ва нитроген тағийир меёбанд [26, 72, 73].

3. Ташаккулёбӣ ва ҷамъшавии маҳсулоти гуногуни мобайни мубодилаи моддаҳо бо концентратсияҳои гуногун ба амал меояд, ки ба организми муқаррарӣ хос нестанд. Дар айни замон оид ба равандҳои

физиологии метаболитҳои гуногун, ки дар ҷавоб ба миқдори зиёди намак ҷамъ мешаванд, тадқиқотҳои зиёде мавҷуданд.

Дар байни моддаҳое, ки вазифаи осморегуляториро ичро мекунанд, метавонанд аминокислотаҳо (пролин, аланин, глутамин ва ғайра), полиаминҳо (спермидин, путретсин), спиртҳои қанд (сорбитол, манитол, глитсерин), қандҳо (сахароза, глюкоза, фруктоза) ва глитсинбетаин бошанд. Ин моддаҳо дар шароити номусоид метавонанд зуд ба ҳуҷайраҳо ҷамъ шаванд ва бо концентратсияи баланд метавонанд таъсири шӯриро паст намоянд [92, 93, 108, 154].

Муқовимати афзояндаи навъҳо ва шаҷараҳо бо қобилияти бештари ҷамъшавии хлорид дар тухмпаллаҳои растани квиноа алоқамандӣ дорад. Маълумотҳои пешниҳодшуда оид ба баҳодиҳии генотипҳои квиноа аз он шаҳодат медиҳанд, ки таъсири бевоситаи ионҳои шӯрӣ дар шароити лабораторӣ сабзиши тухмиҳоро ҳалалдор мекунанд.

Аз ин рӯ, дар айни замон нишондиҳандай нашъунамо дар шароити шӯрӣ дараҷаи ба шӯрӣ устувории намунаҳои навъҳои генотипиро тавсиф мекунад ва инчунин имкон медиҳад, ки муқовимати навъҳо ё шаҷараҳои омӯхташуда дар қадом дараҷаи шӯршавӣ пайдо мешаванд. Дараҷаи устувории растани квиноа ба шӯрӣ ҳангоми фурӯбарии ионҳои хлорид аз муҳити хокӣ ба бофтаҳои растаниӣ, инчунин ғуншавии онҳо ба амал меоянд [103].

Аммо бо афзудани барзиёди концентратсияи намак нашъунамои растаниӣ қатъ мегардад [120], ки ин далелҳо ба маълумотҳои бадастовардашуда мувофиқат мекунад [33]. Ғуншавии ионҳо имконият медиҳанд, ки қувваи баланди ҷаббиш инкишоф ёбад ва барои ҳуд об таъмин карда, фишори баланди осмотикии маҳлули хокӣ бартараф карда шавад.

Маълумотҳои бадастовардашуда оид ба нашъунамо ва суръати баланди сабзиши тухмиҳо, суръати нашъунамои ниҳолҳо дар навъҳо ва

шачараҳои квиноа омӯхташуда дар концентратсияи пасти NaCl ба даст оварда шуданд.

Устувории бештар ба шӯрӣ дар навъҳои Титикака, Шӯраи шолӣ ва шачараҳои Ames – 13724 ва Ames – 13761, камтарин дар шачараҳои Ames – 22157 муҳоҳида карда шудаанд. Нишондиҳандаҳои баланди мутобиқшавии навъҳои гуногуни растани квиноа ба ҷамъшавии нисбатан зиёди хлорид дар заминаи шӯрӣ зоҳир мегардад. Аз маълумотҳои бадастовардашуда бармеояд, ки тухмии навъҳои Титикака, шӯраи шолӣ ва шачараҳои Ames – 13724, Ames – 13761 дорои энергияи баланди сабзиш ва ба шӯрӣ нисбатан устувор мебошанд.

Истифодаи генотипҳои квиноа ба шӯрӣ дар шароити лабораторӣ натиҷаҳои боваринокро нишон медиҳад, ки таъсири бевоситаи ионҳои конюгатсионӣ ба сабзиши тухм дар шароити сахро баҳодиҳӣ карда шаванд.

Вобаста ба ин далелҳо реаксияи ниҳолҳо ба нашъунамои растаниҳои дар шароити шӯрӣ санҷидашуда муқоиса карда шудаанд. Вобаста ба ин тухмиҳои квиноаро дар зарфҳои вегетатсионӣ тули 1 моҳ дар хок (дар ҳар як зарф 1,2 килограмм хок, 3-4 донагӣ растаниӣ) парвариш намудем. Дар ин муддат баландии қади растаниҳо ба 25 - 30 см ва шумораи баргҳо 24 - 30 ададро ташкил намуданд. Навъҳои гуногуни растани квиноа дорои пояи рост мебошанд.

Мувофиқи дастуралӣ пас аз як моҳи кишт ба хоки зарфҳои ниҳолдор маҳлули намак илова карда шуд. Нашъунамои мӯътадили навъҳои растаниҳои назоратӣ (бо хоки шӯрнашуда) тули як моҳ: Титикака ба 30 см; Шӯраи шолӣ – 32 см; Ames - 13727 - 33 см; Ames - 13742 - 36 см; Ames - 13761 - 42 см ва Ames - 22157 - 46 см ва шумораи баргҳо мутаносибан 56, 54, 57, 60, 62 ва 61 ададро ташкил намуданд. Дар навъҳои гуногуни растани квиноа ҳӯشاҳо ташаккул ёфтанд.

Дар расми 3.2. парвариши растанини квинаа дар шароити озмоишгоҳи кафедраи биохимияи факултаи биологияи ДМТ оварда шудааст.



### **Расми 3.2. – Парвариши растанини квинаа дар шароити лабораторӣ**

Ҳангоми концентратсияи пасти  $\text{NaCl}$  ҳамаи навъҳо хуб нашъунамо ёфта, навъи растаниҳо нисбат ба варианти назоратӣ чандон тағиیر наёфт. Ҳангоми концентратсияи  $\text{NaCl}$  дар хок то 0,6 – 1% дар ҳама навъҳо нашъунамои поя ва пайдоиши баргҳои нав ба назар расид.

Вақте ки концентратсияи  $\text{NaCl}$  дар хок ба - 1,25% расид, дар натиҷа камшавии миқдори барги растаниҳо дида шуд. Концентратсияи  $\text{NaCl}$  - 2% ба растаниҳои ҳама навъҳои квинааи омӯхташуда ба таври манғӣ таъсир расонд. Бинобар ин, натиҷаҳои бадастовардашуда аз нишондиҳандаҳои муҳимтарини физиологӣ ва биохимиявии нашъунамо ва парвариши шароити кишт вобастагӣ доранд.

### **3.3. Сабзиш ва инкишофёбии квинаа**

#### **3.3.1. Хусусиятҳои сабзиш ва марҳилаҳои инкишофи навъҳо ва шаҷараҳои таҳқиқшавандай квинаа**

Инкишофёбии растаний равандест, ки ба марҳилаҳои инкишофф, хусусиятҳои биологӣ ва шароити экологӣ ва географӣ зич алоқамандӣ

доранд [55, 160]. Дар баробари ин, нашъунамо яке аз зухуроти намоёни фаъолияти ҳаётин организми растани мебошад ва аз ин рӯ, яке аз нишондиҳандай физиологии бараъло ошкоршаванд мебошад [44].

Барои муайян кардани тарзу усулҳои нашъунамо ва инкишофи навъҳо ва шаҷараҳои квина арбоб дар се минтақаи экологии шароити иқлимашон гуногун ва минтақаҳои 800 м аз сатҳи баҳр баландии дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Турсынзода (800 м) ва дар минтақаи Ромит дар баландии 1200 метр аз сатҳи баҳр гузаронида шудаанд.

Тухмиҳо на дар 1,5 - 2 см ё 1,5 - 4 см вобаста ба намии хок дар қитъаҳои  $8\text{m}^2$  бо усули кишти 25x50 см шинонда шудаанд. Масофаи байни қаторҳо 50 – 60 см буданд. Кишт дар даҳрӯзai якуми моҳи апрел оғоз гардид. Раствори 85 - 90% нашъунамои хуб нишон дода, дар ҳамаи минтақаҳои парвариш низ нашъунамои баланд ба назар расид.

Раванди физиологии сабзиши квина арбоб мушаххас аст, аз сабаби миқдори ками моддаҳои захиравӣ дар тухмҳо, афзоиши ибтидоӣ хеле суст меғузарад. Майсаҳо дар рузҳои 6 ва 8 - ум пайдо шуда, баъд дар давоми 25 - 30 руз суст инкишоф меёбанд. Давраи вегетативӣ аз аввали нашъунамо то пайдо шудани узвҳои генеративӣ оғоз меёбад.

Аз ин рӯ, муайян намудани қонуниятҳои тағиироти хусусиятҳои асосии морфофизиологӣ ва биохимиявӣ дар марҳилаҳои ибтидоии онтогенези квина имкон медиҳад, ки ба ниҳолҳо мақсаднок таъсир расонда, нашъунамо ва инкишофи онҳоро ба танзим дароварда шаванд.

Давомнокии мавсими кишт парвариши амалии растани квинаро муайян мекунад. Мушоҳидаҳои фенологияи гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки растани квина бо тағиирёбии давомнокии мавсими нашъунамои навъҳо ва шаҷараҳо, инчунин аз шароити иқлимии парвариш вобастагии калон дорад.

Мушоҳидаи динамикаи нашъунамои навъҳо ва шаҷараҳои таҳқиқшудаи квина аз нишон доданд, ки шаҷараҳои Ames - 13761 ва Ames - 13742 ва Шӯраи шолӣ бо қадкашӣ дар шароити дараи Ромит

парваришшуда пешсаф буданд. Дар давраи пухта расидан баландии растаниҳо ба ҳисоби миёна чунин бузургиҳои зеринро ташкил дод: шаҷараҳои Ames - 13761 - 250 см, Ames - 13742 - 240 см навъи Шӯраи шолӣ - 143 см. Сабзиш ва нашъунамои квиноа дар шароити шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода қариб якхела буданд. Шароити парвариши навъҳо ва шаҷараҳои квиноа дар дараи Ромит хеле мусоид буд. Дар асоси натиҷаҳои таҷрибавӣ дар шароити дараи Ромит маълум гардид, ки нақшай таҷрибавии кишти растани квиноа 25x50 см ва ҷукурии кишт 1,5 - 2 см мебошад.

Ин усулҳои кишт зичии оптималии ниҳолҳо, шароити мусоид барои нашъунамо ва инкишофи растаниҳо, нисбатан пурраи равандҳои ҳосилнокии квиноаро таъмин мекунанд.

Чунон ки дар боло қайд карда шуд, раванди физиологии нашъунамои квиноа хеле муҳим аст ва аз сабаби кам будани микдори моддаҳои захиравӣ дар тухмӣ нашъунамои ибтидоии квиноа хеле суст мешавад.

Марҳилаи муҳими инкишофи квиноа давраи сабзиши тухмӣ ва инкишофи ниҳолҳо мебошад. Аз ин рӯ, муайян кардани қонуниятҳои тағйироти ҳусусиятҳои асосии морффизиологӣ ва биохимиявӣ дар марҳалаҳои ибтидоии онтогенези квиноа имконият медиҳанд, ки ба ниҳолҳо мақсаднок таъсир расонанд, то ки сабзишу инкишофи онҳо тезонида шавад. Давомнокии мавсими кишти квиноа вобаста ба навъ ва макони парвариш аз 4 то 8 моҳ фарқ мекунанд [34, 161].

Дар ҷадвали 3.4. маълумотҳои мушоҳидаҳои фенологияи марҳилаҳои инкишофи навъҳо ва шаҷараҳои квиноа оварда шудаанд.

Омӯзиши навъҳо ва шаҷараҳои квиноа дар давоми давраи инкишоф имконият медиҳад, ки дар байни онҳо навъҳои тезпазак, миёнапазак ва дерпазак фарқ карда шаванд.

Давраи вегетатсия дар давраи тезпазӣ  $100\pm10$  шабонарӯз, миёнапазак ва дерпазак  $120\pm5,0$  шабонарӯз,  $135\pm5$  шабонарӯзро ташкил медоданд.

**Чадвали 3.4. – Фенологияи навъҳо ва шаҷараҳои квиноа ба ҳисоби миёна дар солҳои (2017 – 2018)**

<b>Навъҳо ва шаҷараҳо</b>	<b>Санаи фарорасии фенофазаҳо</b>				<b>Динамикаи давраи вегетатсии, рӯзҳо</b>
	<b>Майса</b>	<b>50% – гулкуни</b>	<b>Гулкуни саросарӣ</b>	<b>Пухта расидан</b>	
Титикака	5,04 – 11,04	30,05 – 2,06	20,06 – 22,06	15,07 – 26,07	100 – 110
Шӯраи шолӣ	5,04 – 13,04	6,06 – 10,06	30,06 – 3,07	15,09 – 30,09	130 – 145
Ames 13727	5,04 – 12,04	5,06 – 8,08	30,06 – 2,07	5,08 – 10,08	120 – 125
Ames 13742	5,04 – 14,04	8,06 – 10,06	2,07 – 6,07	5,08 – 15,08	120 – 130
Ames 13761	5,04 – 14,04	3,06 – 10,06	4,07 – 8,07	1,08 – 6,08	115 – 120
Ames 22157	5,04 – 12,05	4,06 – 8,06	1,07 – 6,07	5,08 – 14,08	120 – 130
	6 – 9 рӯз	51 – 55 рӯз	21 – 25 рӯз		

### **3.3.2. Сабзиш ва инкишофи растанини квиноа**

Давомнокии мавсими кишт парвариши амалии растанини квиноаро муайян мекунад. Мушоҳидаҳои фенологии гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки растанини квиноа бо тағиирёбии давомнокии мавсими нашъунамои навъҳо ва шаҷараҳо, инчунин аз шароити иқлимии парвариш вобастагӣ дорад.

Дар асоси натиҷаҳо ва мушоҳидаҳои фенологӣ навъҳои таҳқиқшудаи квиноаро барои ба даст овардани маҳсулнокии сифаташон баланд ба се гурӯҳи асосӣ ҷудо кардан мумкин аст: тезпаз (Титикака), миёнапаз (шаҷараҳои Ames – 13742 ва Ames – 13761) ва дерпаз (Шӯраи шолӣ). Дар истеҳсолот растани парварӣ дар шароити Тоҷикистон навъҳои босифати растанини квиноа муайян карда шудаанд.

Ба нашъунамо ва инкишофи квиноа дар шароити Тоҷикистони Марказӣ асосан ҳарорати миёнаи шабонарӯзии ҳаво ва миқдори боришот дар давраи нашъунамо таъсир мерасонанд. Муҳлати кишт барои давраи таҳқиқот аз 5 - уми апрел бо назардошти он муайян карда мешавад, ки барои ба даст овардани ниҳолҳои хуби квиноа ҳарорати замин бояд на камтар аз 15 - 20 °C бошад.

Тавре, ки аз ҷадвали 3.5. дида мешавад, навъҳои таҳқиқшудаи квиноа аз рӯйи фарорасии фазаҳои фенологӣ ва давомнокии давраҳои байни фазаҳо фарқ мекунанд. Ин, пеш аз ҳама, ба ҳусусиятҳои генотипии онтогенези квиноа, инчунин ба шароити обу ҳаво вобаста мебошад.

Дар натиҷаи таҳқиқот маълум гардид, ки давраи инкишофи вегетативӣ дарозтарин аст, ки бо натиҷаҳои муаллифони дигар оид ба квиноа [44, 162] ва бо амаранта [33, 68] мувофиқат мекунанд.

Ин сабаби суст инкишоф ёфтани квиноа ва амаранта дар 4 – 5 ҳафтаи аввали баъди пайдоиш мебошад. Динамикаи афзоиши навъҳо ва шаҷараҳои квиноа дар шароити гуногуни афзоиш дар ҷадвали 3.5. оварда шудааст.

Дар асоси мушоҳидаҳо, танҳо навъи Титикакаро, ки мавсими нашъунамои он 100 - 110 рӯз аст, ба навъҳои тезпаз, шаҷараҳои Ames - 13761, Ames - 43742, Ames - 13727 (115 - 120) миёнапаз ва боқимонда дерпаз гурӯҳбандӣ қардан мумкин аст. Ҳама навъҳои дар давоми солҳои омӯхташуда (2017 - 2020) то охири моҳи ноябр пухта расиданд.

Бояд гуфт, ки барои навъи квиноаи Шӯраи шолӣ ва шаҷараҳои Ames - 13727, Ames - 13742, Ames - 13761 ва Ames - 22157 равандҳои нашъунамо ҳатто пас аз пухтани тухмиҳо ҳам қатъ намешаванд.

Танҳо дар навъи Титикака дар фасли тобистон, дар охири моҳи август зохиршавии тағийирёбии ранг, ки бо хушк шудан ва рехтани баргҳои пояи поёнӣ хос мебошад, мушоҳида шуд.

### **Ҷадвали 3.5. – Динамикаи афзоиши навъҳо ва шаҷараҳои квиноа (см)**

Минтақаи парвариш	Навъ	Вазну сабзиши шабонарӯзӣ									
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Душанбе	Титикака	11	20	32	50	82	105	109	112	118	122
	Шӯраи шолӣ	7	19	26	38	57	93	122	121	127	125
	Ames – 13742	8	18	30	42	61	96	108	110	120	125
	Ames – 13761	10	21	35	52	71	106	128	130	131	140
Ромит	Титикака	10	18	33	51	80	107	115	118	125	126
	Шӯраи шолӣ	7	20	27	39	65	80	101	123	136	143
	Ames – 13742	10	24	32	47	75	108	146	157	164	176
	Ames – 13761	9	22	30	45	71	100	140	170	188	102

Идомаи ҷавали 3.5

Турсунзода	Титикака	8	16	28	46	75	100	106	115	118	119
	Шӯраи шолӣ	7	18	27	36	50	83	110	123	128	137
	Ames – 13742	8	17	25	40	60	93	105	115	122	137
	Ames – 13761	9	22	30	48	72	103	122	130	134	144

Натиҷаҳои дар ҷадвали 3.5. оид ба мушоҳидаи динамикаи нашъунамои навъҳо ва шаҷараҳои таҳқиқшудаи қвинао нишон доданд, ки шаҷараҳои Ames – 13761 ва Ames – 13742 ва шӯраи шолӣ бо қадкашӣ дар шароити дараи Ромит нисбат ба дигар минтаҳа бартарӣ доштанд.

Дар давраи пухтан баландии растаниҳо ба ҳисоби миёна чунин бузургиҳои зеринро ташкил дод: шаҷараҳои Ames – 13761 – 250 см, Ames – 13742 – 240 см навъи Шӯраи шолӣ – 143 см. Сабзиш ва нашъунамои қвинао дар шароити шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода қариб якхела буданд. Шароит барои парвариши навъҳо ва шаҷараҳои қвинао дар дараи Ромит хеле мусоид буд.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардашуда аз он иборат аст, ки онҳо имконияти рӯёнидани 6 навъ ва шаҷараҳои таҳқиқшудаи қвинаро дар доманакӯҳҳои водӣ ва ноҳияҳои кӯҳии Тоҷикистон ба таври боварибахш нишон медиҳанд.

Дар асоси натиҷаҳои таҷрибавии дар шароити дараи Ромит маълум гардид, ки нақшай таҷрибавии кишти растани қвина 25x50 см ва чукурии кишт 1,5 – 2,0 см мебошад. Ин усулҳои кишт зичи оптималии ниҳолҳо, шароити мусоид барои нашъунамо ва инкишофи растаниҳо ва амалишавии нисбатан пурраи равандҳои ҳосилнокии қвинаро таъмин мекунанд. Дар шароити Тоҷикистон барои истифода ба сифати маводи ибтидоии селексионӣ навъҳои босифати қвинаро муайян карда шуд.

Мубодилаи об ва танзими он дар равандҳои нашъунамои растаниҳо ва ташаккули устуории он ба омилҳои номусоиди муҳити зист нақши муҳим мебозад. Дар асоси ин омӯзиши хусусиятҳои мубодилаи об ва дараҷаи зухуроти нишондиҳандаҳои алоҳидаи он дар навъҳо ва шаҷараҳои квиноа дар шароитҳои гуногуни парвариш бахшида шудааст.

### **3.4. Мубодилаи обии баргҳои растани квиноа дар минтақаҳои гуногуни парвариш**

Масъалаҳои назария ва амалияи речай обии растаниҳо доимо диққати таҳқиқотчиёнро ба худ ҷалб менамояд, ки ин ҳам моҳияти асосии мушкилот ва ҳам аҳаммияти бузурги амалии онро таъкид мекунад. Мубодилаи об ва танзими он дар раванди ҳаёти растаний ва ташаккули муқовимати он ба омилҳои номусоид, пеш аз ҳама, норасоии намӣ ба ҳарорати шадид нақши аввалиндарача доранд.

Устуории объектҳои таҷрибавии растани квиноа ва инкишофи марҳилаҳои сабзиши тухмӣ ва марҳилаҳои дигар, маҳсусан, ба қифоя будани миқдори намӣ вобастагии зич доранд.

Мубодилаи обии растаниҳо яке аз равандҳои асосии ҳосилнокӣ буда, он шароити мусоидро талаб менамояд. Ин раванд бевосита ба равандҳои дигари физиологӣ таъсир мерасонад.

Мубодилаи об яке аз нишондиҳандаи асосии гомеостази ҳуҷайра ва таъсири мутақобилаи растаний бо муҳити сабзиш мебошад. Илова бар ин, он ангезандай бевоситаи ҳолати таъминоти об ва фаъолияти ҳаётии растаниҳо ба шумор меравад [16].

Гомеостази обии растаний ба маънои васеъ раванди интегралӣ мебошад, ки равандҳои қабул, интиқол, ихроҷ ва нигоҳдории ҳолати обро дар растаний муттаҳид мекунад. Бо вучуди пешрафти дастовардҳои илмӣ дар соҳаи физиологияи растаниҳо [40] бисёр масъалаҳо, вобаста ба ин, ҳалталабанд.

Тоҷикистони Марказӣ барои тараққиёти хочагии қишлоқ ва алалхусус, барои парвариши растани квинаа захираҳои қалони агроиқлими дорад. Дар ин бобат, махсусан шароити биоэкологии ноҳияҳои қӯҳӣ ва доманакӯҳҳо мусоид аст, ки дар онҳо бештар аз 80% майдони кишт ҷойгир аст.

Солҳои охир дар шароити Осиёи Марказӣ баланд шудани ҳарорати ҳаво дар тобистон то  $45 - 50^{\circ}\text{C}$  бештар ба қайд гирифта шудааст, ки ин боиси хушк шудани замин мегардад. Нарасидани об барои обёрий, набудани боришот ва баланд шудани ҳарорат ба мубодилаи об ва ҳосилнокии зироатҳои гуногун бевосита таъсири манғӣ мерасонад.

Шароити номусоид ба давраи муҳимтарини нашъунамои растаниҳои хочагии қишлоқ рост меояд. Чунин таъсири манғӣ ба монанди норасоии намӣ дар хок ба ташаккули ҳосил ва сифати он низ мерасад. Аз ин рӯ, баланд бардоштани ҳосили зироатҳои хочагии қишлоқро, бе ҷорӣ намудани системаи прогрессивии илман асоснокунонии соҳаи хочагидорӣ ва истифодаи навъҳои нави устувор ва серҳосил, ки ба омилҳои номусоиди муҳити зист тобоваранд, гайриимкон аст.

Тавре, ки қаблан қайд кардем, квинаа яке аз растаниҳои ҷолибтарин барои истифодаи ҳаматарафа мебошад. Квинаа дорои ҳосилнокии баланди биологӣ, устувории экологӣ ва потенсиали адаптатсӣ (иктидори мутобиқшавӣ) мебошад, ки паҳншавии васеи ин зироатро дар шароити гуногун таъмин мекунад. Квинаа дорои чунин сифатҳо буда, яке аз растаниҳои ояндадорест, ки дар минтақаҳои нав, аз ҷумла дар Тоҷикистон ҷорӣ карда мешавад.

Барои дар истеҳсолоти хочагии қишлоқ ҷорӣ намудани растани квинаа реҷаҳои оптимальӣ (шароити нашъунамои) обёриро бо назардошти ҳусусиятҳои навъҳо, таъмин намудани навъи беҳтарин, ба амал баровардани равандҳои физиологию биохимиявӣ ва ба рӯёнидани ҳосили баланду сифати беҳтарин мусоидат менамоянд.


Ба ин муносибат дар Тоҷикистон масъалаҳои омӯзиши муқоисавии мубодилаи об (речай об) дар навъҳо ва шаҷараҳои квиноа бо назардошти хусусиятҳои биологӣ ва шароити ҳоку иқлими онҳо хеле муҳим мебошанд.



### 3.4.1. Норасоии об дар навъҳо ва шаҷараҳои квиноа

Шароити парвариш ба норасоии об дар баргҳои навъҳо ва шаҷараҳои квиноа таъсири назаррас мерасонад, ки аз натиҷаҳои дар расми 3.3. овардашуда дида мешавад. Дар шароити якум таҳлили натиҷаҳои норасогии об нишон медиҳад, ки аз давраи пайдоиши 6 - 8 баргҳои ҳақиқӣ то пухта расидани он, дар ҳамаи шаклҳои омӯхташудаи квиноа, камобшавии шабонарӯзӣ каме зиёд мешавад, ки ин амал барои растаниҳои дар шароити сеюм парваришшаванда низ тааллук дорад.

Аммо дараҷаи умумии норасогии об барои ҳамаи навъҳо ва шаҷараҳои квиноа дар шароити шаҳри Душанбе ва ноҳияи Турсунзода назар ба шароити дараи Ромит каме баландтар аст.

Мувофиқи ин нишондодҳо дар байни навъҳо ва шаҷараҳои квиноа тағовути шадидро муайян кардем, ки ба маълумоти як қатор муаллифон [1, 8], ки норасоии об дар шароити хушксолӣ дар баргҳои пахта ва гандум ба амал омадааст, мувофиқат менамояд.





### Расми 3.3. – Норасогии оби баргҳо дар навъҳо ва шаҷараҳои квиноа.

**Фазаҳои инкишоф:** I - ум: 6 - 8 баргҳои ҳақиқӣ; II - юм: гулқунии саросарӣ; III - юм: пухта расидани тухмиҳо. 1 - навъи Титикака; 2 - навъи Шўраи шолӣ; 3 - шаҷараҳои Ames - 13742; 4 - шаҷараҳои Ames - 13761.

Норасогии бештари обро мо дар навъи Титикака, камтаринро дар навъи Шўраи шолӣ, шаҷараҳои Ames - 13742 ва Ames - 13761, асосан дар шароити шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода мушоҳида намудем.

Дар сурати хеле кам шудани намии хок, растаниҳо шабона талафоти шабонарӯзии обро пурра карда наметавонанд. Норасои боқимондаи об дар онҳо ба амал меояд, ки боиси мунтазам кам шудани миқдори оби

бофтаҳои растани мегардад, ки метавонад ҳамчун нишондиҳандай хусусиятҳои навъҳои ба хушкӣ устувор истифода шавад.

Дар натиҷаи таҳқиқотҳо маълум гардид, ки дар баробари кам шудани намии хок, махсусан дар шароити шаҳри Душанбе ва ноҳияи Турсунзода нишондиҳандаҳои норасогии об каме зиёд мешавад. Ин барои ҳама навъҳо ва шаҷараҳои қвина, ки бо баланд шудани ҳарорати ҳаво дар ин ду минтақа алоқаманд мебошад, хос аст.

Дар растаниҳои навъҳои Шӯраи шолӣ ва шаҷараҳои Ames - 13742 ва Ames - 13761 сатҳи пасти норасоии об мушоҳида мешавад, ки тобоварии нисбии ин навъҳо ва шаҷараҳоро дар тамоми шароити нашъунамо, махсусан дар шароити дараи Ромит ба таври назаррас нишон медиҳад. Динамикаи норасоии оби захиравӣ инъикоси хеле дақиқи ҳолати нашъунамои навъҳо ва шаҷараҳои қвина дар ин шароити минтақаҳои парваришишуда мебошад.

Дараҷаи бо об таъмин будани растаниҳоро, инчунин метавон бо тургори нисбии баргҳо арзёбӣ намуд. Дар баробари кам шудани намии хок тургори нисбии баргҳо то андозае кам мешавад, ки ин дар навъу шаҷараҳои растани қвинаи таҳқиқшуда, ки дар шароити шаҳри Душанбе ва Турсунзода парвариш карда мешавад, ба назар мерасад. Аммо, ин коҳиши ба андозаи камтар барои қвинаи шӯраи шолӣ ва шаҷараҳои Ames - 13742 ва Ames 13761 - ба назар мерасад. Сатҳи баландтарини тургори баргҳо дар навъҳои қвина дар шароити дараи Ромит ба мушоҳида расид.

Ҳамин тавр, ҳолати об дар растаниҳо ба нашъунамо ва ҳосилнокии онҳо таъсири калон мерасонад. Аз ин рӯ, қаблан нишон дода шуд, ки бо кам будани норасоии об ва тургори баландтарин дар навъҳо ва шаҷараҳои қвина дар шароити дараи Ромит ба зиёдшавии азхудкуни СО<sub>2</sub> ва ба сабзишу инкишофи қвина мусоидат мекунад [34]. Ҳамин тавр натиҷаҳои ба дастовардашуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки шароити хоку

иқлими дараи Ромит барои парвариши навъҳо ва шаҷараҳои квиноа мувофиқтар аст.



### **3.4.2. Шиддатнокии транспиратсия дар навъҳо ва шаҷараҳои квиноа**

Транспиратсияи барг дар баробари раванди фотосинтез омили муҳими танзими маҳсулнокӣ ва ташаккулёбии ҳосил ба ҳисоб меравад. Маълум аст, ки ҳангоми раванди фотосинтез азхудкуни  $\text{CO}_2$  дар сатҳи намии бофтаҳои растаний ба таъсири ҳавои хушки атмосфера дучор гардида, дар натиҷаи он бухоршавӣ ва талафоти об ба қайд гирифта мешавад. Пастшавии ҳарорат дар баргҳо барои нигоҳ доштани шароити муътадил ва инчунин азхудкуни фотосинтетикии  $\text{CO}_2$  дар узвҳои растаний нақши муҳим мебозад.

Дар баргҳои растаний масомаҳо азхудкуни  $\text{CO}_2$  ва транспиратсияро тавассути тағиیر додани паҳноии масомавӣ танзим мекунанд. Илова бар ин, қайд карда мешавад, ки биомассаи растаний мустақиман ба иштироки бевоситаи об мутаносиб аст. Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки транспиратсия дар баробари фотосинтез омили муҳими танзими раванди сабзишва ташаккули зироат низ ба шумор меравад.

Шиддатнокии транспиратсия дар давоми рӯз мувофиқи давраҳои сабзиш ва инкишофи растани квиноа омӯхта шудааст. Дараҷаи умумии шиддатнокии транспиратсия дар растаниҳо бо намнокӣ ва хусусиятҳои генотипии квиноа вобаста мебошад.

Квиноа ба хушсолӣ ва ҳарорати баланди гармии тобистона тобовар мебошад, аммо ҳангоми таъмини хуби намнокӣ беҳтар нашъунамо меёбад. Миқдори минималии об барои таъмини ҳаётии ҳуҷайраҳо нисбат ба гандум ва пахта дар синтези миқдори баробари сафеда 50 – 25% камтар аст. Квиноа суръати пасти интиқоли об дорад, ки ба он имконият медиҳад, ки намиро дар шароити номусоид нигоҳ дорад.



**Расми 3.4. – Динамикаи шиддатнокии траспираттсияи баргҳо дар навъҳо ва шаҷараҳои квиноа (мг Н<sub>2</sub>O/г вазни тар дар соат).**

**Фазаҳои инкишоф:** I – ум: 6 – 8 баргҳои ҳақиқӣ; II – юм: гулкунни саросарӣ; III – юм: пухта расидани тухмиҳо. 1 – навъи Титикака; 2 – навъи Шӯраи шолӣ; 3 – шаҷараҳои Ames – 13742; 4 – шаҷараҳои Ames – 13761.

Тавре, ки аз маълумотҳои дар расми 3.4. оварда шудаанд, шиддатнокии транспиратсия дар ҳама навъҳо ва шаҷараҳои қвина дар ҷараёни онтогенез тағиیر меёбад. Арзиши баландтарин дар фазаи вегетатсионӣ ва давраи гулкунии саросарӣ ба қайд гирифта шудааст, ки эҳтимол, ба баланд шудани ҳарорати ҳаво алоқаманд аст [108].

Дар давраи инкишофи пурра пастшавии шиддатнокии транспиратсия дар ҳамаи растаниҳои омӯхташуда бо зиёдшавии синну сол, кам шудани миқдори масомаҳо дар равандҳои мубодилаи об ва газ дар баргҳо мушоҳида карда шуд.

Дар баробари ин, аз рӯйи дараҷаи максималии бузургиҳои шиддатнокии транспиратсия баъзе ҳусусиятҳои генотипӣ ошкор карда шудаанд. Сатҳи баланди нишондиҳандаҳо дар шаҷараи Ames – 13761 ба қайд гирифта шудааст, ки он ба 780 – 815 мг/г. соатро ташкил намудааст. Шаҷараи Ames – 13761 вобаста аз сатҳи парвариш ва нашъунамо, инчунин талафи об ба дараҷаи баланд қарор дорад. Бинобар ин, ба ҳарорат бештар тобовар аст. Ин нишон медиҳад, ки ҳарорат ва намии муҳити зист дар қобилияти транспиратсияи баргҳо нақши асосиро мебозанд.

Таҳлили маълумотҳои дар расми 3.4. овардашуда нишон медиҳанд, ки дар шароити дараи Ромит шиддатнокии транспиратсия дар ҳама навъҳо нисбат ба дигар минтақаҳои афзоиш дар сатҳи паст ба қайд гирифта шудааст.


Дар ҳама навъҳо ва шаҷараҳои қвина, ки дар шароити ноҳияи Турсунзода ва шароити шаҳри Душанбе парвариш карда мешаванд, табиист, ки шиддатнокии баланди транспиратсия ва муҳофизати растаниӣ аз гармӣ, нигоҳ доштани фаъолияти фотосинтетикии баргҳо, инчунин аз қобилияти баланди мутобиқшавии физиологии растаниҳо шаҳодат медиҳад.


### 3.4.3. Қобилияти обнигоҳдории баргҳо

Яке аз аломатҳое, ки хусусиятҳои мубодилаи об ва дараҷаи ба хушкӣ тобовар будани растаниҳоро тавсиф мекунанд, ин қобилияти обнигоҳдории баргҳо мебошад. Қайд кардан ба маврид аст, ки мубодилаи об дар равандҳои физиологӣ ва ҳосилнокии растаниҳо таъсири зиёд мерасонад.

Мувофиқи ақидаи як қатор муаллифон дар паҳтакорӣ [1, 15, 12-М] ин нишондиҳандаро барои тавсиф ба хушксолӣ тобоварии навъҳои гуногун истифода бурдан мумкин аст. Чуноне ки аз маълумотҳои расми 3.5. дида мешавад, иқтидори обнигоҳдории баргҳои квина дар ҳама минтақаҳои парвариш ба таври гуногун тағиیر меёбанд.

Дар шароити дараи Ромит дар ҳамаи навъҳо ва шаҷараҳои растани квина камтарин талафёбии об мушоҳида гардид. Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки ин раванд барои давраҳои инкишифии растаниҳо хос мебошад. Давраҳои парвариш дар навъҳо ва шаҷараҳои растани квина омӯхта шуд (расми 3.5.).





**Расми 3.5.** – Қобилияти обнигоҳдории баргҳо дар навъҳо ва шаҷараҳои қвина: Фазаҳои инкишоф: I - ум: 6 - 8 баргҳои ҳақиқӣ; II - юм: гулкунии саросарӣ; III - юм: пухта расидани тухмиҳо. 1) навъи Титикака; 2) навъи Шӯраи шолӣ; 3) шаҷараҳои Ames - 13742; 4) шаҷараҳои Ames - 13761.

Қобилияти обнигоҳдории баргҳо дар ҳамаи майдонҳои таҷрибавӣ дар давраи гулкунии саросарӣ ва ҳосилбандӣ зиёд мешаванд. Ин шояд аз он сабаб бошад, ки маҳз дар ҳамин давра, дар фазаҳои гулкунӣ ва ҳосилбандӣ равандҳои синтези моддаҳои органикӣ ва қашонидани онҳо ба таври интенсивӣ ба амал меоянд.

Дар натица узвҳои ҳосилдиҳанда, афзоиш ёфта миқдори нисбатан зиёди обро талаб мекунанд. Иқтидори баландтарини нигоҳдории об дар навъҳои Шӯраи шолӣ, шаҷараҳои Ames – 13742 ва Ames 13761 – аз устуворӣ ва маҳсулнокии зиёди онҳо дар шароити дараи Ромит шаҳодат медиҳад [33].

#### **3.4.4. Обнигоҳдории баргҳо**

Муайян кардани оби барги зироатҳои хочагии қишлоқ, аз ҷумла растани квиноа, барои таснифоти нишондодҳои мубодилаи обии растаниҳо дар шароити мӯттадил ва номусоиди нашъунамо хеле зарур мебошад. Дар рафти таҳқиқот, пеш аз ҳама, қӯшиш намудем, ки тағйироти оби барги навъҳо ва шаҷараҳои квиноаро дар марҳилаи инкишоф вобаста ба минтақаҳои кишт муайян созем.

Маълум гардид, ки намии хок ба сатҳи баргҳо бештар таъсир мерасонад. Хусусиятҳои генотипии растаниҳо низ нақши калонро мебозанд. Дар ҳама шароити афзоиш, миқдори баландтарини обии сатҳи баргҳо дар навъи Шӯраи шолӣ, шаҷараҳои Ames - 13742 ва Ames - 13761 нисбат ба навъи Титикака мушоҳида мешавад. Ин маҳсусан дар навъҳои таҳқиқшуда дар шароити дараи Ромит мушоҳида мегардад.

Дар баробари ин, дар давраи гулкунии саросарии баргҳо талафёбии миқдори зиёди оби баргҳо мушоҳида мешавад ва минбаъд ба давраии пухтарасии растаний якбора кам мешавад (расми 3.6).



**Расми 3.6. – Давраии пухтарасии растанини квинаоа**


Ҳамин тариқ, бо боварӣ чунин ҳисобидан мумкин аст, ки обнигоҳдории сатҳи баргҳо яке аз нишонаҳои дараҷаи устувории навъҳо ба ҳисоб рафта, шаҷараҳои растанини квинаро бо норасоии намӣ таъмин менамояд.

Дар танзими босамари мубодилаи обӣ дар растанини квинаоа оксалати калтсий аҳамияти калонро мебозад, зоро дар сатҳи баргҳо як намуд гӯё «хока» ба вуҷуд меорад. Оксалатҳо ба растани барои беҳтар ҷаббидан ва нигоҳ доштани намӣ аз муҳити атроф имкон медиҳанд ва ҳамзамон онро аз сардӣ ҳифз мекунанд. Ин ҳодиса ҳамчун қобилияти гигроскопиии барг маълум аст.

Натиҷаҳои мо бо маълумоти адабиёт оид ба он мувофиқа мешавад, ки квинаоа механизмҳои физиологии дорад, ки ба вай барои паси сар кардани норасогии намӣ ва инчунинаи норасогии намии хок [59, 60, 61, 62, 63, 64], ҷамъкуни об ва ҳангоми зарурат истифодаи он имкон медиҳанд.

Дар асоси таҳлили муқоисавии маълумотҳои ҷамъоваригардида бо назардошти маълумоти адабиётҳо [1] ба хулосае омадан мумкин аст, ки навъ ва шаҷараҳои растанини квинаоа аз ҷиҳати маҷмуи равандҳои физиологии мубодилаи об, ки дар шароити гуногуни минтаҳаҳо парвариш, инчунинаи потенсиали мутобиқшавӣ ва истеҳсолии онҳоро муайян мекунад, бартарӣ доранд.

Хамин тарик, дар навъхо ва шаҷараҳои квиноа ҳолатҳои хеле фаъоли алоқамандии нишондиҳандаҳои мубодилаи об, суръати транспиратсия, қобилияти нигоҳдории об, норасоии об ва нигоҳ доштани фаъолияти фотосинтетикии баргҳо кӯмак мекунад (расми 3.7.).



### Идомаи расми 3.7



**Расми 3.7. – Обдории баргҳои навъҳо ва шацараҳои квиноа (мавҷудияти об, дар % аз вазни тар)**

Фазаҳои инкишоф: I – ум: 6 – 8 баргҳои ҳақиқӣ; II – юм: гулкунии саросарӣ; III – юм: пухта расидани тухмиҳо. 1 – навъи Титикака; 2 – навъи Шӯраи шолӣ; 3 – шацараҳои Ames – 13742; 4 – шацараҳои Ames – 13761.

Ин хусусиятҳои мубодилаи об ва дараҷаи зуҳуроти нишондиҳандаҳои алоҳидай он, эҳтимол, ҳосилнокии нисбатан баланди биологӣ ва иқтисодии растани квиноаро дар шароити дараи Ромит муайян мекунанд.

Таҳлили нишондиҳандаҳои мубодилаи об дар навъҳои квиноаро ҷамъбаст намуда, бояд қайд кард, ки мубодилаи обии баргҳо дар нигоҳ доштани самаранокии азхудкунии ассимилятсияи фотосинтетикии  $\text{CO}_2$  нақши муҳим мебозанд. Дар робита бо ин барои квиноа чунин таҳқиқотҳо аҳамияти бештар пайдо мекунанд.

#### 3.4.5. Шиддатнокии ассимилятсияи фотосинтетикии $\text{CO}_2$ дар баргҳои квиноа

Фаъолияти фотосинтетикии растаниҳоро як қатор нишондиҳандаҳои муҳим: масоҳати умумии барг ва дигар узвҳои фотосинтезкунанда, суръати инкишоф ва давомнокии фаъолияти онҳо,

потенсиали фотосинтетикии баргҳо, маҳсули тозаи ҷараёни фотосинтез, маҷмуи умумии равандҳои фотосинтез ва нафаскаширо дар бар мегиранд.

Омӯзиши ин нишондодиҳандаҳо дар навъҳо ва шаҷараҳои растании квиноа дар бораи нишондиҳандаи фаъолияти фотосинтетикии модели агрофитосенозии ин зироат маълумот медиҳад. Аргофитосеноз системаи физиологии мавҷуда мебошад, ки қонуниятиҳои ташаккул, инкишоф ва фаъолияти ба худ хос дорад.


Навъҳои дорои ҳосилнокии баланди фотосинтетикӣ аз энергияи офтобӣ, об, нуриҳои минералӣ самараноктар истифода мебаранд ва ҳосили дорои масоҳати нисбатан хурди баргҳо, инчунин устувории экологиро ба шароити хушксолӣ ба вучуд меоранд.

Бисёр олимон [1, 34, 36, 39] нишон додаанд, ки ба вучуд омадани системаи истифодаи максималии иқтидори фотосинтези растаниҳо ба шароити хоси хок, иқлим ва агроэкологӣ вобаста аст.

Аксарияти таҳқиқотчиён нақши муҳими ҳусусиятҳои комплекси пигментиро дар қисмҳои фотосинтетикӣ қайд мекунанд. Ин, пеш аз ҳама, ба масоҳати барг ва раванди фотосинтез дахл дорад [1,34,36,39,98].

Ҳосилбандӣ мувофиқи назарияи ҳосилнокии фотосинтетикии растаний як падидай фитосенотикӣ, яъне натиҷаи фаъолияти на растаниҳои алоҳида, балки натиҷаи фаъолияти ҷомоаҳои табии мебошад.

Аммо ҳосили баланд дар давраи нашъунамои фаъолтарини растаниҳо, вақте ки майдони умумии барг ба 40—60 ҳазор  $\text{m}^2/\text{га}$  мерасад, таъмин карда мешавад (расми 3.8.).



### **Расми 3.8. – Давраи ягонакунии растанини квиноа**

Чи тавре ки мо дар боло зикр кардем, ки растанини квиноа аз 25 то 30 рӯз нашъунамои хеле суст дошта баъди 25 - 30 рӯз он нисбатан хуб инкишоф меёбад. Барои хубтар афзоиш ёфтани ягонакунии ниҳолҳо гузаронида шудаанд. Дар як метри хаттӣ аз 3 то 6 бех растани ҷойгир аст, ки ин ба ҳисоби 1 га мутаносибан 30 - 60 ҳазор растаниро ташкил медиҳад.

Тавре ки дар расми 3.8. дида мешавад, навъҳо ва шаҷараҳои омӯхташуди растанини квиноа аз рӯйи ҳусусияти афзуншавии сатҳи ассимилятсионии худ фарқ мекунанд. Дар ҳамаи навъҳо ва шаҷараҳо сатҳи барг пай дар пай зиёд шуда, то охири мавсими гулкунӣ ба андозаи максималии худ мерасад ва пас аз пухта расидани тухм ин нишондиҳанда паст мешавад.



Ҳусусияти умумии зиёдшавии сатҳи умумии ассимилятсионии баргҳо (СУА) барои ҳама генотипҳо якхела мебошад. Тафовут дар масоҳати сатҳи азхудкунии  $\text{CO}_2$  дар навъҳои омӯхташудаи квиноа, аллакай дар давраи аввали афзоиш ва инкишоф пайдо мешаванд.


Ҳамин тарик, дар давраи вегетатсионии шаҷараҳои Ames – 13742 – 10,6 ва Ames 13761 – 10,5  $\text{dm}^2/\text{растани}$  майдони калонтарини ассимилятсионии баргҳоро дорад. Сатҳи аз ҳама хурдтарин дар навъи

Шұраи шолй – 8 дм<sup>2</sup>/растанй ва сатҳи миёна бошад – 9,8 дм<sup>2</sup>/растанй ва дар навъи Титикака ба назар гирифта шуд.

Сатҳи ассимилятсионии максималии баргҳои растани квина дар давраи гулкунии пурраи растанй мушоҳида карда шуд. Дар ин давра масоҳати калонтарини баргҳо дар шаҷараҳои Ames – 13742, Ames – 13761 ва навъи Титикака мутаносибан 50,6; 48, 4; 44,6 дм<sup>2</sup>/растанй мушоҳида мешавад. Масоҳати хурдтарин дар навъи Шұраи шолй дар шароити парвариши дараи Ромит ба қайд гирифта шуд.

Дар шароити шахри Душанбе ва ноҳияи Турсынзода масоҳати сатҳи баргҳои навъҳои таҳқиқшудаи растани квина нисбат ба растани квинаи дар шароити дараи Ромит камтар ба назар мерасанд.





**Расми 3.9. – Бузургии сатҳи ассимилятсионии умумии (САУ) навъҳо ва шаҷараҳои квина (дм<sup>2</sup>/растани). Марҳилаҳои инкишоф: I - вегетативӣ; II - гулкунии саросарӣ; III - пухта расидани тухмиҷо. Навъи - 1 Титикака; Навъи - 2 - Шӯраи шолӣ; 3,4 шаҷараҳои Ames – 13742 ва Ames – 13761.**

Дар вакти пурра пухта расидани тухм дар натиҷаи хушк шудан ва рехтани баргҳо сатҳи азхудкуни ассимилятсияи баргҳои растани дар ҳамаи навъҳо ва шаҷараҳои квинаи таҳқиқшуда хеле кам мешавад. Аммо аз рӯи ин нишондиҳагда бартарии шаклҳои омӯҳташудаи квина дар шароити дараи Ромит боқӣ мемонад (расми 3.9.).

Дар шароити шаҳри Душанбе ва ноҳияи Турсунзода шаклҳои таҳқиқшудаи квина масоҳати баргро қариб як хел ташкил медиҳанд, вале назар ба шароити дараи Ромит хурдтар ба мушоҳида мерасанд.

Тибқи муқаррароти асосии назарияи маҳсулнокии фотосинтетикӣ, андозаи сатҳи ассимилятсионӣ яке аз омилҳои асосии ташаккулдиҳанда ва муайянкунандай ҳосилнокӣ ба ҳисоб меравад. Аммо муқаррар карда шудааст, ки ҳосияти мусбати алоқаи маҳсулнокии фотосинтетикӣ ва андозаи сатҳи барг танҳо то ба андозаи муайяни масоҳати барг мушоҳида карда мешавад [41].

Муайян кардани робитай байни хусусиятҳои физиологӣ ва хусусиятҳои анатомию морфологии растаний вазифаи муҳими методологӣ мебошад. Илман исбот шудааст, ки баробари зиёд шудани МСНБ муқовимати мезофилл аз ҳисоби зиёд шудани сатҳи умумии ассимилятсияи мезофилл коҳиш меёбад [42, 43, 120].

Масоҳати сатҳи нисбии баргҳо (МСНБ) ва масоҳати сатҳи нисбии растаний (МСНР) квинаа мувофики маълумотҳои дар адабиётҳо ҷойдошта дар намудҳои гуногуни растаниҳо, гузариши баргҳо барои ҷараёни  $\text{CO}_2$  низ бо МСНБ мусбат алоқамандӣ доранд [1,34,36,39]. Ин таносуб бо он шарҳ дода мешавад, ки бо зиёд шудани МСНР сатҳи умумии мезофилл зиёд мешавад ва аз сабаби алоқамандии зиёд бо молекулаҳои  $\text{CO}_2$  муқовимати он кам мешавад [9-М].

Илова бар ин, коҳиши муқовимати мезофилл метавонад аз сабаби фаъолияти бештар ва микдори зиёди ҳосилшавии ферментҳои карбоксилизатсияи  $\text{CO}_2$  ҳангоми гузаштани давраи Калвин вобаста мебошад [74]. Нишондиҳандаҳои зичи мушаххаси сатҳи баргҳо (МСНБ) ва растаниҳо (МСНР) массаи воҳиди масоҳати барг ва растаниҳоро дар давраҳои гуногуни растаний тавсиф мекунанд.

Микдори баланди фитомасса дар як масоҳати барг ва растаний, азхудкунии ассимилятсия фаъолтар дар ҳамаи узвҳои растание, ки хлорофилл доранд, тавсиф карда мешавад. Ҳамин тавр, ин нишондиҳандаҳо таносуби равандҳои фотосинтетикӣ ва афзоишро муайян мекунанд.

Самаранокии ассимилятсионии баргҳо дар навъҳо ва шаҷараҳои растаний квинаа дар солҳои охир дар таҳқиқоти физиологӣ ва селексионӣ ҳангоми баҳо додан ба қобилияти фотосинтетикӣ ва ҳосилнокии растаниҳо нишондиҳандаҳои қобилияти ассимилятсионии баргҳо, маҳсулнокии онҳоро аз ҷиҳати ташаккули ҳосили охирин бештар истифода бурдаанд. Вобаста ба ин, сатҳи ассимилятсионии умумӣ (САУ),

масоҳати сатҳи нисбии баргҳо (МСНБ) ва масоҳати сатҳи нисбии растаний (МСНР) дар навъҳо ва шаҷараҳои квиноа дар шароити гуногуни парвариш омӯхта шудаанд.

Натиҷаҳои дар расми 3.10. овардашуда нишон медиҳанд, ки шаҷараҳои Ames - 13742 ва Ames - 13761 баландтарин афзоиши шабонарӯзии фитомассаи квиноа ва баландтарин миқдори онро дар воҳиди масоҳати барг ( $\text{г}/\text{дм}^2$ ) дар марҳилаи 6 - 8 барги ҳақиқӣ доранд.

Барои ин нишондиҳандаҳои МСНБ дар шаҷараҳои квиноа дар шароити дараи Ромит 1,30 ва  $1,25 \text{ г}/\text{дм}^2$  ташкил медиҳад. Дар ҳамон давраи инкишоф навъи Титикака бузургии МСНБ -  $0,71\text{г}/\text{дм}^2$  дошт. Навъи Шӯраи шолӣ аз рӯйи ин нишондиҳанда  $0,99\text{г}/\text{дм}^2$  мавқеи мобайниро ишғол меқунад (расми 3.10.).

Дар марҳилаҳои гулкунӣ ва пухта расидани афзоиши бузуогии МСНБ дар ҳама навъҳо ва шаҷараҳои таҳқиқшудаи квиноа дар ҳама минтақаҳо афзоиш мушоҳида карда мешавад. Дар марҳилаи гулкунӣ, МСНБ барои шаҷараҳои Ames - 13742 ва Ames - 13761 аз ҳама баланд буда, мутаносибан  $1,35$  ва  $1,32 \text{ г}/\text{дм}^2$  – ро ташкил медиҳад.

Андозаи максималии нишондиҳандаҳои масоҳати сатҳи нисбии баргҳо (МСНБ) барои ҳама навъҳо ва шаҷараҳои таҳқиқшудаи квиноа дар давраи гулкунии саросарӣ мушоҳида шудааст.

Дар шароити шаҳри Душанбе ва ноҳияи Турсунзода навъҳо ва шаҷараҳои омӯхташуда дар ҳама давраҳои инкишоф қариб дорои андозаи МСНБ якхела буданд.

Умуман, дар шароити дараи Ромит нисбати дигар минтақаҳо бартарии навъи квинои шӯраи шолӣ, шаҷараҳои Ames - 13742 ва Ames - 13761 аз ҷиҳати нишондиҳандаҳои баланди МСНБ, ки дар тамоми шароити беҳтар нигоҳ дошта мешаванд, назаррас аст.

Чунон ки аз маълумотҳои овардашуда дида мешавад, дар навъҳо ва шаҷараҳои омӯхташудаи квиноа МСНР дар ҷараёни онтогенез ба таври назаррас афзоиш меёбад, ки табиатан бо зиёдшавии сатҳи

ассимилятсиякундаи умумии тамоми растани алоқаманд аст. Нишондиҳандаи баландтарини ин нишондод дар марҳилаи гулкунии саросарӣ ошкор шудааст. Дар марҳилаи пухта расидани тухмӣ ин нишондод аз сабаби хушӯк шудан ва пиршавии баргҳо дар ҳама шароити афзоиш коҳиш меёбад.

Аmmo бартарии навъҳо ва шаҷараҳои квиноа, инчунин нишондиҳандаи МСНБ ва мувофиқан МСНР дар шароити Ромит дар навъи Шӯраи шолӣ - 48,2; шаҷараҳои Ames – 13742 – 65,3 ва Ames – 13761 – 54,3 г/растани дар марҳилаи гулкунии саросарӣ нигоҳ дошта мешавад.

Ҳамин тавр, аз маълумотҳои бадастомада чунин бармеояд, ки навъҳо ва шаҷараҳои таҳқиқшудаи квиноа ҳангоми парвариш дар шароитҳои гуногуни хоқу иқлим, ҳам аз ҷиҳати ҳаҷм ва ҳам аз ҷиҳати динамикаи ташаккулӯбии ОАП, МСНБ ва МСНР, аз яқдигар фарқ мекунанд.



Ин маълумотҳо нишон медиҳанд, ки самаранокии кори баргҳо ва ҷамъшавии биомасса дар як ғенотипҳои квиноа вобаста ба шароити гуногуни парвариш тавофути зиёд доранд.

Ин нишондиҳандаҳо таносуби равандҳои фотосинтетикӣ ва сабзишу инкишофро муайян мекунанд. Натиҷаҳое, ки дар расми 3.10. оварда шудаанд, нишон медиҳанд, ки афзуншавии баландтарини шабонарӯзии фитомассаи квиноа ва вучуд доштани миқдори зиёди он дар воҳиди масоҳати барг ( $г/дм^2$ ) дар марҳилаи вегетатсионӣ дар шаҷараҳои Ames - 13742, Ames - 13761 ва навъи Шӯраи шолӣ намудор мешаванд.


Барои ин навъҳои квиноа нишондодаҳои МСНБ дар шароити Ромит то 1,30 1,25 0,99  $г/дм^2$  - ро ташкил медиҳанд. Дар ин давраи инкишоф дар навъи Титикака андозаи МСНБ то 0,71  $г/дм^2$  - ро ташкил дод. Навъи Шӯраи шолӣ аз рӯйи ин нишондод мавқеи мобайниро ишғол мекунад - 0,99  $г/дм^2$  (расми 3.10). Дар марҳилаҳои гулкунӣ ва пухта расидан зиёдшавии андозаи МСНБ дар навъҳо ва шаҷараҳои квиноа дар ҳамаи

шароитҳои минтақаҳои парвариш мушоҳида карда мешавад (расми 3.10.).

Дар марҳилаи гулкунӣ МСНБ барои шаҷараҳои Ames – 13742 ва Ames – 13761 зиёдтар мебошад, ки мутаносибан ба 1,35 ва 1,32 г/дм<sup>2</sup> баробар аст. Андозаи максималии нишондиҳандаҳои масоҳати сатҳи ниҳоии баргҳо (МСНБ) барои ҳама навъҳо ва шаҷараҳои квиноа дар марҳилаи гулкунии саросарӣ мушоҳида карда шуд.



### Идомаи расми 3.10



**Расми 3.10.** – Андозаи нишондиҳандаи нисбии масоҳати баргҳо (ННМБ) дар марҳилаҳои гуногуни инкишофи қвиноа ( $\text{г}/\text{дм}^2$ ). Марҳилаҳои инкишоф: I - вегетативӣ; II - гулкунии саросарӣ; III - пухта расидани тухмишо. Навъи - 1 - Титикака; Навъи - 2 - шӯраи шолӣ; 3, 4 шаҷараҳои Ames - 13742 ва Ames - 13761.


Дар шароити шаҳри Душанбе ва Турсунзода навъҳо ва шаҷараҳои омӯхташуда дар ҳама марҳилаҳои рушд қариб андозаи якхелаи МСНБ доранд. Умуман, бартарии навъи шӯраи шолӣ, шаҷараҳои навҳои Ames - 13742 ва Ames - 13761 аз ҷиҳати МСНБ дар тамоми шароити парвариш нигоҳ дошта мешавад, ки ин маҳсусан дар шароити Ромит хос аст.

Тавре, ки аз маълумотҳои дар расми 3.11. овардашуда бармеояд МСНР дар навъҳо ва шаҷараҳои омӯхташудаи қвиноа ҳангоми раванди онтогенез ба таври назаррас афзоиш меёбад, ки табиатан бо зиёдшавии МСНР мусоидат менамоянд. Бузургии аз ҳама баланди ин нишондиҳанда дар марҳилаи гулкунии саросарӣ муайян карда шудааст.

Дар марҳилаи пухта расидани тухмишо ин нишондиҳанда аз сабаби хушк шудан ва пиршавии баргҳо дар ҳама шароити парвариш коҳиш меёбад. Аммо бартарии навъҳо ва шаҷараҳои қвиноа, чӣ аз ҷиҳати МСНБ ва чӣ аз ҷиҳати МСНР, дар шароити Ромит дар навъи Шӯраи

шолӣ – 48,2; Ames – 13742 – 65,3 ва Ames – 13761 – 54,3 г / растани дар марҳилаи гулкунии саросарӣ нигоҳ дошта мешавад.

Ҳамин тариқ, аз маълумотҳои бадастомада чунин бармеояд, ки навъҳо ва шаҷараҳои омӯхташудаи растани квиноа ҳангоми парвариш дар шароити гуногуни хокиу иқлими, ҳам аз ҷиҳати ҳаҷм ва ҳам аз ҷиҳати динамикаи ташаккулёбии САУ, МСНБ ва МСНР аз яқдигар фарқ мекунанд. Ин маълумотҳо нишон медиҳанд, ки қобилияти самаранокии баргҳо ва ҷамъшавии биомасса дар ҳар як генотипҳои квиноа дар шароити гуногуни парвариш тафовут доранд.





**Расми 3.11.** – Бузургии МСНР дар марҳилаҳои гуногуни инкишофи квиноа (г/растани). Марҳилаҳои инкишоф: I - вегетативӣ; II - гулкунии саросарӣ; III - пухта расидани тухмиҳо. Навъи - 1- Титикака; Навъи - 2 - Шураи шолӣ; 3,4 шаҷараҳои Ames - 13742 ва Ames - 13761.

**Мавҷудияти қандҳои ҳалшаванда дар баргҳои квиноа.** Барои пурратар фаҳмидани раванди истеҳсоли растани, ки аз баргҳои фотосинтетикӣ оғоз меёбад, бояд мубодилаи карбогидратҳоро дар растанини квиноа пурратар омӯзем. Растанини квиноа ба типи  $C_3$  – фотосинтез тааллук дорад, ки маҳсули аввалини ассимилятсионии  $CO_2$  ФГК мебошад. Аз ин триозофосфатҳо дар давраи Калвин карбогидратҳо ба вучуд меоянд, ки интиқоли онҳо дар бофтаҳо сабзиш ва ҷамъшавии маҳсулоти захиравиро дар ҳосилнокии растани муайян мекунад.

Бинобар ин, бартар донистем, ки миқдори карбогидратҳо дар барги навъҳо ва шаҷараҳои квиноа дар давраи интенсивии нашъунамо ва гулкунии саросариро танҳо дар шароити дараи Ромит омӯзем (ҷадвали 3.6.).

Чунон ки аз ҷадвали 3.6. дида мешавад, миқдори қандҳои ҳалшаванда дар баргҳои намунаҳои омӯхташуда каме фарқ мекунанд. Мавҷудияти максималии карбогидратҳои ҳалшаванда дар шаҷараҳои миёнапази Ames – 13761 ва Ames – 13742 – 38,3 ва 40,2 мг/г дар вазни тару

тоза диди мешуд. Навъи дерпази шўраи шолӣ дар ташаккули карбогидратҳо (34,0 мг/г) мавқеи мобайни мегирад.

**Чадвали 3.6. – Мавҷудияти карбогидратҳои ҳалшаванда дар барги растанини квиноа дар даври гулкунии саросарӣ (мг/г вазни хушк)**

№	Навъҳо ва шаҷараҳо	Микдори қандҳои ҳалшаванда (мг/г. вазни хушк)
1	Шўраи шолӣ	34,0
2	Титикака	36,3
3	Ames – 13742	40,2
4	Ames – 13761	38,3

Дар навъи Титикака синтези карбогидратҳо тақрибан ба шаҷараҳои миёнапазӣ (36,3 мг/г) наздиктар мешавад. Аз ин рӯ, шиддатнокии мубодилаи карбогидратҳо дар баргҳои намунаҳои миёнапазак нисбат ба баргҳои дерпазак баландтар мебошад

Карбогидратҳои ҳалшаванда (сахароза, глюкоза, фруктоза) дар баробари аминокислотаҳо ва полиаминҳо вазифаи осморегуляториро иҷро мекунанд [155, 156, 157]. Онҳо дар ҳуҷайраҳо ҳангоми таъсири шароити номусоид ҳамчун реаксияи ҷавоби захира мешаванд. Шояд маҳз ҷамъшавии ин қандҳо маҳсулнокӣ ва мутобиқшавии ин навъҳоро дар ин шароити кишт таъмин намояд.

Мавҷудияти қандҳои ҳалшаванда дар бофтаи растаний асосан бо шиддатнокии фотосинтез ва фаъолияти узвҳои истеъмолкунанда муайян карда мешавад. Интиқоли моддаҳои органикӣ аз мавқеи синтез ба мавқеи истеъмолӣ зинаи муҳими ташаккулёбии ҳосилнокии растаниҳо мебошад. Бинобар ин, марҳилаи навбатии кор аз омӯхтани динамикаи

маҳсулнокии тозаи фотосинтез, ҷамъ шудани биомассаи хушк ва ҳосилнокии растани квиноа иборат мебошад.

Маҳсулнокии тозаи фотосинтез (МТФ) ва динамикаи ҷамъшавии биомассаи хушк дар давраи афзоиш ва инкишифи квиноа яке аз омилҳои асосии ташаккул ва ҷамъшавии ҳосил дар баробари масоҳати сатҳи ассимилятсионӣ (САУ) ва масоҳати сатҳи нисбии баргҳои (МСНБ) баргҳо мебошад. МТФ самаранокии ассимилятсионии баргҳоро дар ҷамъ шудани биомассаи растани тавсиф меқунад.

Маҳсулнокии тозаи фотосинтез натиҷаи ҳосили ҷамъи равандҳои фотосинтез ва нафаскашӣ буда, фитомассаи хушки рӯйизамиинии дар як шабонарӯз аз тарафи растани бо ҳисобии дар  $1\text{m}^2$  баргҳо ҷамъшавандаро дар бар мегирад.

Тавре аз расми 3.12. дида мешавад, барои ҳамаи навъҳо ва шаҷараҳои квиноа каму зиёдшавии, яъне тағиیرёбӣ дар маҳсулнокии тозаи фотосинтез (МТФ) ба мушоҳида мерасад.

Навъҳои квиноа дар давраи муғчабандӣ ва гулкунии саросарӣ дараҷаи баландро ишғол намуданд. Аз натиҷаҳои расми 3.12. маълум гардид, ки тағиирёбии МТФ дар давраи онтогенез аз се минтақаи таҷрибавӣ дар растани квиноа бо якдигар монанд нестанд.

Дар шаҷараҳои Ames - 13761 ва Ames - 13742 дар шароити дараи Ромит ҳангоми гузариш ба давраи гулкунии саросарии растаниҳо МТФ дараҷаи ниҳоӣ буда, дар як шабонарӯз дар  $1\text{ m}^2$  ба 4,11 ва 4,21г/моддаи хушк мерасад. Дар шароити шаҳри Душанбе ва ноҳияи Турсунзода нишондиҳандай бошанди МТФ дар шаҷараҳо аз 3,75 то 4,0 г моддаи хушк дар як шабонарӯз дар  $1\text{m}^2$  дар сатҳи баландро ташкил медиҳанд.


Навъи Шӯрай шолӣ низ дар шароити дараи Ромит нишондиҳандай МТФ - и хуб дорад ва дар як шабонарӯз 3,92 г моддаи хушкро дар  $1\text{ m}^2$  ташкил медиҳад. Дар давраи пухтарасии саросарӣ дар ҳамаи навъҳои таҳқиқшуда маҳсулнокии тозаи фотосинтез бештар дар шароити шаҳри Душанбе ва ноҳияи Турсунзода паст мешавад.


Ҳамаи навъҳо дар давраи муғчабандӣ ва гулкунии саросарӣ бо натиҷаи баланд тавсиф карда шудаанд. Аз натиҷаҳои дар расми 3.12. овардашуда маълум гардид, ки сатҳи тағйирёбии МТФ дар онтогенез дар се минтақаи парвариш тафовути назаррас доранд.

Ҳангоми гузариши растаний ба давраи гулкунии саросарӣ нишондиҳандаи МТФ зиёдтарин буда, дар  $1\text{ m}^2$  дар як шабонарӯз дар шаҷараҳои Ames - 13742 ва Ames - 13761 дар шароити дараи Ромит ба 4,11 ва 4,21 г моддаи хушк мерасанд. Дар шароити шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода бошад, нишондиҳандаи МТФ - и шаҷараҳо дар  $1\text{ m}^2$  дар як шабонарӯз аз 3,75 то 4,0 г моддаи хушкро ташкил медиҳанд. Навъи Шӯрай шолӣ низ дар шароити дараи Ромит дорои нишондиҳандаи МТФ дар  $1\text{ m}^2$  дар як шабонарӯз то 3,92 г моддаи хушк мебошад.

Дар шароити шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода дар давраи пухта расидани пурра дар ҳамаи навъҳо ва шаҷараҳои таҳқиқшудаи қвина ва пастшавии маҳсулнокии тозаи фотосинтез бештар ба қайд расидааст (расми 3.12.). Нишондиҳандаҳои баланди МТФ - и шаҷараҳои Ames 13742, навъҳои Титикака ва Шӯрай шолӣ ба ҳосилнокии баланди биологӣ ва хочагӣ (дон) мувофиқат мекунанд.

(МТФ) ба мушохид мерасад.





**Расми 3. 12. – Бузургии маҳсулнокии тозаи фотосинтез (МТФ) дар навъҳо ва шаҷараҳои квиноа ( $\text{г}/\text{м}^2$ ). Марҳилаҳои инкишоф: I - вегетативӣ; II - гулқунии саросарӣ; III - пухта расидани тухмиҷо. Навъи - 1 Титикака; Навъи - 2 - Шӯраи шолӣ; 3,4 шаҷараҳои Ames – 13742 ва Ames – 13761**


Ин натиҷаҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки фарқи ҳосилнокии байни навъҳо ва шаҷароҳи квиноа ба нишондиҳандаҳои фаъолияти фотосинтетикии онҳо, яъне аз маҳсулнокии тозаи раванди фотосинтез вобаста мебошанд.


Маълум аст, ки маҳсулнокии биологии растаниҳоро равандҳои физиологӣ ва биохимиявие, ки дар рафти инкишофи онтогенетикии онҳо ба амал меоянд, муайян мекунанд. Ҳусусият ва динамикаи ҷамъшавии

биомассаи хушки узвҳои растани аз давраи инкишоф вобастагӣ дорад. Агар дар давраи нашъунамои вегетативӣ биомасса оҳиста - оҳиста зиёд шавад, пас дар давраи минбаъдаи гулкунии саросарӣ, масалан, аз 21,7 г/растани ба 480 г/растани зиёд мешавад (расми 3.13.).

Нишондиҳандай баландтарини ҷамъшавии биомасса дар навъҳо ва шаҷараҳои квиноа дар давраи пухтарасӣ, ки андозаи он ба 500 г /растани мерасад, муҳоҳид мегардад.

Дар шароити минтақаҳои гуногун парвариши навъҳои шаҷараҳои Ames - 13742, навъҳои Титикака ва Шӯрай шолӣ то 500, 450 ва 390 г/растани миқдори зиёди моддаҳои органикии хушкро захира мекунанд. Ин навъҳо бо афзоиши босуръат ва миқдори биомассаи хушк низ аз ҳамдигар тавофтдоранд.





**Расми 3.13.** – Динамикаи чамъшавии биомассаи хушк дар навъҳо ва шаҷараҳои квиноа (г/растани). Марҳилаҳои инкишоф. I - 6 - 8 баргҳои ҳақиқӣ; II - Гулқуни саросарӣ; III - Пухта расидани тухмикӯ; навъи 1 Титикака; навъи 2 Шӯраи шолӣ; 3 - шаҷараи Ames - 13742; 4 - шаҷараи Ames – 13761

#### 3.4.6. Ҳосилнокии квиноа дар шароитҳои гуногуни парвариш

Ҳосилнокии растани на танҳо аз маҳсулнокии тозаи фотосинтез, инчунин, аз чамъшавии биомассаи хушк, хусусияти тақсимшавии ассимилятҳо ва истифодаи онҳо барои афзоиш ва инкишофи узвҳои вегетативӣ ва репродуктивӣ вобаста аст.


Чуноне ки аз расми 3.14. дида мешавад дар шароити мусоиди иқлими соли 2018 дар дараи Ромит ҳосили Ames - 13742, Титикака ва Шӯраи шолӣ мувофиқан 24,0 с/га, 19,5 с/га ва 19,0 с/га -ро ташкил доданд.


Дар шароити шаҳри Душанбе ва ноҳияи Турсунзода ин навъҳо ва шаҷараҳо ҳосили хуб дошта, вале нисбати дараи Ромит натиҷаҳои нисбатан пастар доштанд.

Аз рӯи ин маълумотҳо ба хулосае омадан мумкин аст, ки бо фарорасии давраи пухтарасӣ дар ин навъҳо ва шаҷараҳои квиноа

раванди кашонидан ва паҳншавии ассимилятсияҳо дар қисми болои растани мушоҳид мешавад.

Натиҷаҳои таҳқиқоти дар ин боб овардашуда нишондиҳандаҳои самаранокии кори баргҳо (САУ, ННМБ, ННМР), маҳсулнокии тозаи фотосинтез (МТФ), ҷамъшавии биомасса ва ҳосил мебошанд, ки таносуби мушоҳидашуда байни нишондиҳандаҳои алоҳида ва нақши муҳими онҳоро дар физиологияи сабзиш ва инкишофи растаниҳои квина дар шароити Тоҷикистони Марказӣ барои гирифтани ҳосили баланд ва коркард нишон медиҳанд.





**Расми 3.14. – Ҳосили навъҳо ва шаҷараҳои квиноа. Навъи - 1  
Титикака; Навъи - 2 - Шӯраи шолӣ; 3,4 шаҷараҳо**

Чуноне ки аз расми 3.14. дида мешавад аз ҷиҳати мусоидии шароити иқлими солҳои 2018 - 2020, ҳосилнокии Ames - 13742, Шӯраи шолӣ - 24,0 с/га, Титикака - 19,5 с/га ва Ames - 13761 - 15,0 с/га дар шароити Ромит ташкил доданд. Дар шароити шаҳри Душанбе ва ноҳияи Турсунзода бошад дар навъҳо ва шаҷараҳои квиноа ҳосилнокиашон пасттар буд. Дар асоси ин маълумотҳо ба хулосае омадан мумкин аст, ки шароити мусоиди дараи Ромит ҳангоми парвариши навъҳо ва шаҷараҳои квиноа раванди паҳншавии ассиимилятҳоро ба узвҳо беҳтар намуда, қисми зиёди моддаҳои органикиро ба раванди ҳосилбанӣ интиқол медиҳанд.

Муқаррар карда шудааст, ки дар чунин шароит ҳамаи растаниҳо давраи пурраи инкишофи мавсимиро аз сар мегузаронанд, фаровон мешукуфанд, ҳосили баланди массаи сабз ва ҳам тухми хушсифатро медиҳанд. Таҳлили нишондиҳандаҳои самаранокии кори азхудкуни баргҳо (САУ, МСНБ, МСНР ва МТФ) вобастагии онҳоро бо ҳосилнокии биологӣ ва донагии навъҳои квиноаи омӯхташуда нишон дод. Бо ин муносибат марҳилаи навбатии кор танҳо дар шароити дараи Ромит омӯхтани таркиби биохимиявии тухми квиноа мебошад.

### **3.4.7. Таркиби биохимиявии тухмиҳо дар навъҳо ва шаҷараҳои квиноа**

Таркиби биохимиявии донаҳои квиноа дар қиёс бо баъзе зироатҳои галладонагии бештар паҳншуда ҷиҳати истифодай онҳо ба сифати ганигардонандай маҷмуии сафедагӣ, минералӣ ва витаминӣ имкон медиҳад [59, 60, 61, 63, 85, 165].

Чи тавре ки дар боло қайд карда шуд, дар шароити дараи Ромит ҳамаи растаниҳо ҳосили аз ҳама зиёд ва сифати тухмии баланд медиҳанд. Дар асоси ин таҷрибаҳо таркиби биохимиявии донаҳои квиноаро, танҳо дар растаниҳои дар шароити дараи Ромит парваришкардашуда омӯҳтем.

Маълумотҳои бадастовардашуда нишон медиҳанд, ки таркиби тухми растани квиноа аз миқдори зиёди моддаҳои фаъоли биологӣ бой мебошад.

Таркиби тухмии квиноа аз чунин моддаҳо: 16,3 – 18,7% сафедаҳо, 6-7% липоидҳо, 51-54% оҳар ва 6,9-9,9% селлюлоза иборат мебошад. Мавҷудияти сафеда, равған ва намии навъҳои омӯҳташуда дар ҷадвали 3.7. оварда шудааст.

#### **Ҷадвали 3.7. – Миқдори сафеда, равған ва намнокии тухмҳои квиноа**

<b>№</b>	<b>Навъҳо ва шаҷараҳо</b>	<b>Мавҷудияти сафеда, %</b>	<b>Мавҷудияти равған, %</b>	<b>Мавҷудияти намӣ, %</b>
1	Шӯраи шолӣ	17,0	6,0	8,6
2	Титикака	16,3	6,5	6,4
3	Ames 13742	18,7	7,0	6,8
4	Ames 13761	18,6	6,8	7,6

Дар ҳамаи навъҳои растани квиноа миқдори сафеда дар вазни хушк аз 17,0 то 18,7% -ро ташкил дод. Маълумотҳои бадастовардашуда

нишон доданд, ки дар тухмии растании шўраи шолӣ (17,0%), Титикака (18,3%) – 13742 ва – Ames – 13761 (18,7%) фарқият ба назар мерасад.

Хангоми таҳлили маълумотҳои бадастомада метавон қайд кард, ки мавҷудияти сафеда дар навъҳои квиноа аз хусусияти генотипӣ низ вобастагӣ дорад. Аз ин лиҳоз аз ҷиҳати таркиби равғаннокӣ низ генотипҳо аз ҳамдигар фарқ мекарданд.

Мавҷудияти максималии он дар шаҷараҳои Ames – 13761 – 7% ва дар Титикака - 6,5%, шўраи шолӣ – 6,0% ташкил доданд, ки дараҷаи минималии ин нишондиҳанда барои навъҳои шўраи шолӣ хос аст. Мавҷудияти намнокӣ барои муддати дароз нигоҳ доштани тухмии квиноа аҳамияти қалон дорад.

Таҳлили натиҷаҳои таъсири фраксияи массаи намӣ дар тухмиҳо ба нигоҳдории самараноки биомасса нишон медиҳанд, ки концентратсияи намӣ дар навъҳои омӯҳташудаи шаҷараҳои квиноа аз 6,4 то 8,6% – ро ташкил медиҳад, яъне муносиб мебошад (ҷадвали 3.7.).

Дар шароити намнокии баланд дар тухм якбора болоравии қимати ададҳои кислотавӣ ва турши мушоҳида шуда, он сабаби фаъол шудани равандҳои ферментативӣ мегардад.

Бо мақсади аниқкунии батафсили робитаи байниҳамдигарии тезпазӣ, маҳсулнокии тозаи фотосинтез ва хусусиятҳои биохимиявии таркиби донҳо, дар намунаҳои пешпазак ва дерпазаки генотипҳои квиноа давомнокии давраи вегетатсияи онҳо таҳлил карда шуданд.

Чуноне ки аз ҷадвали 3.8. дида мешавад, намунаҳои пешпазак ва миёнапазаки квиноа навъи Титикака ва шаҷараҳои Ames – 13761 ва Ames – 13742 бо мавсими нашъунамои вегетатсионии 100 – 130 рӯз мутаносибан бо мавҷудияти зиёди сафеда - 18,3 – 18,7% ва равған 6,8 – 7,0% дар тухмиҳо мувофиқат мекунанд. Ин намунаҳо инчунин бо баландшавии маҳсулнокии тозаи фотосинтез фарқ мекарданд.

**Чадвали 3.8. – Давомнокии давраи вегетатсионӣ дар навъҳо ва шаҷараҳои квиноа**

№	Навъҳо ва шаҷараҳо	Давраи вегетатсионӣ, рӯз
1	Шӯраи шолӣ	130 – 145
2	Титикака	100 – 110
3	Ames 13742	120 – 130
4	Ames 13761	115 – 120

Дар ҷадвали 3.9. маълумотҳо дар бораи таркиби равғанҳои дони квиноа дар намунаҳои омӯхташуда оварда шудааст. Тавре ки аз ҷадвал дида мешавад, ҳамаи намунаҳо дорои маҷмуи як намуди равғанҳо мебошанд. Ҳиссаи триглитсеридҳо зиёда аз 80% –ро ташкил медиҳанд. Аз натиҷаҳои пешниҳодшуда чунин бармеояд, ки шароити иқлими дараи Ромит ба афзоиш ва ҷамъшавии равғанҳои дони квиноа таъсири мусбат мерасонад. Бояд қайд, ки дар давоми таҳқиқот намунаҳо аз ҷиҳати таркиби равғанҳо он қадар фарқ намекунанд.

**Ҷадвали 3.9. – Таркиби фраксиявии равғанҳои дони квиноа, (%)**

№	Навъҳо ва шаҷараҳо	Липидҳои қутбӣ	Моноглітсеридҳо	Триглітсеридҳо	Мум	Кислотаҳои ҷарби озод	Стеринҳо, пигментҳо ва F.
1	Шӯраи шолӣ	2,8	0,2	81,3	5,0	2,5	–
2	Титикака	2,6	0,2	80,2	4,2	2,4	

Идомаи чадвали 3.9							
3	Ames 13742	2,4	0,1	80,0	4,9	2,4	
4	Ames 13761	2,6	0,2	79,4	4,5	2,3	

Чунон ки аз маълумоти ба даст овардашуда оид ба мавҷудияти ангиштобҳо дар таркиби дон бармеояд, ки намунаҳои таҳқиқшудаи квинао ҳам аз ҷиҳати сифат ва ҳам аз ҷиҳати миқдори ангиштобҳо низ ҷандон фарқ намекунанд. Қисми асосии таркиби ангиштобҳо оҳар мебошад, ки дар ҳама навъҳо зиёда аз 50% мебошад. Аммо миқдори максималии он (54,0%) дар дони навъи Шӯраи шолӣ ба қайд гирифта шудааст. Миқдори клечатка дар навъҳои омӯхташудаи намунаҳои квинао мувофиқан 6,9 – 9,9%-ро ташкил дод (чадвали 3.10.).

### Чадвали 3.10. – Мавҷудияти ангиштобҳо дар таркиби дони квинао

№	Навъҳо ва шаҳараҳо	(г/100 г)			
		Сахароза	Пектин	Оҳар	Клетчатка %
1	Шӯраи шолӣ	2,5	2,8	54,0	9,9
2	Титикака	2,1	2,3	51,6	9,9
3	Ames 13742	2,3	2,6	52,3	6,9
4	Ames 13761	2,2	2,4	51,5	7,9

Маълум аст, ки моддаҳои минералӣ ба сифати кофакторҳо дар ҷараёни равандҳои биохимиявӣ якҷоя бо ферментҳо суръати реаксияҳоро метезонанд. Ҳатто миқдори хеле ками баъзе элементҳо ба равандҳои мубодилаи моддаҳо таъсири назаррас мерасонанд. Чунон ки

маълум аст, ангиштобҳо дар амалӣ гардондани бисёр равандҳои физиологӣ ва биохимиявӣ нақши муҳимро мебозанд.

Тавре ки аз ҷадвали 3.11. дида мешавад, намунаҳои омӯхташуда бо мавҷудияти ин микроэлементҳои муҳим ба мисли калсий ва фосфор фарқ меқунанд. Таҳлили муқоисавии биохимиявӣ дар навъҳои таҳқиқшуда миқдори нисбатан зиёди калсий ва фосфорро дар навъи шӯраи шолӣ ( $0,13 - 0,43\%$ ) ва шаҷараҳои Ames – 13742 ( $0,12 - 0,35\%$ ) нишон дод.

Таҳқиқи намунаҳои қвина ва мавҷудияти чунин микроэлементҳои муҳим байни худ фарқ меқунанд. Чунон ки маълум аст, калсий ва фосфор низ дар амалӣ гардондани бисёр равандҳои физиологӣ ва биохимиявӣ нақши асосиро мебозанд. Калсий фаъолкунандай як қатор ферментҳо ва гормонҳо мебошад.

**Ҷадвали 3.11. – Мавҷудияти микрэлементҳои калсий ва фосфор дар донаи намунаҳои гуногуни қвина**

№	Навъҳо ва шаҷараҳо	Калсий (%)	Фосфор (%)
1	Шӯраи шолӣ	0,13	0,43
2	Титикака	0,08	0,28
3	Ames 13742	0,17	0,35
4	Ames 13761	0,10	0,29

Фосфор дар мубодилаи сафедаҳо, равғанҳо ва карбогидратҳо иштирок карда, бо онҳо як қатор пайвастагиҳои мобайнӣ (нуклеопротеидҳо, фосфолипидҳо ва гайра) ба вучуд меорад. Мубодилаи калсий дар организм бо мубодилаи фосфор алоқамандӣ дорад. Фосфор дар фаъолсозии пайвастагиҳои гуногун, яъне дар раванди энергетикӣ иштирок меқунад. Дар робита ба ин, мо ба таркиби ин микроэлементҳо дар тухмии қвина бештар таваҷҷуҳ зоҳир кардем.

Ҳамин тавр, натиҷаҳои ба даст овардашуда оид ба таркиби биохимиявии тухмии квиноа нишон медиҳанд, ки шароити иқлими дараи Ромит барои нашъунамо ва инкишофи растаниҳо бештар мусоид мебошад. Ин барои ҷараёни равандҳои физиологӣ ва биохимиявӣ шароити оптимальӣ фароҳам меорад, ки раванди максималии рӯшноифурӯбарӣ ва азхудшавии энергияи офтобиро такмил дода, ассимилятсияи  $\text{CO}_2$  ва танзими равандҳои ферментативии мубодилаи ҳуҷайраҳо ва ҷамъшавии интенсивии моддаҳои аз ҷиҳати биологӣ фаъолро баланд мебардорад.

Ҳамин тавр, маълумотҳо дар бораи мавҷудияти сафедаҳо, липидҳо, ангиштобҳо ва таркиби минералии квиноа, ки дар шароити ҷумҳурии мо ба даст оварда шудаанд, аз он шаҳодат медиҳанд, ки дони ин зироатро ҳамчун гизои пурагзиш истифода бурдан имконпазир аст.

## **ХУЛОСАҲО**

Истифодабарии усулҳои муқоисавӣ ҳангоми омӯхтани навъҳо ва шаҷараҳои растании квина (Ch. Qvinoa W.) барои ошкор намудани гуногуни нишондиҳандаҳои физиологию биохимиявӣ ва арзишнокии дони онҳо имкон дод. Тахқиқотҳои гузаронидашуда нишон доданд, ки тухмиҳои квина ҳангоми афзоиш дорои қобилияти баланди энергияи сабзиш ва зуд майсазани мебошанд, ки ин барои истифодаи онҳо ҳамчун зироати хӯрокворӣ ва хошоки имконият медиҳад.

Дар асоси натиҷаҳои озмоиши Ҷаҳонӣ ва маълумотҳои назариявӣ дар бораи толерантнокии хеле баланди шаклҳои омӯхташудаи квина, ки ҳарчанд мувофиқати начандон зиёди дар шароити лабораторӣ рӯйидани тухмиҳоро ҳатто то концентратсияи 150 – 200 Мм NaCl зоҳир карданд, бо боварӣ мулоҳизаронӣ кардан мумкин аст. Қайд кардан лозим аст, ки устувории нисбӣ ба шӯрӣ, пеш аз ҳама, дар навъи Титикака, Шӯраи шолӣ ва шаҷараҳои Ames 13742 ва Ames 13761 ошкор карда шуд. Инчунин, ин навъҳо бо энергияи баланди сабзиш ва зуд майсазани фарқ менамоянд.

Чунин муносибат имкон дод, ки устувории намунаҳои омӯхташудаи квина ба шурӣ, баъзе аз ҳусусиятҳои физиологию биохимиявии растаниҳо, дар навбати аввал қобилияти захиракуни ионҳои хлор, дар намунаҳои бештар устувор ошкор карда шудаанд. Барои нигоҳдории мувозинати оби бофтаҳо дар шароити шӯрӣ, ғайр аз фурӯбарии ионҳои гайриорганикӣ, боз синтези моддаҳои протекторӣ муҳим мебошад.

Аз ҷумла, чунин пайвастагиҳоро дар баргҳо дар раванди сабзиш ва инкишофи квина бо ҷамъшавии зиёди қандҳои ҳалшаванда ошкор намудем. Нишон дода шудааст, ки гуногуни ҳосилнокии навъҳо бо дар ғенотипҳои квина бо нишондиҳандаҳои гуногуни физиологию биохимиявӣ ва ғенотипӣ вобастагӣ доранд. Устувории объектҳои таҷрибавии растани квина ва инкишофи марҳилаҳои сабзиши тухмӣ

ва марҳилаҳои дигар, маҳсусан, ба кифоя будани миқдори намӣ вобастагии зич доранд.

Мубодилаи обии растаниҳо яке аз равандҳои асосии ҳосилнокӣ буда, он шароити мусоидро талаб менамояд. Ин раванд бевосита ба равандҳои дигари физиологӣ таъсир мерасонад.

Мубодилаи об яке аз нишондиҳандаи асосии гомеостази ҳуҷайра ва таъсири мутақобилаи растаниӣ бо муҳити сабзиш мебошад. Илова бар ин, он ангезандай бевоситаи ҳолати таъминоти об ва фаъолияти ҳаётии растаниҳо ба шумор меравад. Алоқамандии мусбат дар байни нишондоди мубодилаи об, бузургиҳои максималии сатҳи барг, МСНБ ва соҳтори ҳосилнокӣ ошкор карда шудааст.

Дар марҳилаҳои гулкунӣ ва пухта расидани афзоиши бузуогии МСНБ дар ҳама навъҳо ва шаҷараҳои таҳқиқшудаи қвина дар ҳама минтақаҳо афзоиш мушоҳида карда мешавад. Дар марҳилаи гулкунӣ, МСНБ барои шаҷараҳои Ames - 13742 ва Ames - 13761 аз ҳама баланд буда, мутаносибан 1,35 ва 1,32 г/дм<sup>2</sup> – ро ташкил медиҳад.

Андозаи максималии нишондиҳандаҳои масоҳати сатҳи нисбии баргҳо (МСНБ) барои ҳама навъҳо ва шаҷараҳои таҳқиқшудаи қвина дар давраи гулкунии саросарӣ мушоҳида шудааст.

Дар шароити шаҳри Душанбе ва ноҳияи Турсунзода навъҳо ва шаҷараҳои омӯхташуда дар ҳама давраҳои инкишоф қариб дорои андозаи МСНБ якхела буданд.

Умуман, дар шароити дараи Ромит нисбати дигар минтақаҳо бартарии навъи қвинаи Шӯраи шолӣ, шаҷараҳои Ames - 13742 ва Ames - 13761 аз ҷиҳати нишондиҳандаҳои баланди МСНБ, ки дар тамоми шароити беҳтар нигоҳ дошта мешаванд, назаррас аст.

Навъҳои аз ҳама сермаҳсул Шӯраи шолӣ ва шаҷараҳои Ames - 13761, Ames - 13742 ҳосилнокии аз 19,5 то 24,03 с/га дошта, бо андозаи максималии САУ ва маҳсулнокии тозаи фотосинтез (МТФ) тавсиф мешаванд.

Аз нүктаи назари истехсолоти кишоварзӣ дар тухмиҳои навъҳо ва шаҷараҳои омӯхташудаи растанини квиноа таркиби асосии пайвастагиҳои биохимиявӣ: сафедаҳо – 18%, ҷарбҳо – 7,0, карбогидратҳо 54 – 65,4%, инчунин як қатор микроэлементҳои ошкоргардида хеле мувоғиқ мебошад. Ҳиссаи вазнии моддаҳои хушк аз 91,4 то 93,6% – ро ташкил медиҳад. Ин натиҷаҳо бо натиҷаҳои як қатор дигар муаллифон [4, 121,122] мувоғиқ меоянд, ки квиноа манбаи хуби сафедаи гизоӣ ва дигар моддаҳои фаъоли биологӣ мебошанд.

Дар натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашуда коррелятсияи навъӣ байни таркиби биохимиявии тухмиҳо, маҳсулнокии тозаи фотосинтез ва давомнокии давраи вегетатсионӣ муқаррар карда шудааст. Ҳар қадар давраи вегетатсионӣ қӯтоҳ бошад, ҳамон қадар мавдияти сафеда бештар аст ва миқдори он дар навъи Титикака – 18,6%, дар шаҷараи Ames – 13761 – 18,7% ва дерпазак Шӯраи шолӣ 17,0% – ро ташкил медиҳад.

Таҳлилҳои биохимиявии гузаронидашуда нишон доданд, ки барои ҳамаи навъҳои таҳқиқшуда миқдори равған қарип бетағиҳир мебошад. Миқдори онҳо дар намунаҳои навъҳои омӯхташуда аз 6,0 (Шӯраи шолӣ) то 7,0% (Ames – 13761) фарқ мекард.

Парвариши ояндаи зироати сермаҳсули гизоии квиноа дар шароити Тоҷикистони Марказӣ аз мутобиқкунонии навъҳо ба шароити маҳаллӣ хеле вобаста мебошад. Дар натиҷаи омӯхтани навъҳо ва шаҷараҳои квиноа тибқи маҷмуи нишондиҳандаҳои морфофизиологӣ, биохимиявӣ ва аз ҷиҳати хочагидорӣ арзишнок имконияти парвариши ҳамаи 4 намунаҳои навъии таҳқиқшуда дар навоҳии водигӣ, наздикӯҳӣ ва қӯҳии Тоҷикистон муқаррар карда шудааст.

Аз рӯйи натиҷаҳои мушоҳидаи фенологӣ намунаҳои навъии таҳқиқшудаи квиноаро барои гирифтани ҳосили босифат ба ҷунин гурӯҳҳо тақсим кардан мумкин аст: пешпазак (Титикака), миёнапазак (Шаҷараҳои Ames – 13742, Ames – 13761) ва дерпазак (Шӯраи шолӣ).

Ҳамин тарик, дар натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашуда чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки тарҳи муносаби кишти қвина орои дараи Ромит бо андозаи 15x60см мебошад. Ҳосили максималӣ дар шароити Тоҷикистони Марказӣ барои ин намунаҳои навъӣ ҳангоми меъёрҳои кишти аз 0,9 то 1,0 кг/га ба даст меояд. Зичии ниҳолҳо дар майдони кишт шароити мусоиди сабзиш, инкишофи растаниҳо ва амалисозии нисбатан пурраи раванди ҳосилбандини қвинааро таъмин менамояд.

## **ХУЛОСАҲОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ**

1. Муайян карда шудааст, ки равандҳои физиологӣ ва нишондодҳои морфологии квина аз ҳисоби камбудии моддаҳои захиравӣ дар тухмӣ ҳусусияти хос дошта аз ин ҳисоб инкишофи ибтидой суст мебошад. Майсаҳо баъд аз як ҳафта намудор шуда ва пас дар мудати як моҳ суст афзоиш мекунанд, ки ин аз механизмҳои физиологии мутобиқшавии квина дар давраи ибтидои ҳаёт шоҳидӣ медиҳад [M-1].

2. Ошкор карда шудааст, ки мавҷудияти карбогидратҳои ҳалшавандай баргҳои квина, бо сатҳи баланди онҳо ҳамчун ҳамоҳангии моддаҳои муҳофизатқунанда барои нигоҳдории мувозинати об дар растаниҳои нашъунамокунанда, ҳамчун омили мутобиқшавии растаний ба шароити муҳитро нишон медиҳад [M-4].

3. Ошкор карда шудааст, ки вобастагии нишондиҳандаҳои мубодилаи об, сатҳи максималлии барг ва сохтори ҳосил бо ҳам вобастагӣ доранд. Намунаҳои ҳосилаш баланди Шӯраи шолӣ, Титикака, Ames – 13761 ва Ames – 13742 бо ҳосилноки 19,5 – 24 с/га, дорои сатҳи максималлии барг САУ, МСН ва МТФ мебошанд [M-3,5].

4. Нишондода шудааст, ки дар таркиби дони квина ба миқдори зиёд компонентҳои асосии биохимиявӣ, сафедаҳо - 18%, равғанҳо - 7,6%, карбогидратҳо - 65,4% ва як қатор макроэлементҳо, аз ҷумла қалсий – 0,17 % дар Ames – 13742 ва фосфор – 0,43 % дар Шӯраи шолӣ, ки ин манбаи хуби моддаҳои фаъоли биологии онҳоро мефаҳмонад [M-4].

5. Коррелятсияи байни таркиби биохимиявии тухмиҳо, маҳсулнокии тозаи фотосинтез ва давомнокии раванди вегетатсия муқаррар карда шудааст. Ҳар қадаре давраи вегетатсия кӯтоҳ бошад, ҳамон қадар мавҷудияти сафеда бештар аст ва миқдори он дар шаҷараҳои Ames - 18,7% ва дар навъи Шӯраи шолӣ 17% -ро ифода мекунад. Ҳамаи навъҳо ва шаҷараҳои квинаи таҳқиқшуда аз рӯйи миқдори равғаннокӣ ба ҳам наздик буда, миқдори он дар Шӯраи шоли - 6,6 ва Ames – 13761 - 7,9% -

ро ташкил медиҳад, ки ин арзиши баланди биологию ғизоии тухми квинаро тавсиф менамояд [М-2].

6. Дар натиҷаи омӯхтани навъҳо ва шаҷараҳои квинао аз рӯйи маҷмуи нишондиҳандаҳои физиологию биохимияйӣ ва аломатҳои пурарзиши хочагӣ имконияти парвариши 4 намунаҳои таҳқиқшудаи квинао дар водиҳо ва минтақаҳои куҳию наздикуҳии Тоҷикистон муқаррар карда шудааст. Дар шароити ин минтақаҳо растаниҳо давраи пурраи инкишофи мавсимиро мегузаранд, хуб гул меқунанд, ҳосили нисбатан зиёд, ҳам биомассаи сабз ва ҳам тухмӣ медиҳанд [М-4].

7. Муайян карда шудааст, ки нақшай мӯътадили кишт 15 - 60 см, бо меъёри кишти тухмӣ 0,9 - 1,0 кг/га шароити мувоғиқро барои рушду нуъмуи растаниӣ таъмин намуда ба амаликунонии пурраи раванди ҳосилбанди квинао мусоидат менамояд [М-1].

## **ТАВСИЯҲО БАРОИ ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲО**

Намунаҳои зерин растани квинаабарои кишт дар шароити водиҳо ва доманакӯҳҳо дар хоҷагиҳои дехқонии Тоҷикистони Марказӣ ҳамчун маводи аввалия тавсия карда мешаванд:

- барои тезпазӣ ва ҳосилнокӣ - навъҳои Титикака, шаҷараҳои Ames - 13742 ва Ames – 13741 тавсия дода мешавад;
- бо миқдори зиёди моддаҳои биохимиявӣ ва ҳосилнокии дон навъӣ Шӯраи шолӣ (квинаи биринҷӣ) бо тухмии ранги зард, қаҳваранг, сафед ва сабз беҳтар аст;
- меъёри мӯътадили кишти растани квина 1,9 кг/га, кишт дар даҳрӯзai 1 - уми апрел, ҷамъоварии ҳосил дар даҳрӯzai 1 - уми октябр мувофиқи матлаб аст;
- нақшай беҳтарини кишт 15 - 60 дона тухмӣ дар ҳаҷми 10 кг/га мебошад, ки зичии меъёрии кишт, шароити мусоиди нашъунамо, рушди растани ҳосилнокии беҳтарро таъмин мекунад.

Натиҷаҳои бадастомада имконият медиҳанд, ки квинаро ҳамчун растани ояндадор барои парвариш дар ноҳияҳои наздиқӯҳӣ ва кӯҳии Тоҷикистон баррасӣ карда, онро ҳамчун растани ғизоӣ ва доруворӣ кишт намуда, ҳамчун манбаъ ва бо мавҷудияти зиёди моддаҳои фаъоли биологӣ ва микроэлементҳо барои бехатарии озуқаворӣ тавсия намуд.

## РЎЙХАТИ АДАБИЁТҲОИ ИСТИФОДАШУДА

1. Абдуллаев Х.А. Индексы фотосинтеза в селекции хлопчатника [Текст] / Х.А. Абдуллаев, Х.Х. Каримов // 2001. 267 с.
2. Азимов М.Л. Некоторые биохимические особенности устойчивых к NaCl растений картофеля *in vitro* и *in vivo* [Текст] / М.Л. Азимов // Дисс. канд. биол. наук. – Душанбе. 2013. – 100 с.
3. Бец Ю. А. Разработка сдобного изделия с применением цельнозерновой муки киноа белой [Текст] / Ю. А. Бец, Н. Л. Наумова // Вестник Камчатского государственного технического университета. - 2020. - № 51. - С. 35-39.
4. Бустинса Л.С. Технология белковых продуктов из зерна кинуа. [Текст] / Л.С. Бустинса, В.Н. Голубев // Сб. «Современные проблемы в пищевой промышленности», М. МГЗИПП. 1999. вып. 4. С. 234 – 236.
5. Ганыч Л. Я. Изучение мирового рынка квинао [Текст] / Л. Я. Ганыч, В. В. Олефиренко, Н. В. Мацакова // В сборнике: Инновационные исследования и разработки для научного обеспечения производства и хранения экологически безопасной сельскохозяйственной и пищевой продукции; Сборник материалов III Международной научно-практической конференции. - 2019. - С. 488-495.
6. Голубев В.Н. Биохимическая характеристика белковой культуры *Chenopodium quinoa* (кинуа) [Текст] / В.Н. Голубев, Б. Леонор // Сб. Актуальные проблемы медицинской экологии», Орел, 1998, с. 105 – 107.
7. Голубев В.Н. Научные основы создания продуктов питания с требуемым комплексом показателей пищевой и биологической ценности. [Текст] / В.Н. Голубев, Б. Леонор // Материалы Третьей межд. научн. – техн. конф. «Пища, экология, человек», М, 1999, т. 1, с.75
8. Горыштина Т.К. Водный дефицит в листьях травянистых дубравных растений разных сезонных групп [Текст] / Т.К. Горыштина, А.И. Самсонова // Ботанический журнал. - 1966. - Т. 51. - № 5. - С. 670-677

9. Гриц Н.В. Изучение особенностей развития квinoa (*ChenopodiumQuinoa*) в условиях Верхневолжья [Текст] / Н. В. Гриц, А. В. Диченский, А. С. Васильев и др. // В сборнике: Конкурентоспособность и инновационная активность АПК регионов; Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. - 2018. - С. 31-33.
10. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. [Текст] / Б.А. Доспехов // М.: Колос. 1985. 416 с.
11. Елисеева Л. Г. Формирование показателей качества и пищевой ценности пшеничного хлеба с применением муки киноа [Текст] / Л. Г. Елисеева, Е. В. Жиркова, Д. С. Кокорина // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. - 2019. -Т. 368-369, № 2-3. - С. 35-38.
12. Ермаков А.И. Методы биохимического исследования растений [Текст] / Ермаков А.И. // Л.: ВШ «Агропромиздат». 1987. 430 с.
13. Ермаков А.Л. Методы биохимического исследования растений [Текст] / А.Л. Ермаков, В.В. Арасимович, М.И. Смирнова, И.К. Комникова И.К. Мурни // М. Сель – хозиздат, 1952. 520 с.
14. Запрометов М.И. Основы биохимии фенольных соединений [Текст] / М.И. Запрометов // М.: Высш. школа, 1974. – 279 с.
15. Захаренкова Р.И. Разработка рецептур и исследование качества новых видов мясорыбных паштетов для детского и диетического питания [Текст] / Р.И. Захаренкова // Афтореф. дис. канд. тех. наук. – Киев, 1975. – 26 с.
16. И.С. Чатский, Н.И. Славик Метод определения водного дефицита листа [Текст] / Чатский И.С., Славик Н.И. // М.: 1960, С. 45 – 47.
17. Иброгимов. Д.Э. Новый метод определения кислотного числа в маслах и экстрактах [Текст] / Д.Э. Иброгимов, Х.Ш.Усмонова, Ш.Х. Холиков // Научная перспектива (научно-аналитический журнал), - Россия - 2010. - № 9, - С 84-86.

18. Кириллова Л.Л. Применение регуляторов роста при выращивании овощных форм амаранта [Текст] / Л.Л. Кириллова // Автореф. канд. дисс., М.:1999. – 22 с.
19. Коломейченко В.В. Методические указания по изучению основных показателей фотосинтетической деятельности растений в посевах [Текст] / В.В. Коломейченко // Орел, 1987. – 9 с.
20. Кононков П.Ф., Гинс В.К., Гинс М.С. Амарант – перспективная культура XXI века [Текст] / П.Ф. Кононков, В.К. Гинс, М.С. Гинс // М.: Издательский дом Евгения Федорова, 1997. – 160 с.
21. Крупнов В. А. Производство квиноа в Перу [Текст] / В. А. Крупнов // Успехи современной науки. - 2017. - Т. 2, № 5. -С. 147-150.
22. Кумаков, В. А. Физиологическое обоснование моделей сортов пшеницы [Текст] / В.А. Кумаков // М.: Колос, 1985. – 270 с.
23. Кухаренкова О. В. Продуктивность новой для России крупынной культуры - квиноа (*Chenopodium Quinoa*) в агроклиматических условиях Подмосковья [Текст] / О. В. Кухаренкова, Е. М. Куренкова // В сборнике: Доклады ТСХА; Материалы международной научной конференции. - 2018. - С. 96-99.
24. Леонор Б. Характеристика биологически активной добавки и ее использование при производстве некоторых продуктов [Текст] / Б. Леонор, В.Н. Голубев // «Сб. Современные проблемы в пищевой промышленности», М. 1999, МГЗИПП., вып. 4, С.23 8 – 242.
25. Леушкина Е. В. Оценка функциональных свойств семян квиноа для производства продуктов питания [Текст] / Е. В. Леушкина, Л. В. Донченко // В сборнике: Современные проблемы техники и технологии пищевых производств. - 2019. - С. 215-218.
26. Мартыщук В.Ф. Интродукционное испытание сортообразцов амаранта на северо-западе Российской Федерации [Текст] / В.Ф. Мартыщук // Автореф. дис...канд. с./х. наук. – Великий Новгород, 2000. – 21 с.

27. Матц С.А. Структура и консистенция пищевых продуктов [Текст] / С.А. Матц // М.: Пищ. пром – стъ, 1972. – 239 с.
28. Международный год квиноа – 2013 // Food and Agriculture Organization of the United Nations [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fao.org>.
29. Международный год квиноа – 2013 // Peter, J. Quinoa (*Chenopodium quinoa*) / J. Peter, Maughan and et // Genome Mapping and Molecular Breeding in Plants. – 2007 // Diana V. Ceccato, H. Daniel Bertero and Diego Batlla. Environmental control of dormancy in quinoa (*Chenopodium quinoa*) seeds: two potential genetic resources for pre – harvest sprouting tolerance // Seed Science Research. – 2011. Vol. 21. – Pp. 133 – 141.
30. Методы биохимического исследования растений [Текст] / А.И. Ермаков, В.В. Арасимович, М.П. Смирнова, И.К. Мурри // – 2 – е изд., перераб. и доп. – Л.: Колос, 1972. 456 с.
31. Мирзоев К.А. Морфофизиологические особенности инновационной культуры квиноа (*Chenopodium quinoa* W.) в разных климатических условиях выращивания в центральном Таджикистане. [Текст] / К.А. Мирзоев, X. Юлдошев, X.N. Хамидов // Наука и инновация. Душанбе, 2019. С. 211-217.
32. Мирзоев К.А., Хусусиятҳои мубодилаи оби растании квиноа дар шароити Тоҷикистони марказӣ [Текст] / К.А. Мирзоев, X.N. Хамидов, X. Юлдошев // Илм ва фановарӣ. – 2020. № 3 С. 261 - 270. ISSN 2074 - 5435.
33. Мирошниченко Л.А. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести [Текст] / Л.А. Мирошниченко // М.: Изд – востандартов, 1984. 220 с.
34. Мокроносов А.Т. Некоторые вопросы. Методики применения углерода – 14 для изучения фотосинтеза [Текст] / А.Т. Мокроносов // Зап. Сверд. Отд. Всесоюз. Ботан. Общества – 1966. Т. 4. С. 3 – 8.
35. Мокроносов А.Т. Онтогенетический аспект фотосинтеза [Текст] / А.Т. Мокроносов // М.: Наука, 1981. – 194 с.

36. Мокроносов А.Т. Фотосинтез. Физиолог – биохимические аспекты [Текст] / А.Т. Мокроносов, В.Ф. Гавриленко // М.: Изд. Моец, ун – та, 1992. – 230 с.
37. Назинцева Е.А. Хранение и переработка сельхозсырья [Текст] / Е.А. Назинцева, Л.П. Пащенко // – 1993 – № 4. С. 33 – 34.
38. Наливайко Д.С. Исследование химического состава зерна киноа, реализуемого в уральском регионе [Текст] / Д. С. Наливайко, Н. Ю. Меркулова // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. - 2015. - Т. 31, № 2. - С. 63-65.
39. Ничипорович А.А. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах [Текст] / А.А. Ничипорович, Л.К. Строганова, С.Н. Чмора, М.П. Власова // М.: Издво АН СССР, 1961. – 133 с.
40. Отамбекова М. Квина ва парвариши он [Текст] / М. Отамбекова // Душанбе, 2014. 52с.
41. Покровского А.А. Химический состав пищевых продуктов [Текст] / Под ред. А.А. Покровского // М.: Пищ. пром – сть, 1976, – 228 с.
42. Полевой В.В. Протонные насосы и их функциональная роль [Текст] / В.В. Полевой, Т.С. Саламатова // Итоги науки и техн., Физиология растений. М. ВИНИТИ, 1980, 230 с.
43. Полевой В.В. Физиология растений [Текст] / В.В. Полевой // М.: Высшая школа, 1989. – 464с.
44. Пулодов М. «Возделывание новой зерновой культуры квinoa (*Chenopodium quinoa*)» в условиях Таджикистана [Текст] / М. Пулодов, З. Муминшоева // Материалы Республиканской конференции «Состояние биологических ресурсов горных регионов в связи и изменением климата». Хорог, 2016. С. 148 – 151.
45. Рязанцева А. О. К вопросу об использовании семян киноа в технологии мясных продуктов комбинированного состава [Текст] / А.О. Рязанцева, Е. Е. Курчаева, Н.А. Каширина // Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции 2017. - Т. 9, № 2. - С. 80-87.

46. Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности – М.: Изд – во стандартах, 1982. ГОСТ 12041 – 82.
47. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести. – М.: Изд – во стандартах, 1984. ГОСТ 12038 – 84.
48. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян. – М.: Изд – во стандартах, 1980. ГОСТ 12042 – 80.
49. Спиричук В.Б. Теоретические и клинические аспекты науки о питании [Текст] / В.Б. Спиричук // М.: Медицина, 1984, – 113 с.
50. Строгонов Б.П. Метаболизм растений в условиях засоления [Текст] / Б.П. Строгонов // XXXIII Тимирязевские чтения. М. Наука, 1973. 52 с.
51. Строгонов Б.П. Структура и функции клеток растений при засолении [Текст] / Б.П. Строгонов, В.В. Кабанов, Н.И. Шевякова, Л.П. Лапина и др. // М.: 1970. 318 с.
52. Строгонов Б.П. Физиологические основы солеустойчивости растений [Текст] / Б.П. Строгонов // М. Изд – во АН СССР. 366 с.
53. Третьяков Н.Н. Практикум по физиологии растений [Текст] / Н.Н. Третьяков // М.: Агропромиздат, 1990 – 270 с.
54. Фан – Юнг А.Ф. Технология консервированных плодов, овощей, мяса и рыбы [Текст] / А.Ф. Фан – Юнг, Б.Л. Флауменбаум, А.К. Изотов и др. // М.: Пищ. пром – сть, 1980, – 336 с.
55. Фаттахова Г. А. Сапонины как биологически активные вещества растительного происхождения [Текст] / Г. А. Фаттахова, А. В. Канарский // Вестник Казанского технологического университета. - 2014. - Т. 17. - № 3. - С. 196-202.
56. Хюпинина Е. В. Квиноа - новая перспективная культура [Текст] / Е. В. Хюринина, А. С. Эрднеев // В сборнике: Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования. - 2018. С. 435-438.
57. Черниховец Е. А. Химический состав квиноа (*Chenopodium quinoa*) [Текст] / Е. А. Черниховец, Т. В. Щеколдина // Сборник научных трудов

Всероссийского научно – исследовательского института овцеводства и козоводства. 2015. Т. 1. № 8. С. 343 – 34.

58. Черниховец Е.А. Расширение ассортимента безглютеновых кондитерских изделий с использование квиноа (*Chenopodium quinoa*) [Текст] / Е. А. Черниховец, Т. В. Щеколдина // Сборник статей по материалам IX Всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 75 – летию В. М. Щевцова. 2016. С. 971 – 972.
59. Щеколдина Т. В. Инновации в технологии производства безглютеновых продуктов питания [Текст] / Т. В. Щеколдина. -Уфа: Аэтерна, 2019. - 98 с.
60. Щеколдина Т. В. Использование квиноа в производстве мучных кондитерских изделий для людей, страдающих целиакией [Текст] / Т. В. Щеколдина, А. Г. Христенко, Е. А. Черниховец // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов, № 5 (34), 2015. – С. 54–59
61. Щеколдина Т. В. Квиноа - уникальная культура многоцелевого назначения [Текст] / Т. В. Щеколдина, А. Г. Христенко // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. - 2013. -№ 5 (22). - С. 91-96.
62. Щеколдина Т. В. Технология смешивания композиций безглютеновых мучных смесей на основе квиноа [Текст] / Т. В. Щеколдина // Ползуновский вестник. - 2019. № 3. С. 19-24.
63. Щеколдина Т.В. Изучение биологической ценности семян квиноа (*Chenopodium quinoa* Willd.) для создания специализированных продуктов питания [Текст] / Т. В. Щеколдина, Е. А. Черниховец, А. Г. Христенко // Техника и технология пищевых производств. - 2016. - Т. 42, № 3. - С. 90-97.
64. Щеколдина Т.В. Изучение биологической ценности семян квиноа (*Chenopodium quinoa* Willd.) для создания специализированных продуктов питания [Текст] / Т.В. Щеколдина, Е.А. Черниховец, А.Г.

Христенко // Техника и технология пищевых производств. – 2016. – Т. 42. № 3. С. 90–97.

65. Abugoch L. Study of some physicochemical and functional properties of quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) 2008. [Text] / L. Abugoch, N. Romero, C. Tapia, J. Silva, M. Rivera // Protein isolates. J. Agric. Food Chem. Vol.56, Pp .4745–4750.
66. Ahamed T. lesser – known grain, *Chenopodium.*, and Pal, M quinoa: Review of the chemical composition of its edible parts. 1998. [Text] / T. Ahamed, R. Singhal, P. A. Kulkarni // Food Nutr. Bull. the United Nations University. 19, Pp. 61–70.
67. Ahamed T. Physicochemical and functional properties of *Chenopodium quinoa* starch. 1996 [Text] / T. Ahamed, R. Singhal, P. Kulkarni, M. Pal // Carbohydr. Polym. Vol. 31(1–2), Pp. 99–103.
68. Ahamed T. Deep fat – fried snacks from blends of soya flour and corn, amaranth and chenopodium starches. 1997 [Text] / T. Ahamed, R. Singhala, P. Kulkarni, M. Pal // Food Chem. Vol. 58 (4), Pp. 313–317.
69. Ando H. Food Components in Fractions of Quinoa Seed. 2002. [Text] / H. Ando, Y. Chen, H. Tang, M. Shimizu, K. Watanabe, T. Miysunaga // Food Sci. Technol. Res. 8 (1), 80–84.
70. Arbizu Carlos. Morfología de la quinoa. Programa de investigationes in cul – tivos [Text] / C. Arbizu // 1988, Pp. 9 – 15.
71. Atwell, W. Characterization of quinoa starch. [Text] / W. Atwell, B. Patrick, L. Johnson, R. Glass // Cereal Chem. 1983. 60, Pp. 9 – 11.
72. Bertoft E. On the nature of categories of chains in amylopectin and their connection to the super helix model [Text] / E. Bertoft // Carbohydrate Polymers. - 2004. - Vol. 57, № 2. - Pp. 211-224.
73. Bhargava, A. Seed protein electrophoresis of some cultivated and wild species of *Chenopodium*. [Text] / A. Bhargava, T. Rana, S. Shukla, D. Ohri // Biol. Plan. 2005. Vol. 49 (4), Pp.505–511.

74. Bhargava A. Genetic variability and heritability of selected traits during different cuttings of vegetable Chenopodium. [Text] / A. Bhargava, S. Shukla, D. Ohri // Ind. J. Genet. Pl. Breed. 2003. Vol. 63, Pp.359–360.
75. Bhargava A. Chenopodium quinoa—An Indian perspective. [Text] / A. Bhargava, S. Shukla, D. Ohri // Ind. Crops Prod. 2006. Vol. 23, Pp. 73–87.
76. Breeding perspectives of quinoa (*Chenopodium quinoa*) in the Moscow region [Text] / P. Kezimana, E. V. Romanova, M. S. Gins [et al.] // Теоретические и прикладные проблемы агропромышленного комплекса. - 2020. - Т. 45, № 3. - С. 19-22.
77. Brinegar C. Isolation and characterization of chenopodin, the 11S seed storage protein of quinoa (*Chenopodium quinoa*). [Text] / C. Brinegar, S. Goundan, // J. Agric. Food Chem. 1993. Vol. 41, Pp. 182–185.
78. Brinegar C. High – cysteine 2S seed storage proteins from Quinoa (*Chenopodium quinoa*). [Text] / C. Brinegar, B. Sine, L. Nwokocha // J. Agric. Food Chem. 1996. Vol. 44 (7), Pp.1621–1623.
79. Goundan S. Isolation and characterization of chenopodin, the 11S seed storage protein of quinoa (*Chenopodium quinoa*) [Text] / C. and Goundan, S. // J. Agric. Food Chem. 1993. Vol. 41, Pp. 182–185.
80. Quezada M. Gayana Botanica (Universitaria Ed.), [Text] / M. Quezada // Concepcion.Cereal Chem. 1985. Vol, 60, Pp. 9–11.
81. Characterisation of nutrient profile of quinoa (*Chenopodium quinoa*), amaranth (*Amaranthus caudatus*), and purple corn (*Zea mays L.*) consumed in the North of Argentina: Proximates, minerals and trace elements [Text] / A. C. Nascimento, C. Mota, I. Coelho et al. // Food Chemistry. - 2014. - Vol. 148. - Pp. 420-426.
82. Characteristics of starch from eight quinoa lines [Text] / N. Lindeboom, P. R. Chang, K. C. Falk et al. // Cereal Chemistry. -2005. - Vol. 82, № 2. - Pp. 216-222.
83. Characterization of quinoa starch [Text] / W. A. Atwell, B. M. Patrick, L. A. Johnson et al. // Cereal Chemistry. - 1983. - Vol. 60, № 1. - Pp. 9-11.

84. Chauhan, G. Effect of saponin extraction on the nutritional quality of quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) [Text] / G. Chauhan, N. Eskin, P. Mills // Proteins. J. Food Sci. Technol. 1999. 2, 123–126.
85. Chauhan G. Nutrients and antinutrients in quinoa seed. [Text] / G. Chauhan, N. Eskin, R. Tkachuk // Cereal Chem. 1992a. 69 (1), 85–88.
86. Chauhan G. Dough mixing and breadmaking properties of quinoa–wheat flour blends. [Text] / G. Chauhan, R. Zillman, N. Eskin // Int. J. Food Sci. Technol. 1992b. 27(6), 701–705.
87. Comai S. The content of proteic and nonproteic (free and protein – bound) tryptophan in quinoa and cereal flours. [Text] / S. Comai, A. Bertazzo, L. Bailoni, M. Zancato, C. Costa, G. Allegri // Food Chem. 2007. Vol. 100, Pp. 1350–1355.
88. Comparison of protein extraction solutions for rice starch isolation and effects of residual protein content on starch pasting properties [Text] / S. T. Lim, J. Lee, D. Shin [et al.] // Starch/Stärke. - 1999. - Vol. 51, № 4. - Pp. 120–125.
89. Coulter L. Quinoa composition, nutritional value, food applications. [Text] / L. Coulter, K. Lorenz // Lebensm. – Wiss Technol. 1990. Vol. 23, Pp. 203–207.
90. Coulter L. Extruded corn grits – quinoa blends I. Proximate composition, nutritional properties and sensory evaluation. [Text] / L. Coulter, K. Lorenz // J. Food Process Preserv. 1991. № 15 (4), Pp. 231–242.
91. Debet M. R. Why do gelatinized starch granules not dissolve completely? Roles for amylose, protein, and lipid in granule "ghost" integrity [Text] / M. R. Debet, M. J. Gidley // Journal of Agricultural and Food Chemistry. - 2007. - Vol. 55, № 12. - Pz. 4752-4760.
92. Development of films based on quinoa (*Chenopodium quinoa*: Willdenow) starch [Text] / P. C. Araujo-Farro, G. Podadera, P. J. A. Sobral [et al.] // Carbohydrate Polymers. - 2010. - Vol. 81, № 4. - Pz. 839-848.
93. Diana V. Daniel Bertero and Diego Batlla. Environmental control of dormancy in quinoa (*Chenopodium quinoa*) seeds: two potential genetic

- resources for pre – harvest sprouting tolerance [Text] / V. Diana H. Ceccato // Seed Science Research. – 2011. Vol. 21. – Pp. 133 – 141.
94. Dubois M. Colorimetric method for determination of sugar and related substances. [Text] / M. Dubois K.A. Gilles, I.K. Hamilton, P.A. Rebers, F. Smith // Analyt. Chem., 1956, V.28, № 2, Pp. 350.
95. Eric N. Jellenet all. Prospects for Quinoa (*Chenopodium Quinoa* Willd.) Improvement Through Biotechnology [Text] / N. Eric // Biotechnology of Neglected and Underutilized Crops. – 2013. Vol. 3 – P. 173–201.
96. Fairbanks D. Electrophoretic characterization of quinoa seed proteins. [Text] / D. Fairbanks, K. Burgener, L. Robison, W. Andersen, E. Ballon // Plant Breeding - 1989. 104(3), 190–195.
97. Carbohydrates in human nutrition. Food and Nutrition Papers, FAO, Rome, Chap. 1. - 1998.
98. FAO. Cultivos andinos subexplotados y su aporte a la alimentacion, Peru, 1990, 205 c.
99. FAO. Cultivos andinos subexplotados y su aporte a la alimentacion, Peru, 1990, 205 c.) 216.
100. FAOSTAT (2008). <http://faostat.fao.org/site/567/> Desktop Default.
101. Ando H. Food components in fractions of quinoa seed [Text] / H. Ando, Y. Chen, H. Tang [et al.] // Food Science and Technology Research. - 2002. - Vol. 8, № 1. - Pp. 80-84.
102. Francis, G. The biological action of saponins in animal systems: [Text] / G. Francis, Z. Kerem, H. Makkar, K. Becker // A review. British J. Nutr. (2002). № 88, Pp. 587 – 605.
103. Golubev V. Protein of Quinoa (*Chenopodium quinoa*). [Text] / V. Golubev, B. Leonor, S. Carbo // J. of Agr. And Food Chem., 1999, v.48, p. 283 – 286.
104. Granule-bound starch synthase I (GBSSI) in quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) and its relationship to amylose content [Text] / N. Lindeboom, P. R. Chang, R. T. Tyler [et al.] // Cereal Chemistry. - 2005. - Vol. 82, № 3. - Pp. 246-250.

105. Gupta C. Comparosin of the grain amaranth species A. cruentus and A. hypochondriacus [Text] / C. Gupta, G. Dobos, R. Gretmacher // Symp. On breeding of oil and protein crops. – 1996. – Pp. 289 – 292.
106. Holubova K. Oil and protein contents in different Colour seeds of four species of amaranthus L. [Text] / K. Holubova, U. Skarkova // Agricultura tropica et subtropica universitas agriculturae praga. – 2000. – Vol. 33. – Pp. 92 – 95.
107. Internal unit chain composition in amylopectins [Text] / E. Bertoft, K. Piyachomkwan, P. Chatakanonda [et al.] // Carbohydrate Polymers. - 2008. - Vol. 74, № 3. - Pp. 527-543.
108. Isolation and characterization of Atriplex hortensis and sweet Chenopodium quinoa starches [Text] / K. H. Wright, K. C. Huber, D. J. Fairbanks [et al.] // Cereal Chemistry. - 2002. - Vol. 79, № 5. - Pp. 715-719.
109. Jacobsen S. Quinoa – Morphology and phenology and prospects for its production as a new crop in Europe. [Text] / S. Jacobsen, O. St len, // Eur. J. Agron. 1993. Vol. 2, Pp. 19–29.
110. Jacobsen S. Cultivation of quinoa (*Chenopodium quinoa*) under temperate climatic conditions in Denmark. [Text] / S. Jacobsen, O. St len // J. Agric. Sci. (1994). № 122, Pp. 47–52.
111. Jacobsen S. Quinoa: An Alternative crop for saline soils in the Andes. [Text] / S. Jacobsen, H. Quispe, A. Mujica // CIP Progr. Rep. (2000). 1999–2000, Pp. 403–408.
112. Jahaniaval, F. Fatty acid and triacylglycerol compositions of seed oils of five amaranthus accessions and their comparison to other oils. [Text] / F. Jahaniaval, Y. Kakuda, M. Marcone // J. Am. Oil Chem. Soc. (2000). Vol. 77(8), Pp. 847–852.
113. Karyotis, T. Preliminary research on seed production and nutrient content for certain quinoa varieties in a saline – sodic. [Text] / T. Karyotis, C. Iliadis, C. Noulas, T. Mitsibonas, // Soil J. Agron. Crop Sci. (2003). Vol. 189, Pp. 402–408.

114. Koyro, H. Effect of salinity on composition, viability and germination of seeds of *Chenopodium quinoa* Willd. [Text] / H. Koyro, S. Eisa // Plant Soil (2007). Vol. 302, Pp. 79 – 90.
115. Koziol, M. Chemical composition and nutritional evaluation of quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd) [Text] / M. Koziol // J. Food Comp. Anal. (1992). Vol. 5, Pp. 35–68.
116. Koziol, M. Quinoa: A potential new oil crop. [Text] / M. Koziol // In “New crops” (J. Janick and J. E. Simon, Eds.), Wiley, New York. (1993). Pp. 328–336.
117. Li, G. Amylopectin molecular structure in relation to physicochemical properties of quinoa starch [Text] / G. Li, F. Zhu // Carbohydrate Polymers. - 2017. - Vol. 164. - Pp. 396-402.
118. Li, G. Effect of high pressure on rheological and thermal properties of quinoa and maize starches [Text] / G. Li, F. Zhu // Food Chemistry. - 2018. - Vol. 241. - Pp. 380-386.
119. Li, G. Molecular structure of quinoa starch [Text] / G. Li, F. Zhu // Carbohydrate Polymers. - 2017. - Vol. 158. - Pp. 124-132.
120. Li, G. Physicochemical properties of quinoa flour as affected by starch interactions [Text] / G. Li, F. Zhu // Food Chemistry. -2017. - Vol. 221. - Pp. 1560-1568.
121. Li, G. Physicochemical properties of quinoa starch [Text] / G. Li, S. Wang, F. Zhu // Carbohydrate Polymers. - 2016. -Vol. 137. - Pp. 328-338.
122. Li, G. Quinoa starch: structure, properties, and applications [Text] / G. Li, F. Zhu // Carbohydrate Polymers. - 2018. - Vol. 181. - Pp. 851-861.
123. Lindeboom, N. Analytical, biochemical and physicochemical aspects of starch granule size, with emphasis on small granule starches: A review [Text] / N. Lindeboom, P. R. Chang, R. T. Tyler // Starch/Starke. - 2004. - Vol. 56, № 3-4. - Pp. 89-99.
124. Linsberger-Martin, G. Effects E. Effects of high hydrostatic pressure on the RS content of amaranth, quinoa and wheat starch [Text] / G. Linsberger-

- Martin, B. Lukasch, E. Berghofer // Starch/Starke. - 2012. - Vol. 64, № 2. - Pp. 157-165.
125. Lorenz, K. Quinoa (*Chenopodium quinoa*) starch - physicochemical properties and functional characteristics [Text] / K. Lorenz // Starch/Stärke. - 1990. - Vol. 42, № 3. - Pp. 81-86.
126. Masson and Mella. Materias grasas de consumo habitual y potencial en Chile. [Text] / Masson and Mella // (Ed. Universitaria- Santiago.), P. 1985.
127. Mastebroek, D. Occurrence of sapogenins in leaves and seeds of quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.). [Text] / D. Mastebroek, H. Limburg, T. Gilles, H. Marvin // J. Sci. FooAgric. (2000) Vol. 80, Pp. 152–156.
128. Molecular background of technological properties of selected starches [Text] / W. Praznik, N. Mundigler, A. Kogler // Starch/ Stärke. - 1999. - Vol. 51, № 6. - Pp. 197-211.
129. Molecular structural characteristics of quinoa starch [Text] / K. Watanabe, N. L. Peng, H. Tang [et al.] // Food Science and Technology Research. - 2007. - Vol. 13, № 1. - Pp. 73-76.
130. Mujica, A. La quinua (*Chenopodium quinoa* Willd.) parientes silvestres. Botanica Economica de los Andes Centrales. Isolation and Determination of Starch from Amaranth (*Amaranthus cruentus*) and Quinoa (*Chenopodium quinoa*). [Text] / A. Mujica, S. Jacobsen // Starch/Starke (2006). 50, 2–3, Pp. 67–69.
131. Munro H.N., Allison I.B. Mamelian Protein Metabolism. [Text] / H.N. Munro, I.B. Allison // 1964, Vol. 11, New – York – London.
132. Nesaretnam, K. Multitargeted therapy of cancer by tocotrienols. [Text] / K. Nesaretnam // Cancer Lett. (2008). Vol. 269 (2), Pp. 388 – 395.
133. Oshodi, A. Chemical composition, nutritionally valuable minerals and functional properties of benniseed, pearl millet and quinoa flours. [Text] / A. Oshodi, H. Ogungbenle, M. Oladimeji // Int. J. Food Sci. Nutr. (1999). Vol. 50, Pp. 325 – 331.

134. Peter, J. Quinoa (*Chenopodium quinoa*) [Text] / J. Peter, Maughan and et // Genome Mapping and Molecular Breeding in Plants. 2007. Vol. 3. – Pp. 148–158.
135. Physicochemical properties and starch digestibility of whole grain sorghums, millet, quinoa and amaranth flours, as affected by starch and non-starch constituents [Text] / S. Srichuwong, D. Curti, S. Austin [et al.] // Food Chemistry. - 2017. - Vol. 233. Pp. 1-10.
136. Programa Quinua Potosi «Proquipo» – ALA – 91/09 F. D. C. – U. E. Ejemplar. - № 1, P. 8, 1996.
137. R. Przybylski, G. Chauhan, N. Eskin, Characterization of quinoa (*Chenopodium quinoa*) lipid. [Text] / Przybylski, R., Chauhan, G., and Eskin, N. // Food Chem. (1994). Vol. 51(2), Pp. 187 – 192.
138. Qian, J. and Kuhn, M. (1999). Characterization of Amaranthus cruentus and *Chenopodium quinoa* starch. [Text] / J. Qian, M. Kuhn // Starch/Starke (1999). Vol. 51(4), Pp. 116 – 120.
139. Qian, J. Characterization of Amaranthus cruentus and *Chenopodium quinoa* starch [Text] / J. Qian, M. Kuhn // Starch/Stärke. -1999. - Vol. 51, № 4. - Pp. 116-120.
140. Quinoa: An ancient crop to contribute to world food security July 2011 // Food and Agriculture Organization of the United Nations [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fao.org>.
141. Ranhotra, G. Composition and protein nutritional quality of quinoa. [Text] / G. Ranhotra, J. Gelroth, B. Glaser, K. Lorenz, D. Johnson // Cereal Chem. (1993). № 70 (3), Pp. 303 – 305.
142. Rea I. Practicas agronomicas in «Quinoa y Kaniwa». [Text] / I. Rea, M. Tapia, S.A. Mujica // Cultivos andinos, serie Libras y materiales educativos, 1979. № 09. Pp. 83 – 120.
143. Risi I.C., Galvey N.W. The Chenopodinm grains of the Andes: Inca czops for modern agriculture. [Text] / I.C. Risi, N.W. Galvey // Advances in applied biology, 1984, V. 10, Pp. 145 – 216.

144. Risi J.C., Galwey N.W. The Chenopodium grains of the Andes: Inca crops for modern agriculture. [Text] / J.C. Risi, N.W. Galwey // Advances in applied biology, 1984, v. 10, p. 145–216.
145. Ruales, J. Properties of starch and dietary fibre in raw and processed quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) [Text] / J. Ruales, B. Nair // seeds. Plant Foods Hum. Nutr. (1994b). 45, 223 – 246.
146. Ruales, J. Effect of processing on in vitro digestibility of protein and starch in quinoa seeds. [Text] / J. Ruales, B. M. Nair // Int. J. Food Sci. Technol. (1994a). 29, 449 – 456.
147. Ruales, J. Properties of starch and dietary fibre in raw and processed quinoa (*Chenopodium quinoa*, Willd) seeds [Text] / J. Ruales, B. M. Nair // Plant Foods for Human Nutrition. - 1994. - Vol. 45, № 3. - Pp. 223-246.
148. Ryan, E. Phytosterol, squalene, tocopherol content and fatty acid profile of selected seeds, grains, and legumes. [Text] / E. Ryan, K. Galvin, T. Connor, A. Maguire, N. Brien // Plant Foods Hum. Nutr. (2007). Vol. 62, Pp. 85 – 91.
149. Saunders R.M. Amaranthus: A potential food and feed resource. In: Advances in cereal science Technology, Vol.VI. AACC [Text] / R.M. Saunders and R. Becker // St. Paul, M.- 1984. – Pp. 357 – 396.
150. Sherwin E.R. Antioxidants for vegetable oils [Text] / E.R. Sherwin // J. Amer. Oil. Chem. Soc. – 1976, № 6. – Pp. 430 – 436.
151. Schwenke K.D. Funktionelle Eigenschaften von Pflanzenproteinen aus lebensmittelchemischer Sicht. [Text] / K.D. Schwenke // Ernährungsforschung – 1982, 27, Nr 2, S. 50 – 55.
152. Sosulsky F. Chemical, functional and nutritional properties of sunflower protein products. [Text] / F. Sosulsky, S.E. Flemig // – J. Amer. Oil Chem. Soc., 1977, vol. 54, No 1, p. 100 – 104.
153. Sparg, S. Biological activities and distribution of plant saponins. [Text] / S. Sparg, M. Light, J. Staden // J. Ethnopharmacol. (2004). Vol. 94 (2 – 3), Pp. 219 – 243.

154. Srichuwong, S. Physicochemical properties of starch affected by molecular composition and structures: a review [Text] / S. Srichuwong, J. L. Jane // Food Science and Biotechnology. - 2007. - Vol. 16, № 5. - Pp. 663-674.
155. Starch retrogradation: A comprehensive review [Text] / S. Wang, C. Li, L. Copeland [et al.] // Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. - 2015. - Vol. 14, № 5. - Pp. 568-585.
156. Starch-based spherical aggregates: Screening of small granule sized starches for entrapment of a model flavouring compound vanillin [Text] / T. A. Tari, U. S. Annapure, R. S. Singhal [et al.] // Carbohydrate Polymers. - 2013. - Vol. 53, № 1. - Pp. 45-51.
157. Steffolani, M. E. Study of the physicochemical and functional characterization of quinoa and kañiwa starches [Text] / M. E. Steffolani, A. E. León, G. T. Pérez // Starch/Starke. - 2013. - Vol. 65, № 11-12. - Pp. 976-983.
158. Structural, thermal and rheological properties of starches isolated from Indian quinoa varieties [Text] / K. N. Jan, P. S. Panesar, J. C. Rana [et al.] // International Journal of Biological Macromolecules. - 2017. - Vol. 102. - Pp. 315-322.
159. Studies on Chenopodium quinoa and Amaranthus paniculatas starch as biodegradable fillers in LDPE films [Text] / N. T. Ahamed, R. S. Singhal, P. R. Kulkarni [et al.] // Carbohydrate Polymers. - 1996. - Vol. 31, № 3. - Pp. 157-160.
160. Tang, H. Characterization of storage starches from quinoa, barley and adzuki seeds [Text] / H. Tang, K. Watanabe, T. Mitsunaga // Carbohydrate Polymers. - 2002. - Vol. 49, № 1. - Pp. 13-22.
161. Tari, T. Starch – based spherical aggregates: Screening of small granule sized starches for entrapment of a model flavouring compound, vanillin. [Text] / T. Tari, U. Annapure, R. Singhal, P. Kulkarni // Carbohydr. Polym. (2003). Vol. 53, Pp. 45 – 51.
162. Vamadevan, V. Structure-function relationships of starch components [Text] / V. Vamadevan, E. Bertoft // Starch/Starke. -2015. - Vol. 67, № 1-2. - Pp. 55-68.

163. Watanabe, K. Molecular structural characteristics of quinoa starch. [Text] / K. Watanabe, L. Peng, H. Tang, T. Mitsunaga // Food Sci. Technol. Res. (2007). № 13 (1), Pp. 73 – 76.
164. Wilson H. Genetic variation among South America populations of tetraploid Chenopodium sect. Chenopodium subsect. [Text] / H. Wilson // Cellulata Syst. Bot. (1981). № 6, Pp. 380 – 398.
165. Wilson, H. Quinua biosystematics. I: Domesticated populations. [Text] / H. Wilson // Econ. Bot. (1988). Vol. 42, Pp. 461 – 477.
166. Winton, A. The structure and composition of foods. Forage Plants" (John Wiley and Sons, Ed.) [Text] / A. Winton, K. Winton // (1932). Vol. 1. Pp. 322 – 325.
167. Wolters B. Zur antimicrobiellen Wirksamkeit pflanzlicher Steroide und Trifcerpene. – PlantaMed., 1966, Vol. 14, P. 392.
168. Zhu, F. Isolation, composition, structure, properties, modifications, and uses of yam starch [Text] / F. Zhu // Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. - 2015. - Vol. 14, № 4. - Pp. 357-386.

## ИНТИШОРОТ АЗ РЎЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ

### I. Мақолаҳои чопшудаи маҷалаҳои этирофшудаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

[1-М]. Мирзоев Қ.А., Тадқиқоти қобилияти сабзиши тухм ва инкишофи наврустай навъҳои гуногуни киноа (*Chenopodium quinoa Willd*). / Мирзоев Қ.А., Ҳ.Н. Ҳамидов., Ҳ. Юлдашев // Кишоварз. Маҷаллаи назариявӣ ва илмию истеҳсолӣ. - 2019. № 4 (85) - С. 40 - 43. - ISSN 2074 - 5435.

[2-М]. Мирзоев Қ.А., Морфофизиологические особенности инновационной культуры квиноа (*Chenopodium quinoa Willd*) в разных климатических условиях выращивания в центральном Таджикистане / Мирзоев Қ.А., Ҳ. Юлдашев., Ҳ.Н. Ҳамидов // Наука и инновация. - 2019. № 4. С. 211 - 217. - ISSN 2312 - 3648.

[3- М]. Мирзоев Қ.А., Ҳусусиятҳои мубодилаи оби растании квиноа дар шароити Тоҷикистони марказӣ / Мирзоев Қ.А., Ҳамидов Ҳ.Н., Юлдошев Ҳ. // Илм ва фановарӣ. – 2020. № 3. С. 261 - 270. ISSN 2074 - 5435.

[4-М]. Мирзоев Қ.А., Ҳамидов Ҳ.Н., Юлдошев Ҳ. Физиолого – биохимические основы интродукции квиноа – (*Ch. quinoa Willd*) в условиях Таджикистана. Известия НАНТ. Отделение биологических наук.- 2023. С. 71 - 76 ISSN 2791 - 0717.

[5- М]. Мирзоев Қ.А., Алоқамандӣ байни мубодилаи об ва гази карбонат бо маҳсулноки квиноа (*Ch. quinoa*) / Мирзоев Қ.А. // Илм ва фановарӣ. – 2023. № 3. – С. 307 - 313. ISSN 2312 - 3648.

### II. Мақолаҳои чопшудаи маҷалаҳои конференсияҳои илмӣ:

[6-М]. Мирзоев Қ.А. Механизмҳои биохимиявии мутобиқатии мубодилаи карбогидратҳо дар генотипҳои гуногуни пахта / Мирзоев Қ.А., Юлдошев Ҳ., Ҳамидов Ҳ.Н. // Пайёми ДМТ. Душанбе: - «Сино» 2017. № С. 18 - 21 - ISSN 2413 - 452.

**[7-М].** Мирзоев К.А. Особенности фотосинтеза и его отдельных реакций в норме и при стрессе у разных генотипов хлопчатника / Мирзоев К.А., Юлдошев Х., Хамидов Х.Н., Муродова М.Х. // Апрельские конференции (Душанбе – 2017 г). - С 125.

**[8-М].** Мирзоев К.А. Хусусиятҳои морфофизиологии растанини кеноа дар шароитҳои гуногуни экологии Тоҷикистон / Мирзоев К.А., Ҳамидов Х.Н., Юлдошев Ҳ. // Материалы научно - теоретической конференции кафедры ботаники ТНУ, «Проблемы таксономии растительности Таджикистана» (Душанбе, 24 - ноябрь. 2017 г). – С. 57.

**[9-М].** Мирзоев, К.А. Биохимические механизмы защитно приспособительных реакций растений на уровне углекислотного обмена / Мирзоев К., Ҳамидов Х.Н., Юлдошев Ҳ. // Конференсияи ҷумҳурияи илмӣ - назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ баҳшида ба Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018 - 2028», «Соли рушди сайёхи ва ҳунарҳои мардумӣ», «140 - солагии зодрӯзи Қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ» ва «70 - солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон». Душанбе, 2018. С. 114.

**[10-М].** Мирзоев К.А. Физиолого - биохимическая характеристика сортов квиноа в разных географических условиях Таджикистана / Мирзоев К.А., Ҳамидов Х. Н., Юлдошев Ҳ. // Материалы республиканской научно - теоретической конференции профессорско - преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной Международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития, 2018 - 2019 годы», «Году развития туризма и народных ремесел», «140 - ой годовщине со дня рождения Героя Таджикистана Садриддина Айни» и «70 - ой годовщине со дня создания Таджикского национального университета». (Душанбе – 2018 г). С. 113.

**[11-М].** Мирзоев К.А. Особенности роста и этапов развития сортов и линий квиноа в разных климатических условиях выращивания в центральном Таджикистане / Мирзоев К., Ҳамидов Х., Н., Юлдошев Ҳ. //

Достижения современной биохимии. Материалы Республиканской конференции. (Душанбе – 2019 г). С. 44 - 46.

[12-М]. Мирзоев К.А. Особенности ассимиляции CO<sub>2</sub> у хлопчатника при воздействии стрессовых факторов / Мирзоев К.А, Юлдошев X. Якубова М.М., Хамидов Н., // Материалы Республиканской научной конференции «Адаптация живых организмов к изменяющимся условиями окружающей среды». Посвящается 28-летию Государственной независимости Республики Таджикистан, Издательство «Дониш». (Душанбе – 2019 г). С. 72 - 73.

[13-М]. Мирзоев К.А. Особенности роста и развития растений квиноа (*Chenopodium quinoa Willd*) в условиях Таджикистана / Мирзоев К.А., Хамидов X.Н., Юлдошев X. // Материалы республиканской научно - теоретической конференции профессорско - преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «Годам развития села, туризма и народных ремесёл (2019 – 2021 гг.)» и «400 - летию Миробида Сайидо Насафи» (20 - 27 апреля 2019 года). Том I. 9 (Душанбе – 2019 г). С. 114 - 115.

[14-М]. Мирзоев К.А., Биохимический состав семян киноа (*Chenopodium quinoa Willd*) / Мирзоев К.А., Хамидов X.Н., Юлдошев X. // Материалы республиканской научно - теоретической конференции профессорско - преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «Годам развития села, туризма и народных ремесёл (2019 – 2021 гг.)» и «400 - летию Миробида Сайидо Насафи» (20 - 27 апреля 2019 г). Том I. С. 115 - 116.

[15-М]. Мирзоев К.А. Особенности водного обмена у сортов и линии квиноа / Мирзоев К.А. // Материалы республиканской научно - теоретической конференции профессорско - преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «5500 - летию древнего Саразма», «700 - летия выдающегося таджикского поэта Камола Худжанди» и «20 - летию изучения и развития естественных, точных и математических наук

в сфере науки и образования (2020 - 2040 годы)». Том I, Душанбе – 2020 г. С. 75.

[16-М]. Мирзоев К.А. Квиноа – (Ch. quinoa Willd) источник биологически активных веществ / Мирзоев К.А., Хамидов Х.Н., Юлдошев Х. // Материалы международной научно – практической конференции, посвященной «Годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019 - 2020)» Том - 2 (Душанбе 27 ноября 2020 года) С. 274

[17-М]. Мирзоев К.А. Водный обмен растений квиноа в различных условиях выращивания / Хомидов Х.Н., Мирзоев К.А., Юлдошев Х. // Материалы международной научно – практической конференции «Аграрная наука в условиях модернизации и цифрового развития АПК России». - Курган – 2022. С.

[18-М]. Мирзоев К.А. Чистая продуктивность фотосинтеза в процессе роста и развития квиноа / Гадоев М., Мирзоев К.А., Юлдошев Х. // Материалы республиканской научно - теоретической конференции профессорско - преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «5500 - летию древнего Саразма», «700 - летию выдающегося таджикского поэта Камола Худжанди» и «20 - летию изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования (2020 - 2040 годы)». Душанбе – 2020 г. С. 75.

[19-М]. Мирзоев Қ.А. Омӯзиши таъсири нишондиҳандаҳои гуногуни NaCL ба суръати сабзиши навъ ва линияҳои квиноа (*Chenopodium quinoa W.*) / Хомидов Х.Н., Мирзоев К.А., Юлдошев Х. // Маводи конференсияи X- уми байналмилалии «Хусусиятҳои экологии гуногуни биологӣ». Душанбе – 2023.